


**ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
ба номи САДРИДДИН АЙӢ**

М.Х. Файратов, С. Султонов, С. Раҳимов, Б. Бобораҷабов

**ДАСТУРИ ТАѢЛИМИЙ АЗ ФАННИ БОТАНИКА
(АНАТОМИЯ ВА МОРФОЛОГИЯИ РАСТАНИХО)**

(барои таѢлими низоми кредитӣ)



ДУШАНБЕ- 2011

**Мухаррир: Н. Гулзод – дотсенти кафедраи забони тоҷикистони ДДОТ
ба номи Садриддин Айӣ**

Муқарризон:

Бо қарори Шӯрои табъу нашри Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ № _____ аз «_____»
_____ сол ба чоп тавсия шудааст.

©ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Мақсади омӯзиши фан

Ботаника-яке аз илмҳои пешқадами соҳаи биология ва қисми таркибии микробиология, растанипарварӣ, генетикаю селексия дар прогресси илмию техникӣ нақши бузург дорад. Барои ҳамин барномаи ботаника барои донишҷӯёни таҳассусҳои биологӣ банаҳазар гирифта шудааст, ки онҳо дониши назариявӣ ва амалии худро дар ҳайёт истифода бурда тавонанд. Омӯзиши бахши мазкур барои афзоиши ҷаҳонбинии қасбии донишҷӯён мусоидат меқунад ва имкон медиҳад, ки малакаҳои азхудкарدارо дар амалия истифода намоянд.

Вазифаҳои фанни мазкур

Дар натицаи омӯзиши фани мазкур ва гузаронидани чорабинихои дар боло зикр шуда, ҳалли масъалаҳои зерин зарур аст:

- ба донишҷӯён дониши амиқи назариявию амалии асосҳои ботаникиро медиҳад.
- барои таҳлил ва пешбинихои маҳсус донишҷӯёнро омода менамояд.
- замина барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси соҳаи омӯзгорӣ.
- дар иҷроиши корҳои лабораторию таҷрибавӣ ва корҳои курсӣ ба донишҷӯён малакаи илмӣ меомӯзад.
- дар омӯзиши қонуниятҳои олами растаниҳо кӯмаки амалий мерасонад.

Хусусиятҳои хоси фан ва мавқеи он дар раванди таълим.

Фани «Ботаника» барои донишҷӯёни ихтиносҳои «биология, биология-химия, химия-биология ва биология-экология» ҳамчун фанни асосӣ пешкаш карда шудааст. Фанни мазкур барои тайёр кардани мутахасисон дар соҳаҳои гуногуни омӯзгорӣ, растанипарварӣ ва доир ба мустаҳкамии асоси таҳқурсии донишҳои биологӣ зарур аст.

Фани номбурда бо фанҳои микробиология, физиология, физика, кимиё, экология ва дигар фанҳои табии алоқаманд аст. Дар раванди омӯзиши фанни Ботаника намудҳо ва усулҳои гуногуни гузаронидани дарсҳои таълимӣ ба монанди дарсҳои назариявӣ, машғулиятҳои амалий ва мустақилона (баҳсу мунозира, гузориш ва реферат) васеъ истифода бурда мешаванд.

Тарзҳои санчиши сатҳи дониши донишҷӯён

- чор санчиши марҳилавӣ (СМ);
- санчиши ҷамъбастӣ (СҶ) – 2 (ду) имтиҳон ба тарзи хаттӣ дар марказӣ тестӣ;
- баҳои ҷамъбастӣ бо назардошти натицаи корҳои донишҷӯй, ки дар давоми ду нимсола муайян карда мешавад;

Тарзи санчиш ва меъерҳои баҳогузории донишҷӯён

Санчиши дониши донишҷӯён бо тарзҳои зерин гузаронида мешаванд:

Санчиши даврӣ аз тарафи устодоне, ки дарсҳои назариявӣ ва амалиро мебаранд, гузаронида мешавад.

Баъди хатми муқаддима ва мавзӯъҳои 1-6 донишҷӯён санчишҳои даврӣ 1ва 6-13 даврӣ 2-юмро месупоранд.

Баъди хатми мавзӯъҳои 14-16 донишҷӯён санчиши даврии 3-юмро месупоранд.

Шакли ниҳоии санчиш – имтиҳон

Баҳои ҷамъбастӣ

Дар асоси натиҷаҳои 2 санчиши даврӣ, баҳои вазифаи хонагӣ ва иҷрои маҷмӯъи корҳои мустақилона, инчунин иштирок намудан ва фаъол будан дар дарсҳо гузошта мешавад.

Дар натиҷаи назорати фосилавӣ, чорӣ ва интиҳоӣ донишҷӯ имконияти ба даст овардани 500 рейтинг холро пайдо мекунад.

Вазифаи хонагӣ -100 Рейтинги 1- 15%
 Имтиҳон – 200 Рейтинги 2- 15%
 Холҳои умумӣ -500 Имтиҳони ҷамъбасти 50%
 Таносуби байни холҳои рақамию ҳарфӣ дар Донишгоҳи давлатии
 омӯзгории Тоҷикистон.

Ифодаи ҳарфии баҳо	Ифодаи рақамии холҳои баҳогузорӣ	Фоизи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи баҳо дар низоми анъанавӣ
A	4,0	95-100	5 (АҶЛО)
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	4 (ХУБ)
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	3 (ҶАНОАТ-БАҲШ)
C+	2,33	69-74	
C	2,0	65-69	3 (ҶАНОАТ-БАҲШ)
C-	1,67	60-64	
D	1,33	55-59	2 (Ғайри-ҷаноатбахш)
D-	1,0	50-54	
F	0	0-49	2 (Ғайри-ҷаноатбахш)

Давомоти таҳсил:

Донишҷӯён бояд дар дарс сари вақт ҳозир шаванд. Бе сабаб дарсшиканӣ намудани онҳо қатъиян манъ аст. Агар зарурияти ба дарс иштирок накардани донишҷӯ ба миён биёд, ў ҳатман бояд аз ин дарс ҳабардор шавад ва маводҳои таълимӣ инчунин вазифаҳои додашудаи ин дарсро дастрас намояд. Дар дарсҳо иштирок намудани донишҷӯён аз рӯи сабабҳои зерин муҳимиҳият дорад:

Якум - донишҷӯёне, ки дар дарсҳо фаъолона иштирок менамоянд ҳавасманд гардонида мешаванд, яъне ҳоли баландро мегирад, ки ҳангоми гузоштани ҳоли интиҳоӣ 20% ташкил медиҳад.

Дуюм - дар баробари адабиёти асосӣ дар лексияҳо ва дарсҳои амалий маводҳои иловагӣ истифода бурда мешаванд, ки то як андоза маводҳои тақсимотии ахборотиро пурра менамоянд. Ҳамзамон дарсшикани донишҷӯён метавонад ба дараҷаи азхудкунии дарсҳо ва баҳои интиҳоиашон таъсир расонад.

Ҳозир нашудан ба санчиши марҳилавӣ қатъиян манъ аст. Агар донишҷӯ бо сабабҳои таъчилий ба санчиши марҳилавӣ ҳозир шуда натавонад, вай бояд пешакӣ муаллимро огоҳ намояд ва то оғози дарсҳои навбатӣ, санчиши марҳилавиро супорад.

Супоришҳои хаттӣ:

Бо тайёри ба дарс омадан талаботи ҳатмии курс ба ҳисоб меравад. Барои тайёри дидани донишҷӯ бояд ҳатман қисматҳои китобҳои дарсӣ ва маводҳои иловагиро аз назар гузаронад. Дар доираи курс супоришҳои хаттӣ 20 (бист ҳол) ва ҳалли масъалаҳо, ки мутобиқан дар андозаи 10% - 15% ҳол дода мешаванд, дар назар дошта шудаанд.

Ичрои супоришҳо ҳатмист, чунки ҳалли онҳо, аз донишҷӯён фаъолияти мустақилона ва фикрронии эҷодиро талаб менамоянд. Супоришҳои хаттӣ бояд дар мӯҳлатҳои муайяншуда ичро карда шаванд. Вазифаҳои хонагие, ки бо қафомонӣ, яъне баъд аз мӯҳлати муайяншуда пешкаш карда мешаванд, қабул карда намешаванд.

Машғулият дар синф:

Дар доираи курс ҳалли баъзе масъалаҳо, ва фаҳмонда додани онҳо ҳангоми рафти дарс дар назар дошта шудааст. Чунин супоришҳо пешаки эълон карда намешаванд. Донишҷӯёне, ки дарсшиканӣ намуда, муаллимро пешакӣ огоҳ нанамудаанд аз ҳуқуқи ҳалли чунин масъалаҳо дар вақтҳои дигар маҳрум мешаванд. Чунин супоришҳо ҳангоми рафти дарс ба сифати муайян намудани сатҳи дарс азхудкунии донишҷӯён пешбинӣ шудаанд.

Марҳалаҳои имтиҳонӣ:

Дар тӯли нимсола 6 имтиҳон (дар шакли анъанавӣ ва ё тестӣ) гузаронида мешавад. Ҳар як тест дар заминаи дарсҳои гузашташуда таҳия карда мешавад. Тести навбатӣ ҳамаи маводҳои дарсии пешинаро дар бар мегирад. Вазифаи асосии тестҳо ангезонидани шунавандагон ба омодагии доимӣ, ва саривақт аз худ намудани маводҳо мебошад. Тести марҳилавӣ, дараҷаи аз худ намудан ва ё аз худ нанамудани маводҳои додашударо муайян месозад.

Чор санчиши марҳилавӣ ҳар якеаш 6.3% - и баҳои интиҳоиро ташкил дода ҳангоми бомуваффақият супоридани ҳарду имтиҳон дар умумият 12.6% - и баҳои имтиҳони интиҳоӣ таъмин мегардад. Имтиҳонҳои иловагӣ танҳо дар ҳолати зарурияти таъчили доштанашон баргузор мегарданд.

Ҳамаи имтиҳонҳои иловагӣ дар тули як ҳафта супорида мешаванд. Ҳангоми ҳозир нашудани донишҷӯ ба имтиҳонҳо ва ё тетстҳои марҳилавӣ бесабҳои узрнок, ў ҳуқуқи дар вақти дигар супоридани онҳоро аз даст медиҳад ва ҳамин тарик барои ҳар як имтиҳон ё санчиши ҳозирнашудааш аз 6.3% то 12.6% баҳои интиҳоиашро аз даст медиҳад.

Иштирок дар дарсҳо:

Аз рӯи қоидаҳои дохилии ДДОТ донишҷӯ метавонад на зиёда аз шаш дарсшиканӣ дошта бошад. Агар донишҷӯ зиёда аз шаш дарсшиканӣ дошта бошад (бо қадом сабабе, ки набошад), дар ин ҳолат муаллим вазифадор аст, ки донишҷӯро дар бораи хориҷ гаштанаш аз баҳши мазкур ва барномаи пурраи таълимӣ огоҳ намояд. Барои мисол, агар донишҷӯ рӯзи панҷшанбе ба дарс дер монд ва рӯзи сешанбе дарсро то вақти таъиншуда интизор нашуда тарқ намуд, ин ду ҳодиса ҳамчун як рӯзи пурраи дарсшиканӣ шуморида мешавад.

Кодекси ростқавлӣ:

Донишҷӯи ДДОТ бояд ба таври қатъӣ меъерҳои ростқавлии академиро риоя намояд. Донишҷӯи ДДОТ ба шумор рафта, онҳо бояд талаботҳои баланди рафтори этикиро ҳангоми таҳсилашон риоя намоянд. Ин талаботҳо чунин шаклҳои рафторро ба монанди фиреб додан ва таҳқику ранҷониданро дар дилҳоҳ шаклаш инкор

менамоянд. Чунин рафторхой номатлуб метавонанд барои хориҷ гаштани донишҷӯ аз ДДОТ сабаб гарданд.

Телефонҳои мобилий:

Ҳангоми ворид шудани донишҷӯ ба синфхона телефонҳои мобилии онҳо бояд хомӯш карда шаванд. Риоя накардани ин қоида ҳамчун вайрон намудани рафтори этикӣ ҳисобида мешавад.

Навидҳои иқтисодӣ:

Донишҷӯёне, ки ба дарс ахбороти навро аз ҳаёти иқтисодии кишвар барои муҳокима меоранд, барои ҳар як маводи таҳлили сазовори 5 хол мегарданд. Ин холҳо, аз ҷониби муаллим ба холҳое, ки донишҷӯ барои иштироки фаъолона дар дарс мегирад, ҳамроҳ карда мешавад.

тақсимоти соатҳо

<i>№</i>	<i>Номгӯи мавзӯъҳо дар нимсолаи 1</i>	<i>Дарсҳои лексионӣ</i>	<i>Дарси амали</i>	<i>Корҳои мустақилона</i>
1	Муқаддима	1		2
2	Таълимот дар бораи ҳучайра.	1	2	2
3	Ядрои ҳучайраи растаниӣ. Шаклҳои тақсимшавии ҳучайра	1	2	3
4	Ҷилди ҳучайраи растаниӣ	1		2
5	Маълумоти умумӣ дар бораи бофтаҳо. Бофтаҳои ҳосилкунанда	1		2
6	Бофтаи пӯшиши якум – эпидерма	1	1	2
7	Бофтаи пӯшиши дуюм - перидерма.	1	1	2
8	Бофтаҳои асимилятыонӣ ва аэрениҳимӣ.	1		2
9	Бофтаҳои хориҷкунанда ва захиракунанда	1		2
10	Бофтаҳои механикӣ.	1	1	2
11	Бофтаҳои гузаронанда.	1	2	2
12	Бандчаҳои гузаронанда	1	1	1
13	Соҳти тухм ва майсаи растаниҳои гулдор.	1	2	2

14	Реша ва системаи реша.	1	1	2
15	Маълумот дар бораи соҳти ташрехии реша	1	2	2
16	Маълумот дар бораи шаклдигаршавии реша	1	1	2
Ҳамагӣ дар нимсолаи 1-ум		16	16	32
	Номгӯи мавзӯъҳо дар Нимсолаи 2	<i>Дарсҳои лексионӣ</i>	<i>Дарси амалий</i>	<i>Корҳои мустақилона</i>
17	Маълумот дар бораи навда ва системаи навдаҳо.	1	1	2
18	Муғча ва соҳти он	1	1	1
19	Маълумот дар бораи метоморфозаи навда	1	1	2
20	Маълумот дар бораи соҳти ташрехии поя.	1	3	5
21	Маълумот дар бораи морфологияи барг	1	2	3
22	Маълумот дар бораи соҳти ташрехии барг.	1	1	2
23	Маълумоти умумӣ дар бораи афзоиш. Афзоиши чинсӣ ва ғайричинсӣ.	1 3		3
24	Ивазшавии фазаи ядроӣ дар вақти афзоиши чинсӣ	1	2	3
25	Бо воситаи тухм афзоиш намудани лучтухмҳо	1	1	2
26	Соҳти гул	1	2	3
27	Тӯдагул ҳамчун қисми махсусгардидаи системаи навдаҳо.	1	2	2
28	Маълумоти умумӣ дар бораи андроҳӣ - микроспорогенез.	1 1		2
29	Маълумоти умумӣ дар бораи гинесӣ- макроспорогенез	1 1		2
30	Гардолудшавӣ дар растаниҳои гулдор	1 3		
31	Бордоршави дар растаниҳои гулдор.	1	1	2
32	Таснифоти меваҳо.	1	2	3
Ҳамагӣ дар нимсолаи 2-ум		16	24	40
Ҳамагӣ		32	40	72

Пешгуфтор

Дастур барои донишҷӯёни соли аввали таҳсил бо ихтисосҳои биология, биология-химия, биология-экология химия-биология ва география-биологияни донишгоҳҳои омӯзгорӣ дар асоси барномаи таълимӣ тартиб дода шудааст.

Дастури мазкур донишҷӯёнро бо мағҳумҳои асосӣ оиди анатомия ва морфологияи растаниҳо шинос менамояд. Маълумотҳои дар дастур овардашуда метавонанд барои донишҷӯёнро роҳнамо шаванд.

Тасвирҳои таълимие, ки дар дастур оварда шудаанд ба донишҷӯён имконият медиҳанд, ки ба таври аёни бо соҳти анатомию морфологии растаниҳо аз наздик шинос шуда, оиди омӯзиши растаниҳо донишҳои амиқу зарурӣ гиранд. Ҳамаи лексияҳои дастур дар асоси барномаи таълимӣ барои мактабҳои олий тартиб дода шудаанд. Онҳо мазмуни мағҳумҳои асосии назариявиро дар бар мегиранд.

Бо забони тоҷикӣ дастрас гардидан дастури мазкур ба донишҷӯён барои нағзтар азхуд намудани маълумотҳо оид ба анатомия ва морфологияи растаниҳо ёрӣ мерасонад.

Олами наботот ҳамчун қисми таркибии биосфераи Замин.

Гуногуни хели растаниҳо. Ҳукумронии олами зинда. Прокариотҳо ва эукариотҳо. Дараҷаи ташаккули морфологияи растаниҳо. Организмҳои якхӯҷайрагӣ, ғайрихӯҷайрагӣ, тудагӣ (колониалиӣ) ва бисёрхӯҷайрагӣ.

Ҳучайра ҳамчун структураи асосӣ ва элементи функционалии ҷисми растаниӣ. Растаниҳои дараҷаи паст ва олиӣ, қабатӣ ва навдагӣ. Соҳти умумии ташаккули типикии растаниҳои тухмдор.

Организмҳои автотрофӣ, гетеротрофӣ ва симбиотрофӣ, мақоми онҳо дар гардиши моддаҳо ва табдили энергия дар рӯи Замин. Мақоми косметикии (сайёравии) растаниҳои сабз. Мақоми растаниҳо дар ҳаёти инсон.

Ҳифзи ҳатмӣ ва муносибати самараовар дар истифодабарии олами наботот.

Мавқеи ботаника дар системаи илмҳои биологӣ ва аҳамияти маърифатнокии он.

Таърихи муҳтасари ботаника. Бобҳои асосӣ ва инкишофи перспективии ботаникаи мусир.

Структураи ботаника (морфологияи растаниҳо дар маънои васеъаш). Самти эволюционӣ, муқоисавӣ, функционалиӣ, экологӣ, антогенӣ дар морфология. Қатори морфологӣ. Истифодаи маълумотҳои палеоботаникӣ. Эволюцияи мувозӣ ва конвергенсия. Нишонаҳои гомологӣ ва аналогӣ. Аломатҳои содда ва мукаммал, соддашавии дуюмин.

Моҳияти эволюцияи морфологии растаниҳои фототрофӣ. Васеъшавии сатҳи таъсиррасонӣ ба муҳити атроф. Таносуби бузургӣ ва шакл. Пайдоиши бисъёрхӯҷайрагиҳо ва дифференсиатсияи бадан. Гумкардани ҳаракат. Нуқтаи сабзиш ва пайдоиши меристема. Шохронӣ ва ташаккули системаи меҳвар, ҳамчун роҳҳои сабзиши массаи бадан.

Пайдоиши узвҳо ва бофтаҳои растаниҳои дараҷаи олӣ вобаста ба муҳити хушкӣ баромадани онҳо. Растаниҳои гомойогидрӣ ва пойкилогидрӣ. Узвҳои нашвӣ ва репродуктивӣ (генеративӣ) растаниҳои дараҷаи олӣ. Узвҳои асосии нашвӣ кормофитҳо - решава навда.

МАВЗӮИ 2. Ҳуҷайра ва соҳти субмикроскопии он

Маълумоти умумии ҳуҷайраи эукариотии растаниӣ. Таърихи омӯзиши соҳти ҳуҷайраи растаниӣ. Аҳамияти назарияи соҳти ҳуҷайраи организмҳо вобаста ба мураккабшавии методҳои омӯзиш. Микроскопҳои рушнӣ ва электронӣ.

Ташаккули умумии ҳуҷайраи ҳақиқии растаниӣ: ҷилд, протопласт, ситоплазма, органеллаҳо, моддаҳои доҳилӣ (включения). Фарқи ҳуҷайраи растаниӣ аз ҳуҷайраи ҳайвон. Алоқаи ин фарқиятҳо дар мубодилаи моддаҳо. Гуногуншаклии ҳуҷайра вобаста ба маҳсусгардии онҳо.

Ситоплазма. Ҳосияти физикавӣ ва таркиби кимиёвӣ. Структураи субмикроскопӣ: гиалоплазма, грануляриӣ, фибрилляриӣ, мембранаи органеллҳо. Аҳамияти ташаккули мембранаи протопласт.

Органеллҳои ҳуҷайра, ки бо як мембрана маҳдуд шудаанд. Тӯри эндоплазматикӣ. Апарати Голҷӣ - диктиосомҳо, мақоми онҳо дар фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра. Сферосомаҳо. Лизосомаҳо, ва вазифаи онҳо, аҳамияти раванди автолитӣ дар ҳуҷайра. Вакуолаҳо, пайдоиш ва соҳти онҳо. Тонопласт. Шираи ҳуҷайра, таркиби он. Ҳодисаҳои осмотикиӣ дар ҳуҷайра ва аҳамияти он барои растаниӣ. Тургор, кувваи ҷаббиш, плазмолиз. Гуногуни вазифаи вакуолаҳо. Бо ҳам алоқамандии соҳти мембранаи протопласт.

Органеллаҳои ҳуҷайра, ки бо ду мембрана маҳдуд шудаанд. Митохондрия: соҳт ва вазифаи он. Пластидҳо. Маълумоти умуми дар бораи пластидҳо. Типҳои пластид. Соҳти субмикраскопии он: ҷилд, строма, тилакоидҳо. Пигменти пластидҳо. Хлоропластҳо, соҳт ва вазифаи онҳо. Нишостаи (крахмали) аввалин. Соҳт ва вазифаҳои лейкопластҳо. Нишостаи дуюмин. Хромопластҳо ва мақоми биологии

онҳо. Онтогенез ва ба яқдигар табдилёбии пластидҳо. Пайдоиш ва эволютсияи онҳо.

Моддаҳои захиравӣ ва эргастикӣ. Шаклҳои ангиштобҳои захиравӣ, ҷарб, сафедаи захиравӣ ва ҷойи онҳо дар ҳуҷайра. Кристаллҳо.

Аз тарафи инсон истифода бурдани моддаҳои захиравии ҳуҷайраи растаниӣ. Растаниҳои асосии мазрӯъ: манбаи истеҳсоли нишоста, қанд, равғани растаниӣ, сафеда, моддаҳои даббоғӣ, алкалоидҳо ва гайра.

МАВЗӮИ 3. Яdroи ҳуҷайраи растаниӣ ва шаклҳои тақсимшавии ҳуҷайра.

Соҳти он: ҷилди ядро, нуклеоплазма, хроматин, ядроча. Ҳосияти таркиби кимиёвии ядро. Се ҳолати ядро: митозӣ, интерфазӣ ва коррӣ (метаболикӣ). Ядрои гаплоидӣ ва диплоидӣ.

Митоз. Хромосомҳо ва шаклдигаршавии онҳо дар доираи митоз. Пайдоиш ва мақоми дукҳои ахроматинӣ. Фазаҳои митоз. Фрагмопласт ва ситокинез. Пайдоиши лавҳачаи ҳуҷайра. Ҷӯякчаҳои плазмодесма. Аҳамияти биологии митоз.

Мейоз. Хромосомҳои гомологӣ ва бивалентӣ. Фазаҳои мейоз. Аҳамияти биологии мейоз.

Эндомитоз ва полиплоидия. Мақоми эндомитоз дар ташаккулёбии ҳуҷайраи растаниӣ.

МАВЗӮИ 4. Ҷилди ҳуҷайра

Маълумоти умумӣ. Таркиби кимиёвӣ. Ташаккули молекулавии ҷилд: селлюлоза ҳамчун моддаи скелетӣ, матрикс, синтез ва қашонидани (транспорт) компонентҳои (қисматҳои) ҷилд. Аҳамияти биологии ҷилди ҳуҷайра. Ҳаракати моддаҳои тавассути ҷилд. Фаҳмиш дар бораи апопласт. Ташаккулёбии ҷилди аввалин дар вақти ситокинез. Фаҳмиш дар бораи симпласт. Таркиб текстура ва ҳосияти физикавии ҷилди дуюмин. Сурохичаҳо ва типҳои он.

Тағијроти дуюмини таркиби кимиёвӣ ва хосияти чилд: чубшавӣ, пайдошавии суберрин, кутин, луҳоб, маъданшавӣ (минерализатсия). Аҳамияти биологии ин равандҳо.

Аз тарафи инсон истифодабарии чилди ҳуҷайра. Аҳамияти селлюлоза дар ҳоҷагӣ.

Фазаҳои инкишофи ҳуҷайраи растани: Фазаи сабзиши эмбрионали (меристематики), фазаи қашишхурӣ, дифференситасия (маҳсусгардӣ), камолот, қалонсолӣ. Сабзиши симпластӣ ва интрузивии ҳуҷайра.

Матсератсия. Ташаккулёбии байниҳуҷайравӣ ва типҳои он. Фаҳмиш дар бораи омнипотентности ҳуҷайраҳои эмбрионали ва баъзе омилҳои дефференсиатсияшавии онҳо. Дедифференсиатсия. Аҳамияти экспериментҳо дар парвариши бофтаҳо.

МАВЗӮИ 5. Бофтаҳо. Бофтаи ҳосилкунанда.

Таърифи бофта; роҳҳои таснифоти бофтаҳо. Бофтаҳои содда ва мураккаб. Меристема. Маълумоти ситологӣ. Меристемаи нӯгӣ, паҳлуӣ, аввалин. Ҷойгишавии онҳо дар танаи растаниҳо. Ҳуҷайраи инисиалий ва маҳсули онҳо. Минтақаҳои меристемаи нӯгӣ. Самти тақсимшавии ҳуҷайра. Фаҳмиш дар бораи гистогенҳо: протодерма, прокамбия, меристемаи асосӣ. Фаҳмиш дар бораи бофтаҳои якум ва дуюмин.

МАВЗӮИ 6. Бофтаи аввалини пӯшиш- эпидермис.

Эпидерма. Элементҳои таркиби он. Соҳт ва вазифаи ҳуҷайраҳои асосии эпидерма. Кутикула ва пӯшиши мумшакл.

Даҳонача, соҳти он ва механизми кори он. Ҷойгишавии даҳонача дар эпидерма. Трихомаҳо, шакл ва вазифаҳои он. Эмергенсҳо.

МАВЗӮИ 7. Бофтаи дуюми пӯшиш- перидерма ва пӯстлоҳ.

Перидерма соҳти он. Пайдоиш ва аҳамияти биологии он. Адасакҳо (чечевички). Пӯстлоҳ (ритидом), пайдоиш ва аҳамияти он.

Ризодерма (эпидерма). Ташаккулёбии он, сохт ва фаъолияти он. Трихобластҳо ва атрихобластҳо. Мӯякрешаҳо, пайдоиш, фаъолият ва давомнокии ҳаёти онҳо.

Веламен ҳамчун бофтаи пӯшиши маҳсус. Экзодерма ва эндодерма ҳамчун бофтаи танзимкунанда барои гузаштани моддаҳо.

МАВЗӮИ 8. Бофтаҳои ассимилятсионӣ ва аэрениҳимӣ

Сохт, вазифа ва ҷойгиршавии онҳо дар танаи растани. Аҳамияти биологии онҳо.

МАВЗӮИ 9. Бофтаҳои захиракунанда ва ихроҷкунанда.

Сохти асосии онҳо, ташаккулёбӣ ва фаъолияти онҳо. Ҷойгиршавии онҳо дар танаи растани. Трихомаҳои ғадудӣ, шаҳдонҳо, гидатодҳо. Ҳуҷайраҳои равғани эфирҳосилкунанда, ҷӯяки зифтбарор (млечник), ширабарор.

МАВЗӮИ 10. Бофтаҳои меканикӣ.

Сохти умумӣ. Шакл ва вазифаҳои онҳо. Колленхима, склеренхима, склереидҳо ва лифҳо. Аҳамияти лифҳо.

МАВЗӮИ 11. Бофтаҳои гузаронанда.

Сохти умумӣ. Шакл ва вазифаи бофтаҳои гузаронанда. Сохти умумии ксилема ва флоэма. Ксилема ва флоэма ҳамчун бофтаҳои мураккаб, таркиби онҳо, ташаккулёбӣ ва вазифаи онҳо.

Ксилема. Элементҳои трахеалий (обгузаронӣ), трахеидҳо ва зарфҳо, типҳои онҳо, шакли инкишофи онҳо. Перфоратсия. Тасавурот дар бораи эволютсияи элементҳои трахеалий. Паренхимаи чӯб ва лифҳои ксилема.

Флоэма. Элементҳои элакшакл ва шаклҳои онҳо. Сурохихои элакшакл ва лавҳаҳои элакшакл. Инкишофи найчаҳои элакшакл ва хусусиятҳои онҳо. Сафедаи флоэмӣ. Ҳуҷайраҳои ҳамроҳак сохт ва вазифаҳои онҳо. Паренхима ва нахҳои флоэмӣ. Мақоми прокамбия ва камбиядор, ҳосилшавии бофтаҳои гузаронанда. Прото ва метаксилема, прото ва метафлоэма, хусусияти онҳо. Ксилемаи дуюмин (чӯб) ва флоэмаи дуюмин (нах).

МАВЗҮИ 12. Бандчаҳои гузаронанда.

Бандчаҳои гузаронанда, шаклҳои онҳо ва ҷойгиршави дар ҷисми растаний. Аҳамияти амалии чӯб.

МАВЗҮИ 13. Сохти тухм ва майсаи растаниҳо

Ҷанин ва сабзак- зинаи аввали онтогенези растаниҳои гулдор. Сохти тухми растаниҳои гулдор пӯсти тухм, ҷанин, эндосперма, перисперма. Сохти ҷанин, хусусияти анатомии он. Ҷанини растаниҳои дупалла ва якпалла. Ҷанини инкишофнаёфта ва редуксияшуда. Таносуби ҷанин ва бофтаи захиракунандаи берун аз ҷанин. Моддаҳои захиравии тухм. Шакли морфологии тухм. Аҳамияти ҳоҷагии тухм. Оромии тухм. Шароити сабзиш. Тариқи баҳодиҳи ба сифати тухм ва методҳои сабзонидани он. Вазифаи тухмпаллаҳо. Сабзиши рӯизаминий ва зеризаминий. Шаклҳои сабзак.

МАВЗҮИ 14. Реша ва системаи он.

Муайян намудани реша. Вазифаҳои он. Пайдоиши эволюционӣ. Шохронии решаҳо. Пайдоиш ва инкишофи решаҳои паҳлуӣ. Табиати морфологии реша дар системаи реша (решаҳои асосӣ, паҳлуӣ, иловагӣ). Мақоми решаҳои иловагӣ дар ҳаёти растаниҳои бисъёрсола. Типҳои системаи реша аз рӯи тариқи пайдоиш, аз рӯи хусусиятҳои морфологӣ ва аз рӯи ҷойгиршавии реша дар хок. Ба шароитҳои гуногуни экологӣ мутобиқшавии системаи реша. Таъсири амалии инсон дар ташаккулёбии системаи решаи растаниҳои кишоварзӣ. Роҳҳои омӯзиши системаи реша. Ҳодисаи аз нав пайдошавӣ ва нобудшавии решаҳо дар системаи реша. Дифференсиатсия ва маҳсусгардии решаҳо дар системаи решаҳо. Решаҳои сабзанда, ҷаббанда, эфемери, кашанда ва захиракунанда.

Минтақаҳои нӯги решаҳои ҷавон. Филофак. Меристемаи нӯги реша ва фаъолияти он. Ризодерма ва вазифаҳои он. Пайдоиши бофтаҳои аввалини доимӣ дар пӯстлоҳ ва поя. Вазифаи решаи аввалин ва пӯстлоҳ. Бофтаҳои муҳофизатӣ. Вазифаи перисикл. Пайдоиши камбия,

феллоген ва пайдоиши бофтаи ҳосилкунанда. Сохти решоҳои бисъёрсола.

МАВЗЎИ 15. Маълумот дар бораи сохти ташрехии решо.

Минтақаҳои нӯги решоҳои ҷавон. Филофак. Меристемаи нӯги решо ва фаъолияти он. Ризодерма ва вазифаҳои он. Пайдоиши бофтаҳои аввалини доимӣ дар пӯстлоҳ ва поя. Вазифаи решои аввалин ва пӯстлоҳ. Бофтаҳои муҳофизатӣ. Вазифаи перисикл. Пайдоиши камбия, феллоген ва пайдоиши бофтаи ҳосилкунанда. Сохти решоҳои бисъёрсола.

МАВЗЎИ 16. Маълумот дар бораи шаклдигаршавии решо.

Бехмеваҳо, ҷалғӯзай решо ва табииати морфологии онҳо. Аз тарафи инсон истифодабарии он. Решоҳои такягоҳ, решоҳои роҳгард, нафасгиранда. Решоҳои ҳавоӣ. Микориза ва ҳамзистӣ бо бактерияҳо. Тағирии решо дар вақти симбиоз ва муфтҳӯрӣ (паразитӣ).

МАВЗЎИ 17. Маълумот дар бораи навда ва системаи навдаҳо.

Маълумоти умумӣ дар бораи навда. Таъриф. Метамерности навда. Апекси навда ва фаъолияти узвпайдокуни он. Пайдошавии барг ва навдаҳои паҳлуӣ. Пластохорон. Аз муғча инкишофёбии навда. Мақоми меристемаи, интеркаляриӣ. Шаклҳои ҷойгиршавии барг типҳои асосӣ ва қонуниятҳои он. Диаграмма ва шаклҳои ҷойгиршавии барг. Вазифаи асосии поя.

МАВЗЎИ 18. Муғча ва сохти он.

Пайдоиши системаи навда. Шаклҳои муғча аз рӯи ҷойгиршави ба роҳҳои пайдоиш. Муғчаҳои иловагӣ. Муғча ва навдаҳои барқароршаванда. Муғчаҳои хобанда ва навдаҳои обӣ. Мавқеи типҳои гуногуни навда дар ҳаёти растаниҳо. Навдаҳои якосла ва навбунёд. Гуногуни навдаҳо аз рӯи вазифа, дарозии байни буғумҳо, самти сабзиш, мавқеъ дар фазо. Ивазшави шаклҳои сабзиши як навда. Шохронии навда. Шохронии босуръат. Акротония, базитония. Панҷазанӣ яке аз шаклҳои шохронӣ. Аҳамияти биологӣ ва амалии он. Моноподиалиӣ ва симподиалиӣ. Системаи моноподиалиӣ ва симподиалии

навда. Ташакулёбии поя ва шохаю навда дар дараhton. Ташаккулёбии буттаҳо. Ҳосилшави системаи навдаҳо дар растаниҳои бисёрсола. Аҳамияти биологӣ ва ҳоҷагии сабзиши симподиалий ва шохронӣ. Асоси биологӣ, аҳамияти амалии усули ташаккулёби шохаю навда дар растаниҳои дараҳтӣ. Аҳамияти ин усулҳо дар кишоварзӣ ва қабудизоркунӣ.

МАВЗӮИ 19. Маълумот дар бораи маҳсусгардӣ ва тағири (метаморфози) навда.

Навдаҳои зеризаминӣ: решапоя, столонҳо, лӯнда, пиёзак ва лӯндапиёзак. Каудекс. Навдаҳои маҳсусгардидаи рӯизаминӣ ва қисмҳои он: танобак, сукулентҳои поягӣ ва баргӣ, кладодия, филлокладия ва филлодия, хор, танобак. Вазифа, аҳамияти биологии қисмҳои ба метаморфоз дучоргардидаи онҳо. Конвергенсия. Раванди метаморфоз дар онтогенез ва филогенези растаниҳо.

Аҳамияти амалии навдаҳои ба метаморфоз дучоршуда. Асосноккунии биологии бაъзеи усулҳои дар растанипарварӣ (ҳокпӯш намудани картошка, кӯтоҳ намудани танобак дар шоҳтути заминӣ ва гайра).

МАВЗӮИ 20. Маълумот дар бораи соҳти ташрехии поя.

Хусусиятҳои пайдоиш ва тақсимшавии меристема дар апекси навда. Пайдоиши бофтаи аввалини поя. Соҳти якумини анатомии байни буғумҳои пояи растаниҳои дупалла. Алоқаи бофтаҳои гузаронандай поя ва барг. Изҳои баргӣ ва характеристикаи умумии поя.Faфсшавии якумини поя ва сабзиши он. Гузариш ба соҳти дуюмин ва фаъолияти камбия. Соҳти умумии поя ва мумтазам гафсшави дуюмин.

Соҳти чӯб. Элементҳои ба таркиби он воридшаванд. Солҳалқа. Тип ва мақоми паренхимаи чӯб. Моҳияти чӯби растаниҳои гуногун. Соҳти нахи (лиф) растаниҳои дараҳтӣ. Сабзиш ва нобудшавӣ. Пайдошави пӯстлоҳ. Аҳамияти он дар ҳаёти растаниҳо. Соҳти пояи растаниҳои дараҳтӣ. Faфсшави поя дар растаниҳои якпалла.

МАВЗҮИ 21. Маълумот дар бораи барг - ҳамчун узви паҳлуии навда.

Таъриф ва вазифа. Шаклҳои морфологии барг: лаълича, думча, асос, наздибаргча, гӯшак. Баргҳои содда ва мураккаб. Шаклҳои гуногуни барг. Рагронӣ. Гетерофилля ва аизофилля.

МАВЗҮИ 22. Маълумот дар бораи соҳти ташрехии барг.

Соҳти анатомии барги сабз. Мезофилл, эпидерма, системаи гузаронандагии барг. Тағийирёбандагии соҳти анатомии барг вобаста ба шароити экологӣ.

Инкишофи барг. Фазаҳои доҳили муғчагӣ ва беруни он. Сабзиши нӯги, паҳлуӣ, такягоҳ ва сатҳи барг. Давомнокии ҳаёти баргҳо. Хазонрез, механизм ва аҳамияти он.

МАВЗҮИ 23. Маълумот дар бораи афзоиши растаниҳо.

Маълумоти умумӣ дар бораи афзоиш. Аз нав бавучудоварӣ ва афзоиш. Афзоиши ғайричинсӣ ва чинсӣ, аҳамияти биологии онҳо. Афзоиши нашвӣ, маълумоти умумӣ. Фаҳмиш дар бораи регенератсия дар растаниӣ. Партикулятсия. Фаҳмиш дар бораи клона. Роҳҳои афзоиши нашвии табиӣ. Узвҳои маҳсусгардидаи он: муғҷаи хориҷшаванда, столонҳо, танобак ва дигарҳо. Афзоиши нашвии сунъӣ, асосҳои биологии он, аҳамияти он дар соҳаи кишоварзӣ ва гулпарварӣ дар хона. Қаламчакунии растаниҳо. Пайвандкуни растаниҳо ҳамчун методи афзоиши баъзе растаниҳои мазрӯъ. Афзоиш тавассути бофта.

Спорапайдокуни дар растаниҳо. Спора ҳуҷайраи афзоиши ғайричинсӣ. Спорангия - узви спорапайдокунанда. Роҳҳои спора ҳосилшавӣ: митоспораҳо ва мейоспораҳо. Ҳусусиятҳои мейоспораҳо ва аҳамияти биологии онҳо: алоқаи онҳо бо раванди чинсӣ.

Раванди чинсӣ дар растаниҳо. Гаметаҳо ва зигота. Типҳои асосии раванди чинсии растаниҳои дараҷаи олӣ - оогамия. Узвҳои чинсии растаниҳои дараҷаи олӣ- антеридия ва архегония.

МАВЗҮИ 24. Маълумот дар бораи ивазшавии фазаи ядроӣ дар вақти афзоиши чинсӣ.

Гаплобионтҳо ва диплобионтҳо. Паи ҳам ивазшавии насл (дар мисоли доираи афзоиши сарахсҳои баробарспорадор). Фаҳмиш дар бораи спорофит ва гаметофит, хосияти биологии онҳо. Мақоми об дар раванди бордоршавии растаний. Мақоми спора дар афзоиш ва паҳншавии намуд. Фаҳмиш дар бораи гуногунспорагӣ (дар мисоли селагинелла ё салвиния). Микроспораҳо ва мегаспораҳо. Редуксияи гаметофитҳо ва аҳамияти биологии онҳо барои растаниҳои рӯи замин.

МАВЗӮИ 25. Маълумоти умумии афзоиши тавассути тухм.

Бо воситаи тухм афзоиши намудани лучтухмҳо (дар мисоли сӯзанбаргон). Спорапайдошавӣ. Ҷалғӯзҳои занона ва мардона (микро ва мегастробилҳо). Микроспора ва донаҳои гард (гаметофити мардона). Тухммуғча, инкишофи мегаспор, гаметофити занона. Гардолудшавӣ дар лучтухмҳо, аҳамияти биологии он. Мақоми найҷаи гард. Бордоршавӣ. Ҳосилшавӣ ва соҳти тухм. Ҷанин ва эндосперма дар лучтухмҳо.

Таърифи тухм. Аҳамияти биологии афзоиши тавассути тухм. Тавассути тухм афзоиши намудани растаниҳои гулдор.

МАВЗӮИ 26. Маълумот дар бораи гул.

Таърифи гул. Соҳти гул ва вазифаи он. Гулгоҳ - тири гул. Ҷойгишавии узвҳои гул. Шаклҳои симметрия. Диаграмма ва формулаи гул. Пешгули содда ва дучанда. Формула, вазифа ва пайдоиши косабаргҳо ва гулбаргҳо. Шаҳдон. Гуногуншаклии гулҳо аз рӯи шакли пешгул. Инкишофи гул. Тартиби пайдоиш ва рушти узвҳои он. Бисёргулбаргӣ дар гул.

МАВЗӮИ 27. Маълумоти умумӣ дар бораи андроид - **микроспорогенез.**

Соҳти гардбаргҳо. Пайдоиши онҳо. Инкишофи гарддон ва соҳти он. Микроспорангия. Археспора ва микроспорогенез. Мақоми эндотетсия

ва тапетум. Гаметофити мардонаи (дени гард) растаниҳои гулдор. Гарди ду ва сехӯчайрадор. Нутфа ва найчаи гард. Ҷилди донаи гард. Палинология, таҳлили спора ва гард аҳамияти он дар илм.

МАВЗЎИ 28. Маълумоти умумӣ дар бораи генисей - макроспорогенез. Мевабарга ва пайдоиши он. Тухмдон- (пестик). Гинесейи апокарпӣ. Шаклҳои гинесейи сенокарпӣ. Фураи болоӣ ва поёни. Ҳучайратухм ва шаклҳои пласентатсия. Самти асосии эволютсияи гинесей. Соҳт ва шаклҳои ҳучайратухм. Интегументҳо, нутселлус, ариллусҳо ва дигар пайдоишҳо. Инкишофи ҳучайратухм ва мегаспорагенез. Халтаи ҷанин ва инкишофи он. Пайдоиши халтаи ҷанин.

МАВЗЎИ 29. Тӯдагул (гуҷумгул) ҳамчун қисми маҳсусгардидаи системαι навдаҳо.

Аломатҳои муҳими морфологияи тӯдагул: фрондозӣ ва брактеозӣ, кушод ва пӯшида, ботрикӣ ва симозӣ, содда ва мураккаб. Тӯдагулҳои содда: шингил, сипарча, соябон, ҳӯша, сарак, сабадча, ҷорубак, сипарча ва соябони мураккаб. Тӯдагули трисоидӣ. Симоидҳо: дихазия, монохазия. Аҳамияти биологии тӯдагул.

МАВЗЎИ 30. Гардолудшавӣ дар растаниҳои гулдор.

Маълумоти умумӣ. Ҳудгардолудшавӣ ва аз чет гардолудшавӣ. Аҳамияти биологии аз чет гардолудшавӣ. Энтомогамия. Мутобиқшавиҳои гуногуни гул барои тавассути ҳашарот гардолуд шудан. Тавассути дигар гурӯҳи ҳайвонҳо гардолуд шудан. Гидрогамия. Анемогамия ва ба он мутобиқшавӣ. Растаниҳои яҳона, духона ва бисъёҳона. Мутобиқшави барои ҳифз намудан аз ҳуд гардолудшавӣ: дихогамия, гетеростилия ва дигар. Автогамия ва аҳамияти биологии он. Мутобиқшави ба ҳудгардолудшавӣ. Клейстогамия.

МАВЗЎИ 31. Бордоршави дар растаниҳои гулдор. Инкишофи найчаи гард. Бо ҳамтаъсиrrасонии гаметофити мардона ва занона ба бофтаи

спорофит. Бордоршавии дучанда ва аҳамияти биологии он. Пайдошавии тухм. Ташаккулёбии қанин ва эндосперма. Шаклҳои эндосперма. Мақоми биологии он. Перисперма. Сохти умумии доираи аз нав ба вучудоварӣ дар растаниҳои гулдор. Инкишофи қанин, тухм ва мева бебордоршавӣ (апомиксис). Шаклҳои гуногуни апомиксис ва мақоми он. Баъзеи фарзияҳо (ақидаҳо) доир ба пайдоиши гул ва самти эволютсияи он. Гуногуни гулҳо дар табиат.

МАВЗӮИ 32. Маълумот дар бораи меваҳо.

Таърифи мева. Аҳамияти биологии меваҳо. Сохти пешмева. Иштироқи қисмҳои гуногуни гул дар пайдоиши он. Меваҳои хушк ва тар, яктухма ва бисёртухма, кушодашаванд ва кушоданашаванд, бугумдор. Меваҳои поёнӣ ва болоӣ. Роҳҳои кушодашавии меваҳо. Меваҳои апокарпӣ: моно ва поликарпӣ: фарқияти мафҳуми "мева" ва "мевача". Бисёрбаргӣ ва якбаргӣ, бисёрчормағзак ва як чормағзак, бисёрдонакдор ва яқдонакдор. Кӯсак. Меваҳои синкарпӣ: қуттича, тармева, себ, меваҳои ситрусӣ, чормағзак, ва ҷалғӯза. Меваҳои паракарпӣ: қуттича, шамшерак, шамчерчаҳак, тухмак. Меваҳои тари қадушакл, тухмакмева дар ғалладонаҳо, меваҳои лизикарпӣ. Тӯдамева. Гетерокарпия ва гетероспермия, аҳамияти биологии онҳо. Паҳншавии мева ва тухм. Мутобиқшави ба зоохория, анемохория, гидрохорӣ. Аҳамияти шаклҳои гуногуни паҳншавии мева ва тухм. Аҳамияти мева ва тухм барои инсон.

Адабиётҳо

Асосӣ

1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., и др. Ботаника. Анатомия и морфология растений. М., Просвещение, 1988г.

2. Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений 3-е изд. М., Просвещение, 1981г.
3. Шукуров О.Ш. Ботаника. Душанбе, маориф, 1980 с.
4. Султонов С., Нигмонов М., Ботаника (китоби дарси барои синфи 5-уми мактаби таҳсилоти умумӣ. «Полиграф групп» Душанбе, 2005 с.
5. Гордеева Т.Н., Круберг Ю.К., Писъякурова В.В. Практический курс систематики растений. 3-е изд. М. Просвещение, 1986г.
6. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений. М., Просвещение, 1975г.
7. Султонов С., Нигмонов М., Ботаника (китоби дарси барои синфи 6-уми мактаби таҳсилоти умумӣ. «Полиграф групп» Душанбе, 2005 с.
8. Программы педагогических институтов, сборник № 12. М., Просвещение, 1986г.
9. Султонов С., Файратов М.Х., ва дигарон. Дастури таълимӣ – методӣ оид ба машгулиятҳои амалӣ аз анатомия ва морфологияи растаниҳо. Душанбе -2009с.

Иловагӣ

1. Жизнь растений. М., Просвещение 1974, т. 1; 1976, т. 2; 1977, т. 3; 1978, т. 4; 1980, т. 5 (1); 1981, т. 5 (2); 1982, т. 6.
2. Курс низших растений / Под. ред. М.В. Горленко. М., Высшая школа, 1981г.
3. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. М., Наука, 1981г.
4. Малый практикум по низшим растениям. 2-е изд. М., Высшая школа, 1976г.
5. Практикум по анатомии растений / Под. ред. Д.А. Транковского. 3-е изд. Высшая школа, 1979г.
6. Ролам Ж.К., Селоши А., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. Пер. с франс. М., Мир, 1978г.
7. Дегри К., Ван дер Пейл Л. Основы экологии опыления . М., Мир, 1982г.

Муқаддима

Ботаника - илм дар бораи растаний мебошад. Истилоҳи «ботаника» аз калимаи юнонӣ botane, гирифта шуда, маънии растаний, сабзвот, гиёҳ, сабзро дорад.

Ботаника- ҳамчун фан дар бораи растаниҳо пеш аз ҳама ба омӯзиши гуногуншаклии растаниҳо ва паҳншавии онҳо дар минтақаҳои гуногуни кураи Замин машғул мебошад. Дар баробари ин, ботаника сатҳи морфологӣ, анатомӣ ва фаъолияти ҳаётии растаниҳоро меомӯзад.

Олами наботот ниҳоят гуногун мебошад. Ҳоло муайян шудааст, ки дар сатҳи сайёраи мо зиёда аз 500 ҳазор намуди растаний мерӯяд, ки аз ин 235-250 ҳазорашро растаниҳои пӯшидатухм ё гулдор ташкил медиҳанд.

Дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 4500 намуд растаний мерӯяд, ки дар байни онҳо миқдори зиёдашон аҳамияти ғизоӣ, хӯроки чорво, равғандиҳанда, дорӯӣ, ороишӣ, рангдиҳандаю наҳдиҳанда ва гайра доранд. Барои гуногуни олами набототро фарқ кардан, моҳирона ва оқилона онро истифода бурдан, инсон бояд пеш аз ҳама ҳар як намуди растаниро ҳаматарафа ва муфассал омӯзад.

Набототи муосир роҳи дуру дарози таърихиро паси сар намудааст. Аз организмҳои содаи растаниҳои якхӯчайра дар раванди эволютсияи олами органикӣ растаниҳои мураккаби гулдор, ки ҳоло ҳукумрони табиат мебошанд, пайдо шудаанд. То пайдо шудани растаниҳои гулдор дар табиат дигар гурӯҳи нисбатан содаи растаниҳо аз қабили ушнашаклҳо, мунмунаҳо, чилбуғумҳо, сарахсшаклон ва лучтухмон ҳукумронӣ доштанд. Омӯзиши таърихи пайдоиш ва рушди гурӯҳҳои гуногуни растаниҳо вазифаи асосии ботаника мебошад. Ботаника дар қатори растаниҳои худрӯй боз ба омӯзиши растаниҳои мазрӯй бо мақсади ҳаматарафа ва оқилона ба манфиати инсон истифода бурдан машғул аст.

Аҳамияти растаний дар табиат хеле баланд аст. Растаний пеш аз ҳама аҳамияти қалони қайҳонӣ ва ҷаҳонӣ дорад.

Растаний сабз дар ҷаҳон ягона организми зиндае мебошад, ки қобилияти таъсирбахшии фавқулодаи, дар бавучуд овардани миқдори зиёди моддаҳои гуногуни органикӣ аз моддаҳои ғайриорганикӣ дошта, дар навбати худ тамоми мавҷудоти зиндаи ҷаҳонро бо оксиген ва худро бо гази карбонат, ки бе он вучуд дошта наметавонад, таъмин мекунад.

Бо таъсири бевоситаи энергияи офтоб аз тарафи растаний сабз аз моддаҳои ғайриорганикӣ ба вучуд омадани моддаҳои гуногуни органико раванди фотосинтез меноманд. Ин раванд дар хлоропласти ҳӯҷайраи барг ё танаи сабзи растаниҳои алафӣ мегузарад ва онро баъзан раванди ассимилятсия ҳам мегӯянд. Чунин шакли организмҳоро афтотрофҳо меноманд (растаниҳои сабз). Инчунин организмҳое низ мавҷуданд, ки энергияи химиявиро истифода намудағизо мегиранд ва чунин организмҳоро хемотрофҳо (баъзе бактерияҳо)

меноманд. Организмхое, ки моддаҳои тайёри узвиро истифода мебаранд гетеротрофҳо меноманд (занбӯруғҳо).

Бе растании сабз мавҷудияти ҳаёт дар сайёраи мо имконнапазир аст. Чунки ҳеч як мавҷудоти зинда қудрати иваз намудани растании сабзро надорад.

Растаниҳои фотосинтезкунандаро Климент Аркадевич Тимирязев манбаи асосии ҳайёт дар рӯи замин номидааст. Ҳар сол дар рӯи замин дар раванди фотосинтез 310^{21} калория энергияи офтоб ҷамъ (аккумуляция) мешавад. Дар як сол $11,510^{10}$ тонна оксиген ва $5,810^{10}$ тонна моддаҳои узвӣ ҳосил мешавад.

Ҳоло инсоният дар заминҳои корам зиёда аз 1500 намуд ва садҳо навъи растаниҳои кишоварзи парвариш намуда худро бо ғизо таъмин менамояд. Дар баробари растаниҳои кишоварзӣ дар ҳайёти инсон пӯшиши табии растанигӣ (дашт, ҷангал, ботлоқ, марғзор, биёбону нимбиёбон, тундра ва растаниҳои қӯҳӣ) роли асосиро мебозад. Ҳусусан мақоми ҷангалзорҳо ҳамчун таъминкунандай оксигени атмосферӣ хеле қалон аст. Инчунин аз ҷангал инсон маводҳои соҳтмонӣ, ҷиҳози хона, қофаз ва як қатор маҳсулотҳои ғизоиро (мева, занбӯруғ ва растаниҳои доругӣ) мегирад.

Пӯшиши растанигии рӯи замин ба ташакул ва тағйирёбии иқлими дар минтақаҳои гуногун таъсир мерасонад. Ҳусусан мақоми растани дар раванди хокпайдошавӣ ниҳоят баланд аст ва яке аз зеноҳои асосии таъминкунандай моддаҳо дар табиат маҳсуб мегардад. Пӯшиши растанигӣ ҳамчун манбаи ғизо барои ҳӯроки чорво (чарогоҳҳо) хизмат мекунад.

Инсон аз қанданиҳои фоиданоки зеризаминӣ ба монанди нафт, аништсанг, торф, варақсанг ва ғайра, ки маҳсули пайдоишӣ растанигӣ мебошанд, истифода мебарад.

Соҳаҳои ботаника. Ботаника як қатор масъалаҳои васеъро дар бар мегирад: қонуниятҳои соҳти дарунӣ ва зоҳирӣ (морфология ва анатомия), таснифоти онҳо дар давоми эраҳои геологӣ (эволюция), алоқаҳои авлодӣ (филогения), қонуниятҳои паҳншавӣ дар сатҳи кураи замин (географияи растаниҳо), ҷамоаи пӯшиши растанигӣ (фитоценология ё геоботаника), имконият ва роҳҳои истифодабарӣ дар ҳоҷагӣ (ботаникаи иқтисодӣ ё захиравӣ).

Аз рӯи маводи омӯзишӣ ботаника ҷудо мешавад: ба алгология- илм дар бораи обсабзҳо, микология – занбӯруғҳо, лихенология – гулсангҳо, бриология- ушнаҳо, аз организмҳои микроскопӣ, ки ба олами растаниҳо доҳил мешаванд (бактерияҳо, актиномитсетҳо, баъзе занбӯруғҳо ва обсабзҳоро микробиология ва ангезандагони қасалиҳои растанигиро фитопатология меомӯзанд. Ҳар яки онҳо қонуниятҳои алоҳидай инкишофи ҳаёт ва соҳти растаниҳо ё ин ки олами набототро меомӯзанд.

Морфология-аз юнонӣ ***morphe-*** шакл ва ***loqos*** –илм. Илм дар бораи қонуниятҳои соҳт ва шаклпайдошавии растаниҳо мебошад. Ин яке аз қисмҳои қалон ва пеш ташаккулӯфтаи ботаника буда, қонуниятҳои пайдоиши фардӣ (онтогенез) ва тарақиёти таърихӣ (филогенез) шакли растаниҳоро меомӯзанд. Яъне дар натиҷаи тарақиёти фардӣ, мисол

аз давраи тухм, яъне пайдошавии навниҳол, тухмҳои нав дар ҳамин растаний ва пир шуда мондани он (онтогенез): дар рафти тарақиёти таърихии ҳамон намуд, ё ягон гурӯҳи систематике, ки он намуд ба он мансуб аст (филогенез).

Морфологияи растаний як қатор фанҳои дигарро дар бар мегирад: **анатомия** илм дар бораи соҳти дохилии организми растаний; **цитология** – илм дар бораи соҳт, афзоиш ва фаъолияти хучайраи растаний;

гистология – илм дар бораи пайдоиш, инкишоф ва соҳти бофтаҳо дар узвҳои гуногуни растаниҳо;

эмбриология – илм дар бораи қонуниятҳои пайдоиш ва рушди растаниҳо дар зиннаҳои аввал (давраи чанини);

органография - илм дар бораи соҳт, пайдоиш ва инкишофи узвҳои растаний (реша, тана, барг, гул, мева ва дигарон);

карплология- илм дар бораи соҳт, функсия ва пайдоиши тухму меваҳо;

палинология – илм дар бораи гард ва спораҳо;

ризология – илм дар бораи соҳт ва фаъолияти реша ва системаҳои реша.

Систематика. Систематика омӯзиши пайдоиши гуногуни намудҳо ва сабаби пайдоиши он гуногуниро меомӯзад. Вазифаи охирини систематика ҳамчун фанни фундаментии биология, ки дониши илмии моро доир ба намудҳо ва навиштани флорография мебошад. Дар асоси гузаштани як қатор усулҳои систематика, ки аломатҳои наздики онҳоро якҷоя карда намудҳои хешро бо як гурӯҳи систематикаи ба авлод, оила ва дигарон ҷамъбаст менамоянд. Ин вазифаи систематикаи флористӣ ё таксонҳо мебошад. Вазифаи охири таксономия ин ба вучуд овардан ва илман асоснок кардан, маълумоти пурра доир ба намудҳо ва дараҷаи системанокии баланд, ки онҳоро якҷоя менамояд.

Физиологияи растаний – фаъолияти ҳаётии растаниҳоро меомӯзад. Яъне ҷараёнҳои физиологии, ки дар дохили организми растаний мегузаранд.

Экология. Вобастагии соҳт, муносибати растаниҳо, популятыя ва фитосенозҳоро бо муҳити зист меомӯзад.

Полеоботаника. Илм дар бораи растаниҳое, ки дар замони гузаштаи геологӣ зиндагӣ мекарданд баҳс менамояд.

Географияи растаний - омӯзиши паҳншавӣ, ҷойгиршавии намудҳо ва ҷамоаи растаниҳо дар рӯи Замин вобаста аз иқлим, хок ва таърихи геологӣ.

Фитосенология – илм дар бораи ҷамоаи наботот- фитосенозҳо. Фитосеноз- ин маҷмӯъи намудҳои гуногуни растаниҳо, ки дар як қитъаи муайяни рӯи замин сабзида бо якдигар ва муҳити зист таъсир намуда онро тағиیر медиҳанд. Ду шакли фитосенозҳо маълум аст: табиӣ (дашт, ҷангал, тундра, ботлок, марғзор) ва сунъӣ (боғҳо, боғҳои маданий, полезҳо).

Дигар қисмҳои ботаника ба фанҳои дигар биофизика, биохимия, радиобиология ва генетика наздик шудааст.

Пайдоиш ва тараққиёти олами растаниҳо

Таърихи тараққиёти пайдоиши заминро ҳамин хел тассавур мекунем, ки эраҳои таърихи пай дар ҳам пайдо шудаанд. Ин хел эраҳо 5-то мебошанд:

1. Архей
2. Протеразой
3. Палеазой
4. Мезазой
5. Кайназой

Дар доҳили ин эраҳо боз давраҳои геологӣ мавҷуд аст. Ҳар як эра ба ҳуд хос қабатҳои хоси такшиншуда доранд, ки дар онҳо боқимондаҳои растаниҳо ва ҳайвонот шакли ҳудро гум накарда санг шудаанд. Омӯзиши ин боқимондаҳо имконият медиҳанд, ки тараққиёти умумии олами органикро муайян намоем. Ғайр аз ин боз имконияти таъмиркуни соҳти растаниҳои мурдарафтари пайдо мекунем. Давраи аввал пайдошавии набототро муайян кардан хеле душвор аст, чунки аз сабаби одди будани соҳташон онҳо ба санг мубаддал нашуданд ва бе нишона онҳо нест шуданд. Лекин маҳсулоти боқимондаи онҳо дар шакли намудҳои гуногуни геологӣ боқӣ мондааст.

Давраҳои асосии пайдоиши олами растаниҳо дар нақша оварда шудааст:

Эраҳо	Давраҳо	Сини давр млн. сол	Гурӯҳи асосии растаниҳо, тараққиёти онҳо
Кайназой	Чорумин ё антропогенӣ	1	Афзунии асосии пӯшидатухмон. Тағйиротҳои куллии иқлими.
	Неоген	25	Якчояшавии флораҳо, таъсири пиряҳҳо ва хунукшавии муҳит.
	Палеоген	60	Вобаста аз тағийрёбии иқлими пайдо шудани ҳолати ҳозираи зиннаҳои наботот. Камшавии луттухумон.
Мезозой (Ҳаёти миёна) 340	Бур	250	Тараққиёт ва паҳншавии пӯшидатухмҳо дар рӯи замин. Тағийрёбӣ ва камшавии луттухумон.
	Юра	175	Тараққиёт ва паҳншавии флораи сарахсшаклон ва луттухумҳо. Пайдоиши аввалин пӯшидатухмҳо.
	Триас	200	Афзоиш ва паҳншавии саговникҳо, мурдани сарахсшаклҳои тухмдор.

Палеозой (хаёти қадим)	Перм	240	Пайдошавии лучтухмон. Вобаста ба тағийрёбии иқлим пайдошавии флораи тропикӣ ва ғайритропикӣ.
	Ангишт-санг	280	Инкишофи занбӯруғҳо ва сархасшаклони спорагию тухмӣ
	Девон	350	Ба хушкӣ баромада паҳн шудани растаниҳои қадима. Мурда рафтани псилофитҳо ва пайдошавии занбӯруғҳо.
	Силур	380	Дар охири ин давр аввалин растаниҳои хушкӣ псилофитҳо пайдо шудаанд. Афзунии обсабзҳо.
	Ордовик	440	Боқимондаи растаниҳои дараҷаи паст: бактерияҳо, обсабзҳо, замбӯруғҳо (фикомисетҳо).
	Кембрий	550	Пайдоиши обсабзҳо (кабуду сабз, сабзҳо, сурхҳо ва бактерияҳо)
Протерозой (хаёти қадим)	Иотний Карели	Қариб 3300	Боқимондаи сангшудаи обсабзҳои сабзу кабуд ва бактерияҳо.
Архей (замони қадимтарин) 900	Ботний Свионий		Осори ҳаёт кам аст. Ҷинсҳое, пайдо шудаанд, ки соҳти узвӣ дошта аз вучуд доштани обсабзҳо ва бактерияҳо гувоҳӣ медиҳад.

Дар асоси далелҳои палеонтологӣ дар давраи протерозой ду шакли организмҳои зинда пайдо шудаанд: автотрофҳо (олами растаниҳо) ва гетеротрофҳо (олами ҳайвонот)

Пайдошавии одамро дар рӯи замин қариб 1 млн сол мешавад (дар охири давраҳои сеюм ва чорумини кайнозой) ва он яке аз омилҳое мебошад, ки ба таъғирёбии наботот таъсири худро расонидааст. Одам барои худ растаниҳои фоиданокро парвариш намуда, нолозимашро ҷудо карда баровард.

Хулоса таърихи тарақиёти олами наботот дар рӯи замин ин эраҳоро дар бар мегирад: бактерияҳо (протеразой) обсабзҳо ва растаниҳои спорадор (палеозой), лучтухмон ва пӯшидатухмон, ки афзоиши босуръаташро аз кайназой сар кардаанд.

Мувофиқи маълумотҳои олимони соҳаи растанишиносӣ тамоми намудҳои растаниҳое, ки дар рӯи замин мерӯянд, миқдорашон беш аз 500000 мебошад:

Обсабзҳо	33 ҳазор
Аз ҷумла:	
Обсабзҳо сабз	7 ҳазор
Диатомӣ	6 ҳазор
Сурҳ	4 ҳазор
Ҳокистарӣ	1,5 ҳазор
Занбӯруғҳо, миксомиситҳо, бактерияҳо	100 ҳазор
Гулсангҳо	20 ҳазор
Сарахсшаклон	15 ҳазор
Ушнашаклҳо	26 ҳазор
Лучтухумҳо	800
Растаниҳои пӯшидатухм (гулнок) зиёда аз	236 ҳазор
Аз ҷумла:	
Якпаллагиҳо	60 ҳазор
Дупаллагиҳо	175 ҳазор

Рақамҳои дар боло оварда шуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки растаниҳои пӯшидатухм дар замони ҳозира аз ҳама зиёдтаранд. Пӯшидатухмон тамоми қитъаҳои кураи заминро ишғол кардаанд. Сабаби бисёр буданашон дар он аст, ки дар раванди эволютсия дар намояндагони ин шӯъба гул ва мева пайдо шудааст. Тухмашон дар даруни мева ҷойгир шудааст, ки онро аз таъсиротҳои номусоиди муҳит муҳофизат мекунад. Ин боиси он гардидаааст, ки пӯшидатухмон ба шароитҳои гуногунтарини ҳаётӣ мутобиқшуда ва тамоми сатҳи кураи заминро ишғол кардаанд.

Аз рӯи ташакули соҳти морфологии растаниҳо онҳоро ба ду гурӯҳи қалон- дараҷаи паст (бактерияҳо, обсабзҳо, занбӯруғҳо ва гулсангҳо)

ва олӣ (ушнаҳо, сарахсшаклҳо, лучтухмҳо ва пущидатухмҳо) чудо мекунанд.

Ҳоло системаи ҳозираи табииати зиндаро ба шаш салтанат чудо мекунанд:

Рӯйсалтанати прокариотоҳо (Prokaryota) - организмҳое, ки ядрои ташакулёфтаи ҳуҷайравӣ надоранд.

1. Салтанати архибактерияҳо – ба инҳо бактерияҳои анаэробии метанҳосилкунанд – хемотрофҳо дохил мешаванд.

2. Салтанати бактерияҳо- ба инҳо гурӯҳҳои гуногуни прокариотҳои гетеротрофии анаэробӣ ва аэробӣ, баъзе хемотрофҳо ва бактерияҳои фотосизезкунандай аоксигенӣ (бе хориҷшавии оксиген).

3. Салтанати Оксифотобактерияҳо- ба инҳо прокариотҳои автотрофии аэробие, ки қобилияти фотосинтезкунӣ (бо хориҷшавии оксиген) ва сианобактерияҳо дохил мешаванд.

Рӯйсалтанати Эукариотҳо – Eucaryota организмҳои дорои ядрои ҳуҷайравии ташакулёфта.

1. Салтанати ҳайвонот – гетеротрофҳо; физогирии голозоӣ (физои саҳтро бо роҳи фурӯбарӣ); физогирии адсорбсионӣ (бо роҳи ҷабиши моеъ). Ҷилди ҳуҷайраашон саҳт нест. Одатан организмҳои диплоидианд.

2. Салтанати занбӯруғҳо – гетеротрофҳо; ғизоро бо роҳи ҷабиш мегиранд. Одатан ҷилди саҳти ҳуҷайрагӣ доранд. Организмҳои гаплоидӣ ё дуядрӯй мебошанд.

3. Салтанати наботот- автотрофҳо; барои худ ғизоро (моддаҳои органикӣ) тавассути энергияи офтоб аз моддаҳои ғайриорганикӣ синтез мекунанд (раванди фотосинтез). Ҷилди мустаҳками ҳуҷайравӣ доранд. Ҳусусияти насливазшавӣ доранд. Қисми зиёдашон организмҳои диплоидӣ мебошанд.

Ҷилди ҳуҷайраи растаниҳо, занбӯруғҳо ва покариотҳо саҳт мебошад, ки ин аз таркиби химиявии онҳо вобаста мебошад. Аз растаниҳо селюллоза, аз занбӯруғҳо хитин (полиатсетилглюкозамин), аз прокариотҳо муреин (гликопептид) дар таркибаш аминоқанд ва 5 аминокислота дида мешавад. Сабзиши кушоди нотамом яъне қобилияти сабзиш то охири ҳаёт (аз нешзаниӣ то мурдан). Модулий яъне

такроршавии қисмҳои растаний (мисол якдигарро ивазшавкуни поячаҳои буттаҳо, пайдошавии паиҳами шоҳаҳо дар дараҳтон ва гайраҳо).

Ягонагӣ ва фарқияти организмҳои салтанатҳои гуногун (таблисай 1)

рӯйсалтанат	прокариотҳо	эвкариотҳо		
салтанат	бактерияҳо	наботот	занбӯргҳо	хайвонот
Тарзи ғизогирӣ	Гетеротрофӣ, Автотрофӣ, Хемосинтез, Фотосинтез бо ихроҳи оксиген ва беоксиген	Автотрофӣ,		Гетеротрофӣ
Чилди хучайра	Саҳт			надорад
	аз муреин	аз ангиштобҳо	хиттин	
Роҳи фурӯбарии ғизо	Бо роҳи ҷаббиш (адсорбсия)			Фурӯбарӣ (фагоситарӣ ва баъзан адсорбсионӣ)
Шакли ҳайётгузаронии	Ҳаракатнок ва часпидағӣ	Часпидағӣ		Ҳаракатнок ва баъзан часпидағӣ
Сабзиш	Дар якхӯҷайрагиҳо пӯшида дар колониягиҳо кушода	Кушода		Пӯшида
Миқдори узвҳо	Узв надоранд	Миқдори гуногуни узвҳои якхелаи доимӣ набуда ва аз шароити зист вобастагӣ доранд.		Миқдори увзҳо маҳдуд ва доимӣ
Структураи организмҳо	Муттаҳид (якхӯҷайрагиҳо) Тағийирёбанда (колониягиҳо)	Модулий		Муттаҳид

Таърихи муҳтасари инкишофи фан. Аввалин донишҳои ботаникиро инсон аз замони пайдошавиаш дар рӯи замин вобаста ба талабот нисбати хурок, пӯшоқ, соҳтани манзил ва шифо ёфтани ҷамъ намудааст. Ғайр аз ин боз растаниҳое вомехӯрданд, ки заҳрнок буданд. Аз ин ҷо ба инсон лозим буд, ки растаниҳои истифода бурдаашро (захрнокро аз доруворӣ) фарқ карда ба онҳо номгузорӣ қунад.

Аммо ботаника ҳамчун фан хеле дертар 2000 сол пеш ба вучуд омадааст. Асосгузорони ботаника олимони давраи қадим - Аристотел (384-322 то милод) ва Теофраст (371-286 то милод) буданд. Ин олимон аллакай дар бораи 600 растани фоиданoke, ки дар Европа ва аз дигар қитъаҳо оварда шуда буданд, маълумот доштанд. То замони мо 6 китоб бо номи «Сабабҳои растаний» ва 9 китоби дигар бо номи «Омӯзиши растаниҳо» омада расидаанд. Давраи асрҳои миёна баъди шикасти империяи Рим давраи карахтии ин фан ба ҳисоб меравад, аммо дар ин давра маълумотҳо ҷамъ карда мешуданд. Баъди ин давраи дурудароз давраи инкишофи босуръати ботаника аз асри 16 сар мешавад. Асос барои инкишофи ин фан қашфиётҳои географӣ (Х.Колумб соли 1492 Америкаи Марказиро, Кабот соли 1497 Америкаи Шимолиро, Васко да Гама Ҳиндустонро) боис гардиданд, ки онҳо барои олимон флораҳои бойи мамлакатҳои Осиё ва Америкаро дастрас намуданд. Аввалин гербарияҳо дар асри XVI тартиб дода шуданд. Дар соли 1540 аввалин боғи ботаникӣ дар шаҳри Падуе Италия ташкил карда шуд. Ихтироъи микроскоп имконият дод, ки соҳти даруни растаниҳо омӯхта шавад. Омӯзиши соҳти дохилии растаниҳо замина барои анатомияи растаниҳо гардид.

Слои 1665 Р. Гук аввалин маротиба мафҳуми ҳуҷайрано ба илм дохил намуд. У тавассути микроскопии ихтирокардаи худ ҳангоми омӯзиши соҳти бофтаи растаний чуқурчаҳое, мушоҳида намуд ва онҳоро ҳуҷайра номид. Солҳои 1665-1679 асари М. Малпигӣ бо номи «Анатомияи растаниҳо» ва соли 1682 бо ҳамин ном китоби Н. Грю чоп шуданд. Ин ду асари бузург барои соҳаи нави ботаника анатомияи растаниҳо таҳкурсӣ гузошт.

Дар инкишофи ботаника корҳои табиатшиносӣ шведӣ Карл Линней ниҳоят бузург аст. Ҳамаи маводҳои ҷамъовардаи замони хешро тавсифи ботаникӣ дода, системаи сунъии растаниҳоро пешниҳод намуд. Линней соли 1753 китоби дучилдаи худро бо номи «Намудҳои растаний» («Species Plantarum») аз чоп баровард ва дар он

барои растаниҳо ва ҳайвонҳои замони худ номгузории дуномаро (бинарӣ) ҷорӣ намуд.

Дар аввалҳои асри XVIII аввал дар Москва ва баъд дар Петербург якумин боғҳои ботаникӣ бунёд карда мешаванд. Маркази илмии он замони Россия ин академияи Петербург, ки соли 1725 Пётри 1 таъсис дода буд ба шумор мерафт. Дар инкишофи илмҳои табиатшиносии Россия роли М.В. Ломоносов аввалин академики рус ниҳоят бузург аст.

Дар охири асри XVIII ба физиологияи растаниҳо замина гузашта шуд ва оҳиста-оҳиста асрори ғизогирии растании сабз омӯхта мешуд. Соли 1971 Ҷ. Пристли маълум намуд, ки ҳавои ифлос шудаи ҳангоми сӯзиш ва нафасгирии ҳайвонро танҳо растани қобилият дорад, ки тоза намояд. Баъдтар соли 1779 Ингенгауз тавассути таҷрибаҳо тасдиқ намуд, ки танҳо растани чунин қобилиятро дорост ва ин раванд дар рӯшноӣ бо фурӯбарии гази карбонат ба амал меояд. Моҳияти ин раванд минбаъд дар таҷрибаҳои Сенебъё (1749-1809) кушода шуд. Ӯ маълум намуд, ки растании сабз гази карбонро фурӯ бурда ба муҳит гази оксигенро ҳориҷ мекунад.

Дар солҳои 1838-1839 олимон ботаник М. Шлейден (1804-1881) ва зоолог Т. Шванн (1810-1882) назарияи ҳуҷайраро пешниҳод намуданд. Дар солҳои 30-40-уми асри XIX пурра маълум карда шуд, ки асоси мавҷудияти ҳуҷайра ин ядро ва протоплазма мебошанд, на ин ки ҷилди он. Соли 1859 олими Олмонӣ Рудолф Вирхов исбот кард, ки ҳамаи организмҳо аз ҳуҷайра иборатанд ва ҳамаи онҳо инкишофи ҳудро аз як ҳуҷайра сар мекунанд. Ӯ сухани машҳури худ «Ҳама ҳуҷайраҳо аз ҳуҷайра пайдо мешаванд»-ро ифода намуд. Ин пешниҳоди ҷамъбастӣ оид ба назарияи ҳуҷайра буд, ки дар он ягонагии соҳти организмҳоро (наботот, ҳайвонот, занбӯруғҳо, бактерияҳо; якҳуҷайрагиҳо ва бисёрҳуҷайрагиҳо) нишон дод.

Соли 1898 Навашин қашфиёти ниҳоят бузургро барои илми биология намуд. Ӯ аввалин шуда маълум намуд, ки раванди бордоршавии растаниҳои пӯшидатухм аз бордоршавии растаниҳои луттуҳм фарқ мекунад. Раванди бордоршавӣ дар пӯшидатухмон бо

иштироки ду нутфа мегузарад, ятоаш ба хүчайратухм якчо шуда чанинро медиҳад, дигараш ба хүчайраи диплоидии марказий халтай чанин якчо шуда эндоспермаро ба вучуд меорад. Дар фарқият нисбат ба лучтухмон эндоспермаи пӯшидатухмон натиҷаи бордоршавии дучанда буда дастаи хромасомаи сечанда (триплоид) дорад.

2. ҲУЧАЙРАИ РАСТАНӢ

Омӯзиши ҳӯҷайра ба қашфи микроскоп вобаста аст.


Аввалин линзаҳои калонкунандаро дар асри XIII табиатшиноси англisis Роджер Бэкон сохтааст. Зуҷоҷгарон аз Голландия падару писар Ҳанс ва Захариус Янсенҳо (солҳои 1590-1810) ду линзаро пайваст намуда аввалин асбоби оптикиро ихтироъ намуданд. Соли 1609 Г.Галилей бо супориши ҳарбиён аввалин дурбинро ихтироъ намуда ва яке аз онҳоро ба олимон тӯхфа кард. Бо ёрии он соли 1624 Ф. Чэзи аавалин объектои биологиро мушоҳида намуд. Баъди ин асбобро мукаммал намудани Фабер Ф. Чэзи соҳти сарахсро мушоҳида намуда сорусҳо, спорангия ва спораҳоро дид. Спораҳо якумин ҳӯҷайраҳои зиндае буданд, ки инсон онҳоро мушоҳида намудааст. Соли 1665 Роберт Гук микроскопе соҳт, ки бо он воҳидҳои биологиро омӯхтан мумкин буд. Ӯ дар микроскопаш пӯки дараҳтро дид, соҳти ҳӯҷайравӣ доштани растаниро исбот кард.

Соли 1931 олимон Е.Рукс в И.Кнолл микроскопии электрониро ихтироъ намуданд.

Микроскопи зуҷҷочии таълими ҷоҳидаи таҳқиқро 40-50, микроскопи биологӣ 1400-1800 ва микроскопи электронӣ даҳҳо ва ҳазорҳо маротиба аз ин ҳам, калон карда нишон медиҳад.

Микроскоп аз қисмҳои зуҷҷочӣ ва меҳаникӣ иборат аст.

Қисми зуҷҷочӣ аз объектив, окуляр, қисми равшандиҳанда (оинача ва конденсор бо миёнпардааш) ва қисми меҳаникӣ аз поя, нова (тубус), новақаппак (тубусқаппак), мизчай ашёгузорӣ, тобаки калон (крамальера) ва тобаки хурди микрометрӣ иборатанд. (тасвири 1)



Тасвири 1. Сохти микроскоп. А- МБР-1, Б- Биолам.

1- окуляр; 2- тубус (нова); 3-тубусқапак (новақапак);
4-макровинт; 5-микровинт; 6-поя; 7-ойна; 8-конденсор;
9-мизчай ашёгузор; 10- объективхо.

Мафхуми ҳучайраро бори аввал олими англис Роберт Гук соли 1665 ба илм дохил намуд. Ӯ бо микроскопи ихтироъкардаи худ қабати тунуки пӯкро мушоҳида намуда дид, ки он чашмакчаҳо дорад. Ӯ онҳоро селула-лонача номид, ки он баъдтар мафхуми ҳучайраро гирифт. Соли 1671 олимон М. Малпигӣ ва Н. Грю бори нахуст сохти ҳучайраи растаний ва бофтаҳои онро омӯхта, оиди анатомияи растаниҳо маълумот додаанд. Соли 1830 олими чех Я. Пуркине сохти моеъгии ҳучайраро аниқ карда, онро протоплазма номид. Ботаники англис Р. Броун соли 1831 ядроро кашф намуд. Солҳои 1838-1839 олимони немис ботаник М. Шлейден ва зоолог Т. Шван ҳамаи маълумотҳои илмиро оид ба сохти ҳучайра ҷамъоварӣ намуда, назарияи ҳучайраро пешниҳод намуданд. Солҳои 1874-1875 олимон И. Чистяков ва Э. Страсбургер тақсимшавии ядроро мушоҳида намуданд. Аммо ин кашфиёти бузург насиби ситологӣ немис В. Флемминг гардид, ки аввалин шуда мафхумҳои митоз, амитоз ва кариокинезро ба илм дохил кардааст.

Олим Р.Меррей (1968) пешниҳод намуд, ки ҳамаи организмҳои ҳучайрагиро вобаста аз сохтори ҳучайра ба ду гурӯҳ чудо кунанд. Вобаста аз он ки ҳучайраҳои прокариотӣ ва эвкариотӣ аз рӯи сохторҳои худ фарқ мекунанд, онҳоро ба олами алоҳида чудо кардаанд. Ба олами прокариотҳо - ҳамаи организмҳое, ки сохтори ҳучайраашон прокариотӣ (то ядроӣ) вирусҳо, бактерияҳо ва обсабзи қабуду сабз мансубанд, бοқимонда ҳамаи организмҳои дигар ба гурӯҳи эукариотҳо дохил мебшаванд.

ва олами эвкариотӣ - ҳамаи организмҳои олӣ, соддатаринҳо, растаниҳо ва ҳайвонот дохил мешаванд.

Прокариот- юнонӣ про-пеш, карион- ядро аст. Ҳучайраҳои прокариотӣ хеле сода сохта шуда ба онҳо бактерияҳо ва сианобактерияҳо дохил мешаванд.

Эукариот аз калимаи юнонӣ Ҷу-ҳақиқӣ, карион- ядро гирифта шудааст. Аз обсабзҳои якҷӯчайра то растаниҳои гулдор организмҳои эукариотӣ ба шумор мераванд. Ин мағҳумҳоро соли 1928 олим Э.Шаттон пешниҳод карда буд.

Инкишофи усулҳои тадқиқотии сохторҳои ҳучайра ва пеш аз ҳама ихтирои заррабини электронӣ нишон доданд, ки дар сохтори ҳучайраҳои эукариотӣ ва прокариотӣ фарқиятҳои хеле ҷиддӣ мушоҳид мешаванд.

Барои ин фарқияти байни ҳучайраҳои прокариотӣ ва эукариотиро дигар мебароем. Ҳучайра – воҳиди зиндае мебошад, ки қобилияти тақсимшавӣ ва афзоишро дорад. Таркиби асосии кимиёвии ҳар як ҳучайраи зинда ду намуди туршиҳои нуклеинӣ (ТДН ва ТРН), сафедаҳо, липидҳо ва антиштобҳо ба ҳисоб мераванд. Ситоплазма ва мембранаи ҳучайравӣ ҷузъи ҳатмии сохтории ҳар як ҳучайраи зинда мебошанд. Ин ба сохтори ҳар як ҳучайра хос аст. Омӯзиши тартиби сохтории ҳучайраҳо нишон доданд, ки сохти ҳучайраи бактерияҳо ва сианобактерияҳо аз як тараф ва ҳучайраҳои боқимондаи макро – ва микроорганизмҳо аз дигар тараф, аз ҳам фарқ мекунанд.

Ҳучайраҳои прокариотӣ бо он фарқ мекунанд, ки фақат як ковокӣ доранд, ки онро мембранаи ҳучайра ҳосил мекунад. Дар протоплазмаи ин гуна ҳучайраҳо органеллаҳо ҷойгир мешаванд, лекин онҳо аз протоплазма бо мембрана чудо карда нашудаанд. Барои ҳамин ковокии дуюминро ҳосил намекунанд. Органеллаҳо метавонанд сохтори мембронагиро ташкил кунанд, лекин ин сохторҳо сарбаста нестанд. Дар ҳучайраи прокариотҳо ҳаста пурра ташаккул наёфтааст ва ТДН – и ҳаста аз ситоплазма бо мембрана чудо карда нашудааст. Дар ҳучайраҳои эукариотӣ назар ба ҳучайраҳои прокариотӣ ковокии дуюм мушоҳид мешавад. Ҳаста бо мембрана пӯшонида шуда, ковокии дуюм дорад, ки дар он ТДН-и ҳаста ҷойгир шудааст. Хлоропластҳо ковокии даруниро ҳосил мекунанд, ки дар онҳо пигментҳо мушоҳид мешаванд. Ҳамин тавр, фарқияти асосӣ дар байни ин ду ҳучайраҳо ковокии дуюм дар эукариотҳо мебошад. Баъзе фарқиятҳои сохтории организмҳои прокариотӣ ва эукариотӣ дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Ҳучайра системаи оддии зинда буда, асоси воҳиди структуравии организми растаниӣ ва ҳайвон аст. Он ҳусусияти худбарқароркунӣ, танзимкунӣ ва худтаҷдидкунӣ дорад. Ҳучайра миллион сол пеш дар натиҷаи эволютсия аз якҳучайрагиҳои сода (обсабзҳои кабуду сабз ва бактерияҳо) то ҳучайраҳои сохти мураккаб (растаниҳои гулдор) дошта пайдо шудааст.

Аз рӯи сохташ ҳучайраи растаниӣ ба паренхимӣ (лӯнда) ва прозенхимӣ (дарозрӯя) тақсим мешавад.

Қисми зиндаи ҳучайраро протопласт меноманд, ки аз вакуола, ситоплазма, ҳаста ва органеллаҳои дигар иборат аст.

Протопласт моддаҳои эргастикӣ (чили ҳуҷайра моддаҳои захиравии ҳуҷайра – сафеда, равған, ангиштоб ва моддаҳои ҷозиби физиологӣ- фитогормон, фермент ва витаминҳо) ҳосил мекунад.

Ҳамаи органеллаҳои ҳуҷайра дар матрикси ҳуҷайра гиалоплазма (маҳлули коллоидӣ) ҷойгиршуда бо ҳам алоқаманд мебошанд. Гиалоплазма асосан аз сафедаҳо ва липидҳо иборат мебошад ва дар он раванҳои мубодилавӣ мегузаранд. Тавассути гиалоплазма аз муҳит моддаҳо доҳил шуда ва ба муҳит боқимондаи мубодилаи моддаҳо берун мешаванд. Тамоми равандҳои биохимиявии таркиби ҳуҷайра тавассути ферментҳо мегузарад, ки онҳо дар митоҳодрия ситеz мешаванд. Гиалоплазма бо органеллаҳо дар якҷоягӣ (ғайр аз ядро) ситоплазмаро ташкил медиҳанд.

Ситоплазма. Моддаи зиндаи ҳуҷайра мебошад. Ситоплазмаи ҳуҷайраи растаниро ба воситаи микроскопи равшандиҳанда нағз дидан мумкин аст. Вай шаклан массаи нимшаффофи луобии ғадудмонанд буда, моеъи ғализ мебошад, ки ба сафедаи тухм монанд аст.

Дар ситоплазма реаксияи мубодилаи моддаҳо ба амал меояд. Ба туфайли ин таркиби химиявии он муентазам тағир меёбад. Дар раванди фаъолияти ҳаёти ҳуҷайра дар ситоплазма моддаҳои гуногун ҷамъ мешаванд. Аз ҷумла вакуола. Қисми асосии ситоплазмаро об ташкил медиҳад, миқдори он то ба 80-90% мерасад. Асоси ситоплазмаро сафедаҳо ташкил менамоянд. Липидҳо дар таркиби ситоплазма моддаҳои захиравиро ташкил медиҳанд ва онҳо ҳамчун манбаи энергия истифода карда мешаванд. Ситоплазма дар таркиби худ органоидҳои гуногун дошта, баъзе онҳо қобилияти худпайдокунӣ доранд, vale баъзе органеллаҳо, ки дар ситоплазма доимо вуҷуд доранд, чунин қобилияти худпайдокуниро надоранд. Ба инҳо ҷиҳози Голҷӣ, вакуолаҳо ва лизосомаҳо доҳил мешаванд.

Дар ситоплазма микронайчаҳое мавҷуданд, ки онҳоро ситоскелет ҳам меноманд ва ситоплазмаро дар ҳолати устуворӣ нигоҳ медоранд.

Яке аз моддаҳои муҳиме, ки ситоплазмаро ташкил медиҳад, кислотаи рибонуклеинӣ (КРН) мебошад. Он дар тамоми реаксияи мубодилавӣ фаъолона иштирок мекунад. КРН дар протсесси синтези сафедаҳои ҳуҷайра ва барои алоқаи байни ситоплазма ва ядро нақши муҳим мебозад.

Моддаҳое, ки асоси ситоплазмаро ташкил медиҳанд, дар ҳолати каллоидӣ мебошанд. Худи ситоплазма хеле ҳам гидрофилий мебошад. Аз ин сабаб ҳам ситоплазма қобилияти баланди обгузаронӣ ва обнигоҳдорӣ дорад.

Ҳаракати ситоплазма. Ситоплазма қобилияти ҳаракаткунӣ дорад. Ҳаракати он ду хел мешавад: доиравӣ ва фаворавӣ. Ҳаракати доиравиро фақат дар ҳуҷайраҳои ситоплазмаашон ба девор наздикишуда мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳаракти фаворавӣ ситоплазмаро дар ҳуҷайраҳои вакуолаашон сершумор дидан мумкин аст. Ҳаракати ситоплазма яке аз хосиятҳои ҳаётӣ буда, вай моддаҳои гуногунро аз як ҷо ба ҷои дигар мебаранд, ғайр аз ин аэрасияи ҳуҷайрато беҳтар мекунанд.

Часпакӣ ва кашишҳӯри ситоплазмаро ҳангоми ходисаи плазмолиз ва деплазмолиз мушоҳидан намудан мумкин аст. Дар ҳуҷайраҳое, ки норосои об дида намешавад, гиалоплазма ба девори ҳуҷайра зич ҷойгир аст. Дар ҳолати мӯътадил концентратсияи шираи ҳуҷайра аз концентратсия мӯхит баланд аст (мисол аз концентратсияи маҳлули хок). Аз ин ҷо мувофиқи қонуни диффузия об аз берун ба дохили ҳуҷайра (ба сӯи концентратсия паст) то баробар шудани қносентратсияи маҳлул ворид шудан мегирад. Дар ин ҳолат фишори шираи ҳуҷайра баланд шуда он ба ҳолати тарангӣ мегузараҷад ва ин ҳолати ҳуҷайраро тургор мнеоманд. Ин ҳолат то он вакте давом мекунад, ки концентратсияи шираи ҳуҷайра аз муҳит паст нашавад.

Барои дар шароити сунъӣ мушоҳидан намудани ин раванд ҳуҷайраро дар намаки 8%-и ошӣ, 10% -и селитраи калий ё маҳлули 30%-и қанд мегузоранд. Ба сифат объект пӯсти пиёз ё ягон бофтаро гирифтан мумкин аст. Баъди чанд дақиқа дар зери микроскоп оҳиста-оҳиста дуршавии ситоплазмаро аз девори ҳуҷайра мушоҳидан намудан мумкин аст. Ин ҳодисаро плазмолиз меноманд. Агар ҳуҷайраи ба плазмолиз дучоршударо ба оби тоза андозем раванди баръакс ба амал меояд, яъне ситоплазма ба девори ҳуҷайра зич мешавад ва ин ҳодисаро деплазмолиз меноманд.

Плазмалемма мембранаи ситоплазма ва тонопласт мембранаи вакуолия мебошад. Дар байни инҳо мезоплазма ҷойгир мебошад ва нисбат ба плазмалемма ва тонопласт аз липоидҳо бойтар аст. Бо воситаи микроскопии электронӣ муайян карда шудааст, ки плазмалемма аз 3 қабат иборат аст- ду қабати сафедагӣ ва як қабати фосфолипидӣ.

Тӯри эндоплазматикӣ. Гиалоплазма аз як қатор каналчаҳо иборат аст, ки онҳо дар якчоягӣ тӯри эндоплазматикиро ташкил медиҳанд. Ин органоидро соли 1945 олимӣ американӣ Палладе тӯри эндоплазматикӣ номид. Тӯри дурушт дар болои худ миқдори зиёди грануллаҳои хурдро дорост, ки онҳоро рибосома меноманд. Тӯри эндоплазматикӣ дар нақлу гузаронидани моддаҳои синтезшудаи дохили ҳуҷайра иштирок мекунад.

Рибосома. Яке аз органеллаҳои доимӣ ва муҳми ҳуҷайра меблшад. Рибосомаҳо органеллаҳои субмикроскопӣ буда 10-15 нм андоза доранд ва онҳоро соли 1955 олимӣ Палладе кашф кардааст. Онҳо бо миқдори бробар сафеда ва КРН-и рибосомӣ доранд. Рибосомаҳо дар тӯри эндоплазматикии ситоплазма ҷойгиранд. 80-90 % РНК-и ҳуҷайрагӣ дар рибосомаҳо мавҷуд мебошад. Рибосомаҳо дар синтези сафедаҳои ҳуҷайра иштирок менамоянд. Дар баъзе мавридҳо бо ҷузъҳои ҳуҷайра якҷоя ва дар баъзе мавриди дигар дар шакли озод дар гиалоплазма мавҷуданд. Одатан онҳо гурӯҳ-гурӯҳ ҷамъ шуда шакли занҷирро мегиранд, ки онҳоро баъзан полисомҳо ё полирибосомҳо меноманд. Рибосомҳоро дар пластидҳо, митохондрияҳо, инчунин дар ядро низ ёфт намудаанд. Вазифаи асосии рибосома ин синтези сафеда мебошад. Рибосома бо як дақиқӣ ва зуд аз аминокислотаҳо молекулаҳои сафедагӣ месозад. Ҳисоб карда шудааст, ки дар муддатӣ 30 дақиқа онҳо метавонанд якчанд сад ҳазор молекулаи сафедагиро пайдо кунанд.

Чихози Голчи. Ин органелла соли 1898 дар хүчайраи ҳайвон кашф карда шудааст. Органеллаю думембронагй мебошанд. Ба сифати органелла дар растанихой дараачаи паст ва олй тавассути микроскоп муайян карда шудааст. Шакли системро дошта дар канорхояш пуфакчаю пайдо мекунонад, ки онхо ба вауолиях табдил мейбанд. Луоби пектиние, ки дар пуфакчаю Голчи ҳосил мешавад ба беруни плазмоллема хорич шуда дар ҳосилшавии чилди хүчайра роли асосиро мебозад. Гликопротеидхо низ тавассути чихози Голчи синтез мешаванд. Вазифаи дигари чихози Голчи ин ба низом даровардани оби таркиби хүчайра ва чамъшавии моддаю экскреторий ва захрнок мебошад. Дар чудо ва то ба кардани моддаю иштирок намуда, моддахоро ба чойхой лозимй бурда мерасонад.

Митохондрия. Митохондрия сохтори мураккаб дошта, дар он равандхой мухими биологий аз чумла, сикли Кребс ба амал омада, энергияро дар шакли АТФ захира карда, дар вақти лозимй барои кори хүчайраю ва бофтаю сарфа менамояд. Андозаи ва микдори митохондрия барои организмю ва увзхой алоҳидаи он якхела набуда, вобаста ба ичрои вазифаашон фарқ мекунанд. Аз доннача сар карда то шакли риштагиро доранд. Қобилияти дар дохили хүчайра ҳаракат карданро доранд. Митохондрияю дар наздикии ядро, хлоропластхо ва дигар органеллаю, ки равандхой ҳайётй нисбатан фаъолона мегузаранд дига мешавад. Дар митохондрияю раванди нафасгирӣ мегузарад. Дар он равандхой оксидшавии маводҳои озуқа (ангигищтобҳо ва ҷарбҳо) ва чамъшавии энергия (аденозин се фосфат АСФ). Дар натиҷаи чудошавии радикалҳои кислотаи фосфат аз АСФ энергия чудошуда барои фаъолияти хүчайра сарф мегардад.

Лизосомахо хиссачаю ҳастанд, ки дар таркибашон фермент дошта, дар таҷзия кардани моддаю ва аз як шакл ба шакли дигар табдилёбии равандхой биохимиявиро таъмин менамоянд.

Пластидҳо - органеллаю ситоплазмаанд. Онхо танҳо дар хүчайраи растани вомехӯранд. Пластидҳо аз пропластидҳо, ки дар хүчайраи ҷанин ва бофтаю ҳосилкунанда ҷойгиранд ҳосил мешаванд. Чун митохондрия КДН дошта метавонанд бо роҳи тақсимшавӣ зиёд мешаванд. Пропластидҳо метавонанд ба ҳар се намуди пластидҳо табдил ёбанд. Маҷмӯи пластидҳоро пластидома меноманд.

Пластидҳоро дар охир асри 19 А. Шимпер аз рӯи рангашон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунад. Пластиди сабзро хлоропласт, берангро лейкопласт ва норинҷро хромопласт меноманд.

Пластидҳо бо варосаташон аз ҷиҳати генетикий ба яқдигар алоқаманд буда, аз як шакл ба шакли дигар мегузаранд.

Хлоропластҳо гуногунсохтанд (тасмашакл, лавҳашакл ва косашакл). Хлоропластҳро соли 1791 Компаратти муайян кардааст. Онхо ба монанди митохондрияю дуғишионоканд (ду мембронагй). Ғиши даруниашон тилакоид (ламелл)- ва гранҳо ҳосил мекунад. дар тилакоидҳо хлорофилл ва пигментҳои гурӯҳи каротиноидҳо – зард – қсантофилл ва норинҷ – каротин мавҷуданд. Дар байни тилакоидҳо пайкар строма воқеъ гардидааст, ки дар он пластглобула (пайвастҳои мудавваршакли равған), рибосома, торҳои КДН, донаҳои оҳар,

шұшақои кристалхо сафеда ва найчаҳои канории ретикулум үйгір шудаанд. Вазифаи асоси хлорпластхо фотосинтез аст, реаксияи фотосинтез бо равшаның дар тилакоидхо мегузарад. Тавассути ин раванд об ба ҳидроген ва оксиген тақсим (фотолиз) мешавад. Дар пайкар бошад, реаксияи тираранг содир мегардаду фавран ҳамин, ки CO_2 аз ҳисоби ҳидрогени об барқарор шуд, ангиштоб ҳосил мешавад, яғни CO_2 сабит мегардад. Айнан, ҳамчун дар митохондрияхо дар хлорпластхо низ АТФ аз АДФ синтез мешавад. Аммо дар ин маврид манбай энергия на аз оксид шудани моддаҳои органик балки аз ҳисоби рұшнои офтоб ба вұчуд меояд. Ин равандро фотофосфирилонӣ менамоянд. Таркиби химиявиаш 50% сафеда, 33% липид, 10% хлорофилл, 1-2% каротин ва ба миқдори кам КРН ва КДН дорад.

М. Цвет ду шакли хлорофиллро нишон додасть: хлорофилли «а» - $\text{C}_{55} \text{H}_{72} \text{O}_5 \text{N}_4 \text{Mg}$ ва «б» $\text{C}_{55} \text{H}_{70} \text{O}_6 \text{N}_4 \text{Mg}$.

Дар хлорпластхо бағайр аз хлорофилл боз ду пигмент ранги норинчый вардан - каротин $\text{C}_{40} \text{H}_{56}$; ксантофил $\text{C}_{40} \text{H}_{56} \text{O}_2$ мавчуд аст.

Лейкопластхо пигмент надоранд. Дар ҳұчайраҳои бофтаҳои моддаҳои гизой захиравандай узвхо (реша, лұндак, танареша ва тухм), ки ба онҳо офтоб намерасад, яғни дар چое ки оҳари дуюмин (амилопластхо), равған (олеопластхо) ва сафеда (протеопластхо) синтез мешаванд, ба миқдори зиёд ба вұчуд меоянд.

Лейкопластхо аз хлорпластхо ба ғиши (мембранаи) дарунии суст инкишофёфта ва тилақоидхои якаю вале бо пайкар, рибосома, КДН ва пластоглобулаҳо барин унсурхои хлорпластхо монандашон фарқ мекунанд.

Хромопластхо асосан дар гул ва мева мавчуд буда, дар онҳо пигментҳои гүрӯхи каротиноидхои дар пластоглобули пайкар үйгіранд ба онҳо рангоранғы мебахшанд. Ғиши дарунай вардан хлорофилл надоранд. Аҳамияти онҳо дар мубодилаи модда ҳоло пурра маълум нест. Ранги гул ва мева аз хромопластхо вобаста аст. аз ин рү, рангорангии гул ҳашаротро ба худ қалб карда, гул гардолуд мешавад ва дар навбати худ ба паҳншавии мева тухм ёрғы мерасонад.

Моддаҳои захиравы ҳұчайра


Ангиштобхо ба мисли қанд, инулин, глюкоза ва фруктоза (халшаванда), охар, нимтилф (полуклетчатки), селлюлоза (полисахаридхои ҳалнашаванда) ва дигар пайвастық захира мешавад. Муайян карда шудааст, ки 80 % вазни хушки растаниро ангиштобхо ташкил мекунанд. Ҳамаи ангиштобхо формулаи умумии $\text{C}_m(\text{H}_2\text{O})_n$ доранд. Ангиштобхо дар таркиби организмҳои зинда вазифаи энергетик, захиравы, пластик, муҳофизаты өткенде танзимкуниро ичро мекунанд. Қанд ва инулин дар об маҳлүлшавандаанд ва дар шираи ҳұчайра вомехұранд. Охар дар растанини гүногун соҳт ва ҳацми ҳар хела дорад. Вобаста ба соҳти охар ба қадом система мансуб будани растаниро муайян мекунанд. Охар ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_5$) n полисахариди таркиби узвхои растани мебошад. Миқдораш дар дони гандум, қуворимакка ва бириң то 80%-ро ташкил медиҳад. Дар картошка бошад то 25%-ро ташкил медиҳад. Ҳанғоми гарм кардан ба декстринхо табдил мейбад.

Донаҳои оҳар қабат – қабат буда, шабона қабатҳояш серобу рӯзона камоб мешаванд. Донаҳои оҳар муқаррарӣ (якмарказа), мураккаб (ду ё якчандмарказаи дар атрофии ҳар якеашон қабатҳо бавучудоянда) ва ниммураккаб (ду ё якчандмарказаи бо қабатҳо ҷузъи ё умумӣ пӯшидашуда) мешаванд.

Бо пайдоиши оҳар ба идғомӣ (ассимилиятыонӣ) якумин, шоро (транзисторӣ) ва захиравӣ (дуюмин) тақсим мешавад. Оҳари идғомӣ ҳангоми фотосинтез дар хлоропластҳо ҳосил мешавад ва аз зиёдии он просесси фотосинтез қатъ гардидаш мумкин буд. Аз ин рӯ, оҳар ба қанд табдил ёфта, ба оҳари шоро иваз мешавад ва аз баргҳо шорида, ба шакли донаҳои калони оҳари захиравӣ (дуюмин) дар тухмпаллаю эндоспермаи дохилии тухм, дар пӯстлоҳ, дилаки тана, лӯндақу пиёзакҳо ва танарешаҳо ҷамъ шуда, ба қанд табдил меёбад ва дар раванди мубодилаи моддаҳо амал мекунад.

Сафедаҳо. Дар аввалҳои асри 19 маълум гардид, ки дар таркиби бофтаҳои организмҳои зинда моддаҳое мавҷуданд, ки онҳо ҳангоми гарм намудан лахта мегардад. Ин моддаҳоро протеинҳо номиданд. Сафедаҳо пайвастаҳои калонмолекула буда аз аминокислотаҳо таркиб ёфтаанд. Аҳамияташон аз он иборат аст, ки моддаҳои муҳим буда асоси моддии протесесҳои ҳаётии организмҳо ба шумор мераванд. Сафедаҳо дар таркиби тамоми узвҳои организмҳои зинда мавҷуданд. Сафедаҳо дорои миқдори зиёди энергия мебошанд. Ҳангоми норасоии карбогидрату ҷарбҳо барои организм сарчашмаи энергия ба ҳисоб мераванд. Дар вақти таҷзия гардидаи 1 грамм сафеда ба миқдори 17 кҶ энергия пайдо мегардад. Бо кислотаҳои нуклеинӣ якҷоя шуда нуклеопротеидҳоро ба вучуд меоранд. Ки дар гузаронидани ҳусусиятҳои ирсӣ роли калонро мебозанд. Дар таркиби сафеда карбон, гироген, оксиген, нитроген ва сулфур мавҷуд аст. Вобаста ба раркиби химиявиашон сафедаҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: протеинҳо ва протеидҳо. Сафедаи дар об маҳлулшаванда дар шираи ҳуҷайраи маҳлулнашаванда дар ситоплазма булӯрвор (кристалӣ) ҷойгир мешаванд. Сафедаи захиравӣ дар тухми аксари рустаний ҳангоми ҳушкшавии вакуола дар мавриди пухтани тухм чун донаҳои алайронӣ вомехӯрад. Донаҳои алайронӣ аз сафедаи бешакл, булӯрӣ, курачашакл, лундакчаҳои зичи дураҳшон, аз намакҳои калсий, магний ва кислотаи гексопинзитофосфорӣ иборатанд.

Липидҳо. Моддаҳои органикие, ки дар об ҳал намешаванд, аммо дар ҳалкунандаҳои органикӣ ҳалшавандаанд. Протопласти ҳуҷайра дорои липидҳои сода (қатраҳои равған) ва мураккаб (липоидҳо ё моддаҳои равғанмонанд) мебошад. Якҷоя бо сафедаҳо мембранаро ташкил медиҳанд. Дар тухми бисёр растаниҳо дар шакли моддаҳои захиравӣ ҷамъ мешаванд.



Тасвири 4. Схемаи сохти ҳуҷайраи растани

1- ситоплазма; 2-тӯри дохилиплазмавии суфта; 3-тӯри дохилиплазмавии дона-дона; 4-рибосомаҳои озод; 5-чиҳози Голғӯ; 6-хлоропласт; 7-лейкопласт; 8-митохондрия; 9-ҳаста; 10-ҳастача; 11-чилди ҳаста; 12-тилакоидҳои хлоропласт; 13-шираи ҳаста; 14-хроматин (хромасомаи дестирилизацияшуда); 15-чилди ҳуҷайра; 16-масомаи чилди ҳуҷайра, ки аз каналчаҳои тӯри дохилиплазмавӣ (ТДП) мегузарад; 17-фазои байнҳуҷайравӣ; 18-гииши берунии ҳуҷайра (плазмолемма); 19-вакуол; 20-лизосома; 21-масомаи чилди ҳаста; 22-доначаҳои хлорофилл; 23-пайкар.

Органеллаҳои ҳуҷайраи рустани

Органеллаҳо	Сохташон	Вазифаашон
Фишиои берунии ҳуҷайра (плазмолемма)	Пардаи ултрамикрос-копии сохташ сеқабатаи иборат аз ду қабати сафедавӣ ва як қабати липидҳо	Ҳуҷайраро аз муҳити беруна ҷудо карда, хусусияти баргузида (интихобан) гузаронандагӣ додад ва мизони ба ҳуҷайра воридшавии моддаҳоро

		ба танзим меорад.
Рибосомаҳо	Органеллаҳои ултрамикроскопии лундаи сохташон гайригиши о буда, дар ҳастаҷаҳо ҳосил мешаванд ва ба полиривосомаҳо занчиргун якҷоя мешаванд.	Сафедаро синтез карда, дар ситоплазма озод воқеаанд ё ба ТДП часпидаанд; ғайр аз ин дар митохондрия ва хлоропластҳо мавҷуданд
Митохондрияҳо	Органеллаҳои микроскопии сохташон дуғишишионд (думембрранагӣ), гиши ои даруни чин (крист)-ҳо ҳосил мекунад. Дар матрикси митохондрияҳо КДН, КРН, фермент ва рибосомаҳо мавҷуданд.	Органеллаҳои ҳамагони буда, маркази нафасгири ва энергияанд. Дар раванди марҳалаи оксидшавӣ дар чинҳо бо ёрии ферментҳо глюкоза, кислотаҳои равғаний ва аминокислотаҳо таҷзия шуда энергия ҷудо мегардад, ки он барои синтези АТФ сарф мешавад.

Органеллаҳо	Сохташон	Вазифаашон
Лейкопластҳо	Органеллаҳои микроскопии дуғишишионд, гиши ои даруни 2-3 барҷастагӣ ҳосил мекунад, шаклашон мудаввари беранг аст	Ҷой барои захирашавии моддаҳои захиравӣ, хусусан барои донаҳои оҳар. Дар равшаний сохташон мураккаб гардида, ба хлоропластҳо табдил мөёбанд. Аз протопластҳо ҳосил мешаванд.

Хлорпластҳо	Органеллаҳои микроскопии дуғишионок. Фиши дарунӣ аз тилакоидҳо иборат буда, пигменти хлорофилл ва каротиноидҳо дорад.	Аз моддаҳои гайриузӣ (CO_2 ва H_2O дар аснон энергияи рӯшнойӣ ва пигменти хлорофилл моддаҳои узвӣ ва оксигени озод ҳосил менамоянд – раванди фотосинтезро ба вучуд меоранд. Сафедаи барои худашон лозимро синтез мекунанд.
Хромопластҳо	Органеллаҳои микроскопии дуғишионоки сурх, норинҷӣ ва зард.	Ба гулбаргу меваҳо ранг баҳшида, барои гардолудкунӣ ва паҳншавии меваи растаний дикқати ҳашарот ва паррандаҳоро ҷалб менамоянд.
Диктиосома	Органеллаи субмикроскопии якғишионок, иборат аз ҷузъдон, найча ва пуфакчаҳо.	Махсули синтез, таҷзия ва моддаҳои ба ҳуҷайра воридшавандаро захира менамоянд, ки онҳо ба ситоплазма пуфакчавор ворид мешаванд.
Органеллаҳо	Соҳташон	Вазифаашон
Лизосомаҳо	Аз органеллаҳои микроскопии якғишионок иборат буда, ферментҳои ҳалкунанда доранд	Автолиз (худ аз худ) ҳалшавии органеллаҳоро ба амал меоранд
Пардаи ҳаставӣ	Дуқабатаи масоманок буда, ғиши беруниаш аз ғиши ТДП мегузараад.	Ҳастаро аз ситоплазма ҷудо карда, танзими ҷаравёни моддаҳоро аз ҳаста ба ситоплазма (КРН ва рибосомаҳоро) ва аз ситоплазма ба ҳаста (сафеда, равған, ангиштоб,

		АТФ, об ва ионхоро) идора менамоянд.
Хроматин	Аз молекулаҳои КДН ва нуклеопротейдҳо иборат аст. Хромасома дуҳроматиднок буда, баъд аз тақсимшавии ҳаста якхроматиднок мешавад. Хроматиди дуюм дар интерфаза такомул (редупликасия) меёбад.	Хромасомаҳои КДН-офири аз генҳои рисолатии ирсиятовар иборат аст.
Ҳастача	Ҷисми гирдаи иборат аз сафеда ва КРН	Ташаккул додани рибосомаҳоро аз КРН ва сафедаи худаш
Шираи ҳаста	Аз маҳлули коллоидии ангиштоб, сафеда, кислотаҳои нуклеинӣ ва намакҳои маъданӣ иборат буда, реаксияаш турш аст	Фосилаи фазои байни таркибҳои ҳаставиро пурра намуда, дар ҷараёни моддаҳо ба ҳаста ёрӣ мерасонад.

Аломатҳои фарқунанда ва умумии ҳуҷайраҳои рустаний ва ҳайвон

Аломатҳои фарқунанда

Аломатҳо	Ҳуҷайраи растаний	Ҳуҷайраи ҳайвон
Пластидҳо	Хромопластҳо, хлоропластҳо, лейкопластҳо	-----
Тарзи ғизогирӣ	Автотрофӣ (фототрофӣ, хемотрофӣ)	Гетеротрофӣ (сапрофитӣ, туфайлиҳӯрӣ)
Синтези АТФ	Хлоропластҳо, митохондрияҳо	Митохондрияҳо
Маркази ҳуҷайра	Рустаниҳои дараҷаи паст	Ҳамаи ҳуҷайраҳо
Ҷилди ҳуҷайра-селлюлозавӣ	Аз беруни ғишии ҳуҷайра воқеъ гардидааст.	-----

Вакуолҳо	Ковокиҳои калони бо шираи хучайра - маҳлули обии моддаҳои узвӣ ва гайриузвӣ пуршуда	Кашишҳӯранда, хӯрокҳазмкунанда, вакуолҳои чудокунандаи одатан майда
----------	---	---

Аломатҳои умумии хучайраи растани ҳайвон

1. Ягонагии системаи таркиб - ситоплазма ва ҳастаҳо
2. Шабехии раванди мубодилаи модда ва энергия
3. Соҳти ҳамагонавии ғишой
4. Ягонагии таркиби кимиёвӣ
5. Шабоҳати раванди тақсимшавии хучайраҳо

3. Яdroи хучайраи растани ҳаклҳои тақсимшавии хучайра.

Яке аз органеллаҳои муҳими хучайра буда, дар он ахбори ирсӣ маҳфуз ва коркард мешавад. Ядро маркази идораи ҳамаи равандҳои хучайра ба ҳисоб меравад. Андозааш вобаста намуди растани ҳазор то 500 мкм мешавад. Шаклаш одатан гирд ё наскмонанд аст. Дар хучайраҳои ҳайвон нисбат ба пир калонтар ва мавқеи мобайниро ишғол мекунад. Ядро бо ҷилди дуқабата пӯшонида шудааст, ки масомаҳо дошта мубодилаи моддаҳоро ба танзим медарорад. Мембранаи беруна бо тӯри эндоплазматикӣ пайваст аст. Дар доҳили ядро ядроча, шираи ядро (кариоплазма) бо хроматин ва рибосома ҷойгир аст. Хроматин муҳити ғайриструктурӣ буда аз риштаҳои маҳсуси нуклеопротеидии аз ферментҳо бой иборат аст. Массаи асосии хроматинро КДН ташкил медиҳад. Дар раванди тақсимшавии хучайра хроматин ба хромосома табдил меёбад. Хромасома аз ду риштаи якхелаи КДН – хроматидҳо ташкил ёфтааст. Ҳар як хромосома дар маказаш сентромер дорад. Дар хучайраҳои соматикии растани ҳазор дастаи диплоидии хромасома мавҷуд аст, ки онро аз организми волидайн мегирад. Дар хучайраҳои ҷинсӣ бошад дастаи хромосома гаплоидӣ мебошад. Микдори хромасомаҳо дар ҳамаи растаниҳо як хел нест: аз ду то якчанд садро ташкил медиҳад. Ҳар як намуди растани ҳазор дастаи доимии хромасома дорад ҷадвали 2). Дар хромасомаҳо синтези кислотаҳои нуклеинӣ ба амал меояд, ки он барои ҳосилшавии сафеда заруранд. Мачмӯи микдорию сифати дастаи хромасомаҳои хучайраро кариотип меноманд. Кариотип дар муайянкуни авлоди растани ҳазор яке аз меъёрҳо ба ҳисоб меравад. Тағийёбии хромасомаҳо дар натиҷаи мутасия ба амал меояд.

Каратан зиёдшавии миқдори хромасомаҳоро дар растаниҳо полиплоидия меноманд.

Чадвали 2. Миқдори хромасомаҳои (дастай диплоидӣ) баъзе намудҳои растаниӣ


Номгӯи намудҳо	Миқдори хромасома 2n	Номгӯи намудҳо	Миқдори хромасома 2n
Даҳони шер	28	Пихта	32
Пиёзи сабз	то 116	Коҷ	2
Акатсияи сафед	24, 48	Санавбар	24
Крижовник	16	Коҷи баргпарто	24
Қорти сурх	20	Дуби оддӣ	24
Малина	16	Шунги мӯқарапӣ	24
Олуболуи боғӣ	16	Буки ҷангалиӣ	24
Гелос	14,21,28,35	Зерфуни майдабарг	46
Олуи хонагӣ	32	Сафедори сиёҳ	24
Зардолу	16	Сиёҳбед	82
Шафтолу	48	Беди сафед	38, 57
Ноки оддӣ	16	Беди гӯшдорак	38, 57
Себи ёбойӣ	16	Беди баққо	76
Тути сафед	34, 51	Олҳаи клейка	38, 76
Ангур	34, 51	Финдиқ	38, 76
Пахта	32	Рябинаи оддӣ	28, 56
Брюквা	14	Чормагзи юнонӣ	42
Карами мазрӯъ	52	Хмели печон	34, 51, 68
Карами сахроӣ	38	Банги киштшаванда	32
Қӯкнор	18	Сабзӣ	20
Сикорийи оддӣ	20	Шолӣ	14
Салат-латук	18	Чуворимакка	42
Картошка	18	Тамоқу	24
Помидор	18	Гарчитса	20
Қаламфури яксола	48	Шалғамча	48
Гандуми мулоим	24	Шпинати боғӣ	36

Җавдор	24	Лаблабуи оддӣ	18
Җав	42	Зағири оддӣ	12
Бомус	14	Бодиринг	18
Нахӯд	14	Себаргаи бοғӣ	30
Лӯбиё	32	Юнучқаи кишта	14
Нахӯди хушбӯй	14		

Қадкашии растаниҳо асосан аз ҳисоби калоншавӣ ва афзудани миқдори ҳучайраҳо дар узвҳои сабзандагӣ ба амал меояд. Организм дар натиҷаи расиш ва афзоиши (тақсимшавии) ҳучайра, ки қисми онро ташкил медиҳад, зиёд шуда, инкишоф мейёбад. Яке аз шаклҳои васеъ паҳншудаи тақсимшавии ҳучайра ин митоз мебошад. Бо ин усул ҳучайраҳои соматикии тамоми растаниҳо, ҳайвонот ва одам меафзояд. Ин раванд мураккаб буда, дар натиҷаи он маводҳои ҳучайраи модарӣ дар байни ҳучайраҳои духтарӣ баробар тақсим мешаванд. Тақсимшавии ядрои растаниҳоро аввалин бор олими рус И.Д. Чистяков соли 1874 қашф намудааст. Соли 1875 Э. Страсбургер дар ядрои тақсимшудаистода хромосомаҳоро қашф кардааст. Соли 1882 бошад, В. Флеминг шакли риштамонанди хромосомаҳоро ба назар гирифта, мағҳуми «митоз»-ро (аз қалимаи юнони «митос»- ришта) пешниҳод кард. Дар давоми ин раванд ба ҳучайраҳои духтарӣ ҳамон миқдору шакли хромосомаҳои дар ҳучайраҳои модарӣ мавҷуд буда, мегузаранд.

Тағијироте, ки ядро дар раванди митозӣ мегузаронад, мураккаб буда, вале бо як тартиби муайян мегузарад. Маҷмӯъи фазаҳое, ки дар натиҷаи онҳо аз як ҳучайра ду ҳучайраи нав ба вучуд меояд, сикли митоз меноманд. Он аз якчанд марҳила иборат аст: профаза, метафаза, анафаза ва телофаза.


Асоси афзоиши ғайричинсӣ ва нашвиро тақсимшавии митоз ташкил менамояд. Афзоиши организм бо тақсимшавии митозӣ вобаста буда, аз як ҳучайра ду ҳучайраи духтарӣ пайдо мешавад.



Расми 3. Нақши акси давраҳои митоз

Хуҷайраҳои фаъоли тақсимшаванд як қатор дигаргуниҳоро аз сар гузарониданд, ки ин равандро сикли митозӣ меноманд (расми 4). Давомнокии сикли хуҷайрагӣ дар организмҳои гуногун якхела нест, мисол дар маккачугорӣ 12-29 соат, пиёз 25-35; тамоку 10; ҷавдор 10-20; мурғ (хуҷайраи эпителии) 10-6; бактерияҳои чӯбчашакли рӯдаҳо 0-3; одам: лейкоситҳо-18; пӯст-28; гурда-21-27 соат.

Сикли хуҷайрагӣ аз ҷор давр иборат аст: даври пеш аз синтезшави (G_1) давраи синтези КДН (S), давраи баъди синтезшавӣ(G_2) ва давраи митозиро, фаро мегирад. Дар даври G_1 КДН синтез намешавад, лекин баъзе моддаҳо аз ҷумла, КРН ва сафедаҳо ҷамъ мешаванд, ки барои соҳтори хуҷайра лозиманд. Дар давраи S -КДН синтез шуда дучанда мешавад, инчунин КРН ва сафеда ҳам синтез мешаванд. Дар фазаи G_2 КДН синтез нашуда, аммо синтези КРН ва сафеда ба амал омада, энергия барои тақсимшавии митозии оянда захира мешавад.



Расми 4. Сикли митотики

Интерфаза: G₁- фазаи пеш аз синтезшавӣ, S- фазаи синтези
КДН, G₂- фазаи баъди синтезшавӣ.

Тақсимшавии митозӣ аз ду зинаи пайдарҳам, кориокинез (тақсимшавии ядро) ва ситокинез (тақсимшавии худи ҳуҷайра) иборат аст. Тақсимшавии сикли ҳаётии ҳуҷайра шаш фазаи пайдам: интерфаза, профаза, прометофаза, метофаза, анофаза ва телофазаро дар бар мегирад. Дар ҳолати оромии ҳуҷайра дар фазаи интерфазагӣ ядро ду қабати мембрани дошта дар он сӯрохиҳо бо диаметрашон наздики 40 мкм ҷойгиранд. Хромасомаҳо (хромотидҳо) дар ядро дар ҳолати дарози яклухт ва тӯршакл ҷойгиранд ва дар зери микроскопи рушнӣ дида намешаванд.

Профаза Дар ин фаза хромасомаҳо печу тоб ҳӯрда, яъне шакли спиралмонандро гирифта, он дар зери микроскопии рушнӣ намоён мешаванд. Дар аввали профаза ҳар як хромасома аз ду хроматиди ҳоҳарӣ сохта шуда, онҳо бо ҳам зич мешаванд. Инчунин хромасомаҳо баробар дар ядро ҷойгир мешаванд ва дар охири профаза ба мембрани ядро наздик мешаванд. Пеш аз ҳазмшавии пардаи ядрогӣ печутобхӯрии хромасомаҳо ба охир мерасад.

Дар охири профаза ядроҷа ва пардаи ядрогӣ ҳазм шуда нест мешаванд ва бо ҳамин профаза ба охир мерасад.

Прометофаза. Баъди ҳазм шудани пардаи ядро хромасомаҳо ба мобайни ҳучайра, яъне бо экватор ҳаракат мекунанд. Ҳангоме ки хромасомаҳо дар ҳамвории экватор чойгир мешванд бо ҳамин прометофаза ба охир мерасад.

Метофаза. Хромасомаҳо дар ҳамвории экватор дар як қатори муайян чойгир шуда, пластинкаи метофазагиро ташкил карда, имконияти андозаи онҳоро чен кардан мумкин аст. Пластинкаи (лаъличаи) метофазагӣ ҳамчун шиносномаи организм буда, онро кариотипи намуд меноманд. Ҷуфти хромасомаҳои намоён шуда, ки онҳоро хромасомаҳои гомологӣ меноманд, бо дарозӣ, чойгиршавии синтромера (кашишҳӯрак) ва дигар қисмҳо бо ҳам монанданд.

Яке аз ин ҷуфтҳои хромасомаи гомологӣ аз тарафи гаметаи падарӣ ва дигараш аз тарафи гаметаи модарӣ ба зигота гузаштаанд. Аз ду тараф дар қутбҳо риштаҳои ахрамотинӣ ба синтромераи (кашишҳӯрак) хромасома пайваст шудаанд, ки ҳаракати хромасомаҳоро таъмин менамоянд.

Анофаза. Дар ин вақт тақсимшавии синтромера (кашишҳӯрак), ки ду хроматидро бо ҳам нигоҳ медоранд сар мешаванд. Тамоми кашишҳӯракҳо яку якбора ба тақсимшавӣ шурӯъ мекунанд. Хроматидҳои аз ҳам ҷудошуда акнун, хромасомаҳои духтариро ташкил карда ба қутбҳои бо ҳам муқобил бо ёрии риштаи ахроматинӣ кашида мешаванд. Кашиш ҳӯрдани хромасомаҳои ҳоҳарӣ бо як амри муайян ва бо тезӣ ба қутбҳо равона мешаванд.

Телофаза. Дар ин фаза хромасомаҳои дар қутбҳо чойгиршуда шакли спиралии худро гум карда, ба шакли риштамонанд табдил меёбанд ва дар зери микроскопи рушной номаёнанд. Дар ин фаза пардаи ядрогӣ ва ядроча (ядрочаҳо) аз нав барқарор мешавад, яъне муҳолифа профаза ба амал меояд. Бо ҳамин тақсимшавии маводи ядрогӣ ба охир расида, тақсимшавии худи ҳучайра, ки онро ситокинез меноманд оғоз меёбад. Ситокинези ҳайвонот бо роҳи пайдо шудани хати маҳсуси ситоплазма аз канор ба маркази ҳучайраи модарӣ амали мегардад. Дар ҳучайраи растаниҳо пардаи чудокунанда аз марказ ба канор ҳаракат мекунад.

Хамин тавр, ду хүчайраи духтарӣ пайдо мешаванд, ки маводи ирсии яхела доранд.

Амитоз. Тақсимшавии ядро, ки риштаҳои ахроматинӣ пайдо намешавад ядро ба ду қисм тақсим шуда, баъдан якчандто ядро (фрагментатсия) пайдо мешаванд. Амитоз барои хүчайраҳои маҳсусгардонидашуда ва патологӣ (касалманд) хос аст, инчунин барои он хүчайраҳое, ки инкишофашон ба охир мерасад. Мисол барои хүчайраҳои лӯндаҳои картошка, хүчайраҳои мушакӣ, касалии саратон ва ғайра.

Эндомитоз. Дар эндомитоз хромасомаҳои хүчайра дучанда мешаванд, вале ядро тақсим намешавад. Аммо каратан якчанд маротиба нисбат ба ҳолати ибтидоияш зиёд мешаванд. Эндомитоз дар хүчайраҳои вазифаи фаъолнок доштаи бофтаҳои растаниҳо ва ҳайвонот вомехӯранд.

Баъзан дучандшавии хромасомаҳо ба амал омада, миқдори онҳо зиёд намешаванд ва хромасомаҳо ба ҳам зич пайвастанд ва ин боиси калон шудани ҳаҷми хромасомаҳо мегардад. Ин ҳодисаро политения меноманд, миқдори риштаҳо дар хромасомаҳои политонӣ то 1000-2000 мерасад. Дар ин ҳолатҳо хромасомаҳои азимчусса пайдо мешаванд. Ҳодисаи политения дар як қатор хүчайраҳои тафриқашавандай бофтаҳо, ки вазифаи маҳсусро ядрои онҳо ичро мекунанд, вомехӯранд.

ТАҚСИМШАВИИ МЕЙОЗӢ

Ин равандро аввалин маротиба ботаники рус В.И. Беляев соли 1885 кашф кадрдааст. Мейоз раванде мебошад, ки аз хүчайраҳои диплоидӣ ($2n$), хүчайраҳои гаплоидӣ (n) пайдо мешаванд ва он ду даврато дар бар мегиранд: давраи редуксионӣ, яъне камшавӣ, ки хүчайраҳои гаплоидӣ пайдо мешаванд ва даври баробарӣ, ки миқдори хромасомаҳои гаплоидӣ нигоҳ дошта мешаванд. Шартан ин ду даврро мейози 1 ва мейози 2 меноманд.

Мейоз ҳамчун митоз аз профаз, метофаза, анофаза, ва телофаза иборат аст (расми 8). Репликсия (дучандшавӣ) хромасомаҳо (КДН) дар интерфаза пеш аз мейози 1 ба амал меояд. Дар ин давр хүчайраҳо


ҳанӯз ба тақсимшавии мейоз тафриқа нашудаанд ва метавонанд бо роҳи митоз тақсим шаванд, ки ин хосият барои хамиртуруш хос аст.

Ҳангоме ки ҳуҷайраҳо ба фазаи мейози 1 мегузаранд бозгашт нест ва тақсимшавии мейозӣ идома мейёбад.

Профаза I. Ин даври мураккаб буда, ба давраҳои зерин ҷудо мешавад: лептонема, зигонема, похинема, диплонема ва диакинез.

Пайдарҳамии давраҳои мейозро аввалин бор соли 1900 Уинидортер дар тухмдони ҳаргӯш омӯхта буд. Дар ин ҳайвон ҳамаи давраҳо фосилаи дарозро фаро мегиранд.

Лептонема. (Давраи риштаҳои борик) Бо профазаи митозӣ шабоҳат дошта риштаҳои борики печутоб ҳурдаи хромасома намоён мешаванд. Баъзан давраи пролептонемаро ҷудо мекунанд, ки хромасомаҳо дучанда буда, лекин хроматидҳои ҳоҳариро фарқ кардан душвор аст.



Расми 8. Нақшай пайдарҳамии стадияҳои мейоз.

Зигонема. Дар ин давра баъзе қисмҳои хромасомаҳои гомологӣ бо ҳам часпида, дар охири ин хромасомаҳо пурра ба ҳам ҷафс мешаванд. Дар зигонема хромасомаҳои бисёр ҳайвонот дар шакли дасташаклӣ ҷойгиранд, дар растаниҳо хромасомаҳо бо ҳам ҷафс шуда, шакли кулӯларо доранд. Дар ҳамин давр комплекси синаптималиӣ пайдо шуда, бивалентҳоро (чуфти хромасомаҳои ҷафсшударо) дар якҷоягӣ нигоҳ медоранд, яъне конюгатсияшавии (ҷафсшавии) хромасомаҳо бо комплекси синаптималиӣ вобаста аст. Дар зигонема 0,3 % КДН синтез мешавад.

Похинема ё даври риштаҳои ғафс, ки бивалентҳо миқдори гаплоидии хромасомаҳоро доранд. Соҳти хромасомаҳои гомологӣ намоён гашта, ҳар як хромасомаҳои гомологӣ аз ду хромотиди ҳоҳарӣ иборат буда, бо як сентромера пайвастанд. Ду хромасомаи конюгатсия шуда (ҷафсшуда) бивалентро ташкил дода, аз чор хроматид иборатанд. Хроматидҳои ин ду хромасомаи гомологиро ғайриҳоҳарӣ номида шуда, онҳо шакли тетрадагӣ (чортро) пайдо мекунанд. Дар ин давр 0,1 % КДН синтез мешавад, чунки дар байни хроматидҳо доду гирифт (чиликашавӣ) ба амал меояд.

Диплонема. Дар ин давр соҳтори бивалентӣ хуб намоён шуда, чортро хроматид дорад. Дар ҳамин давра хромасомаҳои гомологӣ аз ҳамдигар тела ҳӯрда оҳиста-оҳиста дур мешаванд, лекин дар баъзе ҷойҳо бо ҳам часпидаанд, ки шакли ҳарфи X- дошта, онро хиазма меноманд. Хромасомаҳо ба нуктаи асосии спирилизатсия мерасанд.

Дар ҳамин давр ядроҷаҳои бисёре (то 1000 то дар як ядро) пайдо мешаванд. Инчунин хромасомаҳо аз шакли спиралӣ ба шакли риштагӣ гузашта, дар мубодилаи моддаҳо фаъолона иштирок доранд, чунки ҳамин вақт сабзиши ооситҳо сар шуда, моддаҳоро захира мекунанд. Ин барои он лозим аст, ки инкишофи тухми бордоршуда аз ҳисоби моддаҳои ситоплазмаи модарӣ амалий мегардад. Генҳои нутфа бошанд дар вақти бордоршавӣ фаъолият накарда, танҳо дар давраи гаструлӣ ба кор медароянд.

Диакинез. Дар ин давр хромасомаҳо пурра шакли спиралӣ пайдо карда, кӯтоҳ ва ғафс мешаванд. Бивалент ташаккул ёфта, онҳоро ба ҳисоб гирифтан мумкин, дар ҳамин вақт ядрочаҳо ва пардаи ядрогӣ нест мешаванд ва бо ҳамин профазаи 1 ба охир мерасад.

Метафазаи 1. Бивалентҳо дар ҳамвории экваторӣ ҷойгир шуда, пластинкаи метофазагиро пайдо мекунанд ва сентромера бо риштаи ахроматинӣ пайваст мешавад.

Анафазаи 1. Хромасомаҳои гомологӣ ба қутбҳои бо ҳам муқобил кашида мешаванд. Анафазаи 1 мейозӣ аз анафазаи митозӣ бо ин фарқ мекунад, ки ба қутбҳо хромасома бутун, яъне ҳарду хроматин, ки бо як сентромера пайвастанд кашида мешаванд. Сентромераҳои падарӣ ва модарии ҳар як бивалент ба қутбҳои ба ҳам муқобил кашида мешаванд. Ҳамин тавр камшавии сентромера (хромасома) ба амал меояд.

Телофаза. Дар ин давр пардаи ядрогӣ ва ядрочаҳо аз нав барқарор шуда, баъзан тақсимшавии ҳуҷайра (цитокинез) амалӣ нашуда, ду ядро дар як ҳуҷайра мемонанд. Агар ситокинез гузарад ду ҳуҷайраи гаплоидӣ пайдо шуда, даври кӯтоҳи интеркинезро аз сар мегузаронанд. Интеркинез аз интерфаза фарқ мекунад, чунки дар ин вақт дучандшавии хромасомаҳо ба амал намеояд. Пас аз интеркинез профазаи 2 мейозӣ оғоз меёбад.

Хотиррасон бояд кард, ки ҷуфти хромасомаҳои гомологӣ дар анафазаи якуми мейозӣ бевосита аз яқдигар бо қутбҳо кашида мешаванд, ки ба меросгузории алломатҳо алоқа дорад.

Аз ҳамин сабаб, дар анафазаи 2 имконияти пайдо шудани чор шакли ҳуҷайраҳо дида мешавад. Аввалин шуда бевосита комбинатсия (омезиш) шудани хромасомаҳоро соли 1917 К. Корозерс дар вақти омӯхтани мейозӣ чирчирак мушоҳида намудааст.

Дар профазаи 2 хромасомаҳо хуб намоёнанд ва шакли салибӣ доранд, чунки хроматидҳои хоҳарӣ аз ҳам тела ҳӯрда бо як сентромера пайвастанд. Профазаи 2 мейозӣ бо профазаи митозӣ монанд аст.

Дар метофазаи 2 кашишхӯраки якумин (центромера) дар ҳамвории хати экваторӣ (марказӣ) ҷойгир шуда аз ду тараф бо риштаи хроматинӣ ихота шудааст. Хромасомаҳо шакли пурраи спиралӣ дошта, хроматидҳо нисбатан ба ҳам наздиканд.

Дар анафазаи 2 тақсимшавии синтромера (кашишхӯрак) ба амал омада, хроматидҳои хоҳарӣ ба қутбҳои бо ҳам муқобил кашида мешаванд.

Дар телофазаи 2 чорто яdroи ҳучайраи гаплоидӣ пайдо мешавад, ки дар оянда ба ҳучайраҳои ҷинсӣ тадил меёбанд. Ҳамин тавр, тақсимшавии телофазаи 2 мейозӣ, ки экватсионӣ ном дорад ба митоз монанд аст.

ФАРҚИЯТҲОИ МИТОЗ ВА МЕЙОЗ

ҷадвали 3

давраҳо	митоз	мейоз
Интерфаза	Синтези КДН	Синтези КРН, дучандшавии хромасома
Профазаи 1	Ғунҷоиши хромосома	Конюгатсияи хромосомаҳои гомологӣ пайдо шудани биовалентҳо, рекомбинатсия
Метафазаи 1	Ҷойгиршавии хромасомаҳо дар экватор	Ҷойгиршавии бивалентҳо дар ҳамвории экватор
Анафазаи 1	Кашишхӯрдани хроматидҳо ба қутбҳо	Кашиш хӯрдани хромосомаҳои гомологӣ ба қутбҳо, бевосита ба қутбҳо кашидани бивалентҳои гуногун
Телофаза 1	Ташаккулёбии ду ядрои диплоидӣ	Ташаккулёбии дар ҳучайра ду ядрои гаплоидӣ ҳучайра, ки аз ҷиҳати генетикий фарқ мекунанд
Профазаи 2	-----	Ғунҷоиши хромасома
Метофазаи 2	-----	Ҷойгиршавии синтромера дар экватор
Анофазаи 2	-----	Кашиш хӯрдани

		хроматидҳои хоҳарӣ ба қутбҳо
Телофаза 2	-----	Ташаккулёбии чорто ядрои гаплоидӣ, ки генотипашон фарқ меқунад

Аҳамияти биологии митоз. Асоси сабзиш ва афзоиши нашвии тамоми организмҳои эукариотӣ ба митоз вобаста аст. Дар натиҷаи тақсимшавии митоз ҳуҷайраҳои пайдошуда, ба ҳам монандӣ дошта миқдори хромасомаҳо дар ҳолати доимӣ нигоҳ дошта мешавад. Организмҳое, ки бо роҳи нашвӣ афзоиш меқунанд, миқдори зиёди фардҳои якхеларо ба вучуд оварда, аз нигоҳи генетикий ҳам якхелаанд. Ин гуна фардҳои якзайл ва ё яксон бударо клон (якхела) меноманд. Клоникунонӣ (якхелагӣ) барои эукариотҳои дараҷаи паст ба монанди замбӯруғҳо, обсабзҳо, содатаринҳо ва бисёр растаниҳо хос аст.


Аҳамияти биологии мейоз. Ҳангоми тақсимшавии мейозӣ миқдори хромасомаҳо аз диплоидӣ ба гаплоидӣ ($2n \rightarrow n$) мегузаранд. Фарқият ва монандии митоз ва мейоз дар ҷадвали 4 нишон дода шудааст.

А. Вейсман аввалин шуда, аҳамияти биологии мейозро дарк намуд, ки дар натиҷа камшавии хромасомаҳо гамета дар давраи бордоршавӣ, миқдори доимии хромасомаҳои ҳар як намуд барои наслҳо нигоҳ дошта мешаванд.

Инчунин, дар мейоз комбинатсияи (омезиш) генҳо ба амал омада, тагирпазирии коминативӣ дар наслҳо номоён мешавад. Чунки бивалентҳои хромасомаҳои гуногун дар анафазаи 1 новобаста аз ҳамдигар ба қутбҳо равона мешаванд, ки рекомбинатсияи (омезиши) хромасомаҳои волидонро ба амал меорад.

Ғайр аз ин, дар мейоз ивазшавии қисмҳои бо ҳам монанди хромасомаҳои гомологӣ (чиликашавӣ) баргузор мегардад, ки шаҳодати ин, пайдо шудани хиазмаҳо дар давраи пахинема мебошад. Дар асоси муқоиса намудани рафтори хромасомаҳо дар мейоз ва бордоршавӣ бо фаъолияти омилҳои генӣ ба Мендел ва У. Сэтон (1903)

муйяссар гардид, ки асоси назарияи ирсияти хромасомаро пешниҳод намоянд.



Тасвири 10.

1ядрои ором 2,3,4- профаза, 5-метафаза 6-анафаза, 7,8-телефаза, 9,10- ситокенез, ташакулёбии ядро ва ядрочааш.

ЧИЛДИ ҲУҶАЙРА

Чилд ин структураи мустаҳками ҳуҷайра буда ба он шакл ва устуворӣ медиҳад. Чилди ҳуҷайра ин «скелет»- и ҳар як ҳуҷайра дар алоҳидагӣ мебошад. Вазифаи асосии чилд ин муҳофизат, нигоҳ доштани ҳуҷайра аз деформатсия, фишори осмосӣ ва порашавӣ мебошад. Чилд натиҷаи фаъолияти протопласт буда, факат дар вобастагӣ бо он метавонад инкишоф ёбад. Чилди якумини ҳуҷайра баъди тақсимшавӣ пайдо шуда аз моддаҳои пектинӣ ва селлюлоза иборат аст. Баъдтар инкишоф ёфта ҳуҷайраҳои мобайнӣ ҳосил мекунад, ки бо ҳаво, об ва моддаҳои пектинӣ пур карда мешавад. Чилд метавонад факат ба тарафи ғафсӣ тараққӣ кунад. Дар қисми дохилии чилди якум чилди дуюм гузошта мешавад. Ба таркиби чилди дуюм асосан селлюлоза дохил мешавад, ки он ҳатто дар об, кислота ва ишқорҳо ҳал намешавад. Танҳо кислотаи концентронидаи сулфат метавонад онро вайрон карда ба қанд табдил дидад. Инчунин дар реактиви Швейсер низ вайрон мешавад. Ба таркиби чилди ҳуҷайра селлюлоза, гемиселлюлоза ва моддаҳои пектинӣ дохил мешаванд. 90%

- и таркиби чилдро селллюлоза ташкил медиҳад. Вай ба ангиштобҳо монанд буда формулааш чунин аст:

Молекулаҳои селллюлоза риштамонанд буда ба таври мутавозӣ дар шакли митселия ҷойгир мешаванд. Митселияҳо бошанд фибриллҳоро ташкил медиҳанд, ки масомаҳои байнашон пур аз моддаҳои асосии чилд (пектин ва гемиселллюлоза) мебошад. Гемиселллюлоза моддаи хеле устувор мебошад ва ҳамчун моддаи захираии озуқавӣ дар ҳучайраҳои тухм ва меваи растаниҳо ҷамъ мешавад. Моддаҳои пектинӣ бошад аз молекулаҳои шохронда иборат буда, дар об варам мекунанд. Ба миқдори зиёд мавҷуд будани селллюлоза боиси сифати баланди механикӣ он мегардад. Аз рӯи соҳт чилди ҳучайраро бо иншооти оҳанубетонӣ монанд кардан мумкин аст. Дар инҷо фибриллҳои селллюлоза роли оҳан ва пектин роли бетонро иҷро мекунад. Дар натиҷаи расиҷ чилди ҳучайра метавонад ба тағйиротҳо дучор шавад. Мисол: пӯкшавӣ, ҷӯбшавӣ, кутинизатсияшавӣ, маъданшавӣ ва луобшавӣ. Аз ин ҷо ҳангоми ҷамъ шудани моддаи лигнин - ҷӯбшавӣ; суберин - пӯкшавӣ; моддаи ҷарбмонанд кутин - кутинизатсияшавӣ; тавассути моддаҳои минералий ҷарбонати калсий ва кремнозём - маъданшавӣ ва ҳангоми луобшавӣ чилди ҳучайра ба миқдори зиёд обро ҷаббида варам мекунад (туҳмҳо, обсабзҳо ва решай баъзе растаниҳои доругӣ зардолу ва олуболу).

Саволҳои санчиши:

1. Кадом органеллаҳои ҳучайра структураи субмикроскопии ситоплазмаро ташкил мекунанд?
2. Кадом органеллаҳои ҳучайра ба таркиби ҳаста доҳил мешаванд?
3. Кадом органеллаҳои ҳучайра дучилда ва қадомашон яқчилда мебошанд?
4. Дар қадом органелла синтези сафеда, КРН ва КДН мегузараад?
5. Кадом органеллаи ҳаста ҳусусияти нигоҳ доштану гузаронидани ҳусусиятҳои ирсиро дорад?
6. Аз рӯи гуногуншаклӣ ҳучайраҳоро ба қадом гурӯҳҳо чудо мекунанд?
7. Фарқи байни дастаи хромосомаҳои гаплоидӣ аз диплоидӣ дар чист?
8. Аз рӯи таркиби кимиёвӣ ҳаста аз ситоплазма чӣ фарқ дорад?
9. Фарқи девори ҳучайра аз плазмаллема дар чист?
10. Дар қадом органеллаҳои ҳучайра синтези АТФ ва дар қадомашон вайроншавии он ба амал меояд?
11. Фарқи байни хлоропласти растаниҳои дараҷаи олий аз хромотофори растаниҳои дараҷаи паст дар чист?
12. Дар қадом узвҳои растаниҳо хлоропластҳо вомехӯранд?
13. Кадом пигментҳо дар таркиби хлоропластҳо мавҷуд аст ва вазифаашон аз чӣ иборат мебошад?
14. Мағҳумҳои пайкар (строма), тилакоид, гран ва ламеллаҳо чиро мефаҳмонанд ва чӣ гуна структура доранд?
15. Дар қадом узвҳои растаниҳо бештар хромопластҳоро ва лейколастҳоро воҳӯрдан мумкин аст?
16. Дар хромопластҳо қадом пигментҳо мавҷуданд?
17. Оё пластидҳоро дар зери микроскоп фарқ кардан мумкин аст?
18. Оё пластидҳо ба ҳамдигар табдил мейбанд?
19. Лейкопластҳоро аз рӯи вазифаашон ба қадом гурӯҳҳо чудо

мекунанд?

20. Фарқи ҳучайраи растани аз ҳайвон дар чист?
21. Дар кадом узвҳои растани моддаҳо захира мешаванд?
22. Ба моддаҳои захиравӣ кадом моддаҳо дохил мешаванд?
23. Фарқи байни оҳари якум аз дуюм дар чист?
24. Қабат-қабат ҳосилшавии оҳар аз чӣ вобаста аст?
25. Фарқи сафедаи захиравӣ аз конститутионӣ дар чист?
26. Донаҳои алайрон чигуна захира мешаванд?
27. Бо ёрии кадом реактивҳо ва рангқунандаҳо дар ҳучайра моддаҳои захиравӣ (оҳар, сафеда ва равған)-ро муайян кардан мумкин аст?
28. Барои чӣ оҳар ҳам ба монанди инулин формулаи якхела дорад, аммо дар шираи ҳучайра захира намешавад?
29. Оҳаре, ки дар лейкопластҳо ҳосил мешавад, чӣ ном дорад?
30. Формулаи оҳарро нависед ва онро фаҳмонед?
31. Чанд намуди тақсимшавии ҳучайра мавҷуд аст?
32. Тақсимшавии митозӣ ба кадом ҳучайраҳо хос аст?
33. Тақсимшавии митозӣ аз кадом фазаҳо иборат мебошад?
34. Хромосомаҳо дар фазаи метафаза чӣ гуна соҳт доранд?
35. Мейоз чист ва ба кадом ҳучайраҳо хос мебошад?
36. Фарқи митоз аз мейоз дар чист?
37. Маънои биологии митоз ва мейоз чист?
38. Ҷилди ҳучайра дар охири митоз чигуна ба вучуд меояд?

БОФТАХО. БОФТАИ ҲОСИЛКУНАНДА (Меристема)

Бофта - ин маңмүй ҳұчайрахое мебошад, ки сохт ва пайдоиши якхела дошта, як вазифаи муайянро ичро мекунанд. Танаи растани дарацаи олій зиёда аз сад хел ҳұчайрахоро дар бар мегирад. Мағұм дар бораи бофта – ҳамчун гурӯхи ҳұчайрахой якхела аввалин бор дар корхой Малпигій ва Грю омадааст. Мағұми бофтаро аввалин бор Н. Грю пешниҳод намудааст.

Аввалин маротиба таснифи бофтахо аз тарафи Линк соли 1801 пешниҳод шуд, ки он дар асоси як алмат - дарзоиу паҳнои (прозенхимій ва паренхимій) ҳұчайра буд. Баъд аз ин П. Ван Тигем боз тамоми бофтахоро ба ду гурӯхи калон چудо намуд: зинда ва мурда. Ү чунин меҳисобид, ки бофтахой зинда ва мурда вазифаҳои гүногуно ичро мекунанд.

Аввалин таснифи муғасал оид ба бофтахо аз тарафи физиологій бузург И. Сакс соли 1868 пешниҳод карда шуд. И. Сакс тамоми бофтахои растаниро аз рұи алматҳои пайдоиш ба 3 гурӯх چудо намуд: пұшиш, гузаронанда ва асосай. Таснифи ҳозира дар асосай 2 мактаби илмій пешниҳод шудааст: якум дар асоси таърихи инкишоф (А. Дебари, 1871) ва дуюм дар асоси хусусиятҳои морфо-физиологій (С. Швенденер ва Г. Габерландт, 1879). Аз ин қо тамоми бофтахоро аз рұи хусусиятҳои зеринашон тасниф мекунанд:

1. Аз рұи функцияи физиологій;
2. Аз рұи сохти якхела доштанашон (морфологій);
3. Аз рұи пайдоиш;
4. Аз рұи қойғиршавай.

Ҳамаи ин хусусиятҳоро ба назар гирифта бофтахоро бо бофтаи ҳосилкунанда (меристамахо), пұшиш, механикій, гузаронанда, идғомій (ассимиляция), қудокунанда, қаббанда, захиракунанда ва аэренихимавай چудо мешавад.

- I. Бофтахои ҳосилкунанда (меристамахо):
 - а) меристемаи ибтидой (прокамбий, перисикл)
 - б) меристемаи дуюм (камбий, фелоген)
 - 1. Апикалай (нұғай)
 - 2. Латералай (паҳлай)
 - 3. Интеркалярый
 - 4. Захмай
- II. Бофтахои пұшиш:
 - 1. Якумин (эпидермис)
 - 2. Дуюмин (перидерма)
 - 3. Сеюмин (пұслох)
- III. Бофтахои механикій:
 - 1. Колленхима
 - 2. Слкеренхима
 - 3. Склереидхо
- IV. Бофтахои гузаронанда:
 - 1. Ксилема
 - 2. Флоэма
- V. Бофтахои қудокунанда:
 - 1. Тараашшұхи берунай

2. Тарашибүх дарунй

VI. Бофтаҳои захиракунанда.

VII. Бофтаҳои ҷабанда:

1. Ризодерма;
2. Веламен;
3. Қабати сипарии ҷабанда дар ҷанини хӯшадорҳо;
4. Гаусторияи растаниҳои муфтҳӯр;
5. Гидропотҳо;

VIII. Бофтаҳои ассимилятсионӣ.

IX. Бофтаҳои аэренихимавӣ.

Бофтаҳое, ки аз элементҳои шаклан гуногунсоҳт ва функсиияи гуногунро ичро мекунанд, бофтаҳои мураккаб мебошанд. Бофтаҳое, ки аз элементҳои шаклан якхела ва функсиияи ягонаро ичро мекунанд, бофтаҳои содда мебошанд. Файр аз ин бофтаҳоро ба меристемавӣ (бофтаҳои ҳосилкунанда) ва доимӣ (пӯшиш, гузаронанда ва асосӣ) ҷудо мекунанд.

Алоқа байни ҳӯҷайраҳо метавонад гуногун шавад. Агар ҳӯҷайра зинда бошад алоқа тавассути плазмодесмаҳо; агар мурда бошад дар байни онҳо танҳо алоқаи механикӣ вучуд дорад ва ин алоқа низ алоқаи бофтагӣ аст.

Бофтаи ҳосилкунанда ё меристема гурӯҳи ҳӯҷайраҳои ҷавони доимо тақсимшаванда буда, бофтаҳои дигарро ҳосил мекунанд. Як қисми ҳӯҷайраҳои тақсимшуда доимо ҳусусияти меристемиашонро нигоҳ дошта, қисми зиёдашон ба бофтаи доимӣ табдил мёёбанд. Ин ҳӯҷайраҳо дар узвҳои гуногуни расиш ҷойгиранд: нуқтаи сабзиши реш, поя ва ғ.

Меристемаҳо метавонанд муддати дуру дароз то охири ҳаёти растани тақсим шаванд. Чунки онҳо дорои ҳӯҷайраҳои инисиалий яъне ҳӯҷайраҳое, ки ҳусусияти беохир тақсимшавӣ доранд мебошанд.

Меристема аз рӯи пайдоиш якум ва дуюм мешавад. Меристемаи якум аз зигота ба вучуд меояд. Меристемаи дуюм бошад, дар растани ташаккулӯфта дар натиҷаи холати гайритафриқии бофтаи асосӣ ҳосил мешавад.

Вобаста ба ҷойгиршавӣ дар танаи растани меристемаро ба нӯгӣ, иловагӣ (ҳар дуяш ҳам якум аст) ва паҳлӯй ҷудо мекунанд. Меристемаи паҳлӯй якум ва дуюм мешавад Меристемаи нӯгӣ дар нуқтаҳои сабзиши поя ва решаш ҷойгир мешавад

Қадкашии растани аз сабзиши меристемаи нӯгӣ вобаста аст. Меристемаи нӯги мураккаб ва гуногун мебошад. Меристемаи нӯгии реш, барг ва шоҳаҳои паҳлӯи ҳосил намекунад ва ҳусусияти эндогенӣ дорад. Меристемаи нӯгии поя бошад, ҳусусияти экзогенӣ дорад ва дар он барг ва навдаҳои паҳлӯй ҳосил мешавад.

Ҳӯҷайраҳои берунии нуқтаи сабзиш нисбат ба танаи рустани амудӣ (перпендикуляр) тақсим шуда, қабат ҳосил мекунад, ки ин қабат туника номида мешавад. Ҳӯҷайраҳои зери туника ба қаду бар тақсим шуда, колбадро (корпусро) ҳосил мекунанд. Аз колбад бофтаи дарунӣ ҳосил мешавад.

Меристемаи интеркалярий боқимондаи меристемаи нӯгӣ буда, дар байни бофтаи доимӣ, ҳусусан дар асоси баргҳои навруста ва байни

бугумҳо чойгир мешавад. Тамоми навдаҳои нашвӣ инкишофи интеркалиярӣ доранд. Ин ҳодиса дар байни олами наботот хеле паҳншуда мебошанд.

Ба меристемаи паҳлӯи прокамбий, камбий ва феллоген дохил мешаванд. Прокамбий меристемаи якум буда, давоми меристемаи нӯғӣ аст ва бофтаи аввалини гузаронандаро ҳосил меқунад. Дар натиҷаи фаъолияти ҳуҷайраҳои меристемаи паҳлӯй узвҳо ғафс мешаванд. Меристемаи паҳлӯиро камбия низ мегӯянд.

Меристемаи заҳмӣ метавонад дар он қисми растаниӣ, ки зарба дидаст пайдо шавад. Онҳо аз ҳуҷайраҳои зиндаи гуногуни бофтаҳои паренхимавӣ пайдо мешаванд.

Камбий меристемаи дуюм аст ва аз бофтаи доимӣ ҳосил шуда, бофтаи гузаронандай дуюмро ба вучуд меорад. Дар натиҷаи рушди камбий рустаниӣ ғафс мешавад.

Феллоген (камбии пӯк) меристемаи дуюм буда, аз ҳуҷайраҳои берунии узви рустаниӣ ба вучуд меояд. Аз он бофтаи пӯшиши дуюмин, рӯпӯст ва пӯстлоҳ ҳосил мешавад.

Саволҳои санҷиши:

1. Аломатҳои характерноки бофтаи ҳосилкунандаро номбар кунед?
2. Барои ҳуҷайраҳои меристемагӣ қадом намуди тақсимшавӣ ҳос аст?
3. Меристемаи якум аз дуюм чӣ фарқ дорад?
4. Меристемаҳоро аз рӯи чойгиршавиашон чӣ гуна тасниф меқунанд?
5. Қадом меристема дарозшавиро ва қадомаш ғафшавии узвҳоро таъмин меқунад?
6. Ҳуҷайраҳои инисиалиӣ дар кучо чойгиранд?

БОФТАҲОИ АССИМИЛЯТСИОНӢ

Вазифаи асосии бофтаи ассимилятсионӣ ин фотосинтез мебошад. Маҳз дар ҳамин бофтаҳо моддаҳои органикӣ синтез шуда, энергия захира мешавад. Протсеси фотосинтез яке аз ҳосиятҳои муҳими биосфера ба шумор рафта онро барои ҳаёт коршоям меқунад.

Бофтаҳои ассимилятсионӣ соҳти содда дошта ва аз ҳуҷайраҳои якхелаи тунукдевор иборатанд. Ҳуҷайраҳояш дорои миқдори зиёди хлоропластҳо мебошанд. Аз ин ҷо баъзан ин бофтаҳоро хлоронхима меноманд. Хлоропластҳо одатан якқабата дар зери девори ҳуҷайра чойгиранд. Дар зери таъсири рӯшнӣ ва мубодилаи газҳо хлоропластҳо бо осони ҳаракат меқунанд (ин ҳодисаро дар барги турҷаи обӣ дидан мумкин аст). Дар вақти қабат гузоштани ҷилд қалоншавии қисми болои девори ситоплазма ва зиёдшавии миқдори хлоропластҳо ба амал меояд. Чихеле ки мушоҳидаҳо бо микроскопии электронӣ ва ҳисобҳои математики нишон медиҳанд дар ҳуҷайраи рушткунандай ин бофтаҳо миқдори хромосомаҳо 5 маротиба зиёд мешавад. Ҳаҷми умумии хлоропластҳо 70-80%-ро ташкил меқунанд. Агар дар ҳуҷайраҳои рушткунандай бофтаҳои ассимилятсионии тамоми растаниҳо хлоропластҳо дар мудати 5-10 рӯз пайдо шаванд давомнокии мавҷудият ва пиршавӣ метавонад аз як ҷанд ҳафта (дар растаниҳои алафӣ ва дараҳтони баргрез) то як ҷанд сол (растаниҳои ҳамешасабз) давом ёбад. Бофтаҳои ассимилятсионӣ дар танаи растаниӣ дар зери эпидермиси барг ва навдаҳои ҷавон ҷойгир мешаванд, ки он

барои мубодилаи газҳо ва рушной мувофиқ кунонида шудааст. Дар хлоренхима масофаи калони байниҳӯҷайрагӣ мавҷуд аст, ки он гардиши газҳоро таъмин менамояд. Хлоренхима аз мағзи эпидермис гузашта ба баргу пояҳои ҷавон ранги сабз мебахшад. Дар баъзе мавридҳо хлоренхима метавонад чуқурттар дар зери бофтаҳои механикӣ ва гирдогирди бандчаҳои гузаронанда ҷойгир шавад. Дар инҷо қайд кардан мумкин аст, ки вазифаи асосии он ситези ангиштобҳо набуда, балки ҷудокуни оксиген барои раванди фотосинтез мебошад. Ин оксиген барои нафаскаши бофтаҳои дохилии поя, дар мадди аввал ҳӯҷайраҳои зинда ва бандчаҳои гузаронанда истифода мешавад. Онҳо оксигенро ҳамчун энергия барои мубодилаи моддаҳо истифода мебаранд. Хлоренхимаро дар мева, гулҳо ва дар баъзе мавридҳо дар решаш низ воҳӯрдан мумкин аст (решаҳои ҳавоӣ ва решаш растаниҳои обӣ).

БОФТАҲОИ ЗАХИРАКУНАНДА

Моддаҳое, ки растани синтез ва аз берун мегирад метавонанд дар шакли захира тарҳрез шаванд. Тамоми ҳӯҷайраҳои зинда қобилияти захира намудани моддаҳоро доранд. Дар он вақт дар бораи бофтаи захиравӣ сухан гуфтан ҷоиз аст, ки вазифаи захирашавӣ дар мадди аввал меистад. Бофтаҳои захиравӣ дар тамоми растаниҳо ва узвҳои гуногуни онҳо дида мешаванд. Онҳо дар тухм гузашта мешаванд, ки дар оянда аз он ҷанин барои инкишофи ҳуд ғизо мегирад. Дар растаниҳои эфимерӣ ин он қадар маълум нест, чунки давраи нашвашон ниҳоят қӯтоҳ аст. Дар растаниҳои бисёрсола он дар решаш, поя ва инҷунин дар узвҳои маҳсуси шаклдигаркадаашон (метаморфоз) вомехӯранд. Бофтаҳои захиравӣ аз ҳӯҷайраҳои зиндаи паренхимӣ иборатанд. Моддаҳо дар ду шакл: саҳт ва моеъ захира мешаванд. Дар шакли саҳт донаҳои оҳар ва сафеда захира мешаванд. Дар базе растаниҳо роли захиравиро гемиселлюзози таркиби ҷилд мебозад. Мисол дар тухми дараҳти нахли ҳурмо он захира шуда, ҳангоми сабзиши тухм дар зери таъсири ферментҳо ба қанд табдил мейбад. Дар ҳолати моеъ бошад қанд дар бехмеваи лаблаву, сабзӣ, пиёзаки пиёз, дар пояи найшакар, меваи ангур, тарбуз ва г дида мешавад. Баъзе растаниҳои дигар қобилияти нигҳдоштани обро доранд.

БОФТАИ АЭРЕНХИМАВӢ

Дар тамоми узв ва бофтаҳои растани ҳӯҷайраҳои паренхимӣ роҳҳои ҳавогузарро ба вучуд меоранд. Тавассути онҳо ҳаво ба он қисмҳои растаниӣ, ки ҳавои атмосфериро гирифтан наметавонанд, бурда мерасонад. Чунин системаи ҳавогузарони ҳӯҷайраҳои паренхимиро аэренихима меноманд. Ин ҳӯҷайраҳо тавассути масомаҳои бофтаҳои пӯшиш бо атмосфераи муҳит алоқаманд мешаванд. Таркиби газҳои байниҳӯҷайравӣ аз газҳои атмосфера фарқ мекунад, чунки ҳӯҷайраҳо дар раванди фаъолияти ҳуд (фотосинтез, нафаскашиӣ ва транспиратсия) ба дохили ҳӯҷайра дигар газҳоро хориҷ намуда, аз берун газҳои дигарро фурӯ мебарад.

БОФТАИ ПŪШИШИ ЯКУМ (ПŪСТПАРДА) ЭПИДЕРМИС

Бофтаи пӯшиш тамоми узвҳои рустаниро пӯшонида, онро аз бухоршавии зиёди об, гармою сармои номӯътадил, воридшавии микроорганизмҳо ва таъсири дигар омилҳои номусоиди беруна муҳофизат мекунад. Бофтаи пӯшишро ба якумин – пӯстпарда (эпидерма) ва дуюмин – рӯпӯст (перидерма) ва пӯстлоҳ чудо мекунад. Пӯстпарда дар қабати беруни хӯчайраҳои нуқтаи сабзиши тана (туника) ҳосил мешавад. Баргу навдаҳои навруста бо пӯстпарда пӯшида шудаанд ва дар оянда он бо рӯпӯст ва пӯслоҳ иваз мешаванд.

Пӯстпарда дар раванди эволютсия хеле барвақт ҳангоми ба хушкӣ мутобиқ шудани растаниҳо пайдо шудааст. Хӯчайраҳои пӯстпарда нихоят зич ҷойгир шудаанд. Пӯстпарда дар шароити номусоид ба растани имконият медиҳад, ки обро мӯътадил бухор карда, алоқаашро бо муҳити беруна мувоғиқ гардонад. Вазифаи асосии пӯстпарда ин мубодилаи газҳо ва транспиратсия мебошад. Файр аз ин вазифаҳо пӯстпарда боз ҳӯчайраҳои дохилиро аз воридшавии микроорганизмҳои касалиангез ва таъсиротҳои механикӣ муҳофизат карда ба он устуворӣ мебахшад. Тавасути пӯстпарда ба берун равғанҳои эфирӣ, об ва намакҳо хориҷ мегарданд. Эпидерма метавонад инчунин вазифаи ҷаббишро иҷро кунад. Пӯстпарда аз ҳӯчайраҳои рушдкунандай ноҳамвор иборат буда, ситоплазмааш ба ҷилди ҳӯчайра пайваста ҷойгир мешавад. Ҷилди беруни хӯчайра бағоят ғафс аст ва онро кутикула меноманд. Дохилиаш аз селлюлоза ва моддаҳои пектинӣ иборат аст.

Вазифаи ҳифзи пӯстро мӯякҳо, пӯста (кутикула) ва пӯшиши ҳалолати (восковой налёт) зиёд мекунанд.

Мӯякчаҳо ҳичобӣ ва ғадудӣ мешаванд. Мӯякчаҳои ҳичобӣ чун узви пӯшиш дар атрофии барг барои рустани шароити мӯътадил ба вучуд меоранду мӯякчаҳои ғадудӣ ба муҳити атроф омилҳои ҳаётан муҳими растаниро ба монанди: об, равғани эфир ва гайраро чудо мекунанд. Мӯякчаҳо якҳӯчайравию бисёрҳӯчайравӣ, муқаррарӣ ва шоҳанок мешаванд.

Пӯста (кутикула) қабати моддаҳои мумшакл буда, ба баргҳо имконият намедиҳад, ки аз меъёр зиёд обро бухор кунанд.

Пӯшиши ҳалолатӣ чун пӯста мубодилаи обро ба тартибу низом меорад ва фарқаш аз пӯста дар он аст, ки онро бо осонӣ соф кардан мумкин аст.

Дар пӯстпарда вазифаи мубодилаи ҳаво ва обро даҳонча иҷро мекунад.

Даҳонча аз қисмҳои зерин иборат аст: 1) ҳӯчайраҳои иловагии атрофии даҳонча; 2) ду ҳӯчайраи қулфаки лубёшакл ва хлорофилноки ҷилдашон ба дараҷаи нобаробар ғафс; 3) тарқиши даҳонча; 4) ковокии ҳаводаро.

Тарқишҳои ҳӯчайраҳои қулфаки даҳонча кушода ва пӯшида шуда, оббухоркунӣ ва мубодилаи газҳоро ба танзим медарорад. Механизми ҳаракати ҳӯчайраҳои қулфак бо ғафсии нобаробари ҷилди ҳӯчайраҳои он вобаста аст, чунки ҷилди атрофи тарқиши даҳонча

нисбат ба дигар қисмҳои ҷилди ҳуҷайра гафтар мебошад. Ҳуҷайраҳои қулфак дар вақти күшода будан аз ҳисоби ҷаббиши ионҳои калийгӣ ва оби ҳуҷайраҳои атрофаши ҳаҷман калон мешаванд, ки ин ба баландшавии фишори осмосӣ дар ҳуҷайра оварда мерасонад. Агар даҳонча маҳкам бошад, ионҳои калий суст ворид мешаванд. Ин онро нишон медиҳад, ки бо ҷараёни гилзати ионҳои калий об ҳам аз ҳуҷайраҳои қулфак хориҷ мешавад ва дар натиҷа он ҳаҷман хурд шуда даҳонча маҳкам мешавад. Дар ҳуҷайраҳои қулфак митохондрия ва хлоропластҳо зиёданд. Митохондрияҳо манбаи энергиянд. Хлоропластҳо маҳз барои онҳо ангиштобҳоро синтез мекунанд.

Микдор ва паҳншавии даҳонча вобаста аз намуди растаниӣ ва шароити муҳит метавонад тағиир ёбад. Дар растаниҳои марғзор, ҷангал ва маданиӣ микдораш аз 100 то 700 дар 1mm^2 –ро ташкил медиҳад.

Саволҳои санчишӣ:

1. Бофтаҳои пӯшиш ҷанд ҳел мешаванд?
2. Барои чӣ эпидермис (пӯстпарда)-ро бофтаи пӯшиши якум меноманд?
3. Ҳуҷайраҳои эпидермис ҷандқабата шаванд?
4. Кадом аъзои растаниӣ бо эпидермис пушонда шудаанд?
5. Эпидермис кадом вазифаро иҷро менамояд?
6. Даҳонча аз кадом қисмҳо иборат аст?
7. Даҳонча кадом вазифаро иҷро мекунад?
7. Кадом намуди мӯяқчаҳо мавҷуданд?
9. Кутикула чист ва чӣ аҳамият дорад?
10. Эпилема дар кучо ҷойгир аст?

БОФТАИ ПŪШИШИ ДУЮМИН (рӯпӯст ва пӯстлоҳ)

Бофтаи пӯшиши якумин пӯстпарда, барг ва навдаҳои наврустаро мепӯшонад. Пояи асосии растаниҳои алафии бисёрсола, навдаи дароҳт, навдаи зеризаминиӣ ва қисмҳои қӯҳнаи бисёрсолаи решаро бофтаи пӯшиши мураккаби бисёрқабата – рӯпӯст (перидерма) мепӯшонад, ки он бофтаи пӯшиши якум пӯспардаро иваз мекунад. Рӯпӯст аз маҷмуи ҳуҷайраҳо, ки соҳт ва функцияҳои гуногунро дороанд, иборат аст. Ин ҳуҷайраҳо: феллема (пӯк) вазифаи муҳофизатӣ; феллоген (камбияи пӯкӣ) аз ҳисоби фаъолияти ин ҳуҷайраҳо перидерма мудати дуру дароз ғафс мешавад; феллодерма вазифаи физогириро иҷро мекунад.

Рӯпӯст аз феллоген ҳосил мешавад. Дар қисми зиёди дароҳтон ва буттаҳо феллоген дар навдаҳои яқсола дар мобайни фасли тобистон пайдо шудаанд. Рӯпӯст ҳангоми тақсимшавии тангенталии ҳуҷайраҳои пӯстпарда ба вучуд меояд (мисол дар бед). Баъзан феллоген дар қабати зери эпидермис (марҷондаҳоҳт) ва қабатҳои чукуртари пӯслоҳ (малина ва смородина) пайдо мешавад. Ҳуҷайраҳои феллоген (камбии пӯк) якчанд маротиба тақсим шуда, қисми беруниаш пӯк шуда, аз рушд мемонад. Пӯкро феллема меноманд. Вазифаи асосии пӯк аз зиёд бухоршавии об, аз сармою гармо, воридшавии микроорганизмҳо ва

дигар таъсироти муҳит муҳофизат намудани растанӣ аст. Қисми ками ҳуҷайраҳои феллоген ба дарун чудо мешаванд. Онҳо рушд карда, феллогенро бо моддаҳои гизои таъмин менамоянд. Чунин ҳуҷайраҳо феллодерма номида мешаванд. Ҳуҷайраҳои он зинда монда, вазифаи гизоии феллогенро ичро мекунанд. Баъзан феллоген яктарафа фаъолият намуда ба берун феллемаро дода, аммо феллодерма яққабата мемонад (марҷондаҳа). Ҳангоми пайдошавии феллема ранги сабзи навдаҳо хокистарӣ мешавад.

Ҳуҷайраҳои зиндаи зери перидерма мӯҳточи алоқа ва мубодилаи газҳо бо муҳит мебошанд. Чунин алоқаи растанӣ бо муҳити берун тавассути адасакҳо (масомаҳои газгузар) ба амал меояд. Дар болои навдаҳои ҷавони дараҳтону буттаҳо лӯндачаҳои хурд дида мешаванд. Агар мо онҳоро кундаланг бурем мебинем, ки онҳо аз ҳуҷайраҳои паренхимавии рушдкунандай лӯнда ва пароканда иборатаанд. Дар мобайни ҳуҷайраҳои ин бофта газҳо давр мезананд. Адасак аз қандашавӣ ва раҳнашавии пӯқ ҳосил мешавад. Дар адасак ҳуҷайраҳои паренхимавии рушдкунанда воқеъ гардидаанд.

Дар адасакҳо мубодилаи газ аз зиёд будани масофаи байнҳуҷайравии паренхимавӣ ба амал меояд. Умуман, ҳамаи ҳуҷайраҳои паренхимавии адасакҳо бофтаи пуркунанда номида мешаванд. Баробари фарорасии зимистон дар натиҷаи рушд ва ғафшавии бофтаи пуркунанда қабати ҳуҷайраҳои пӯқ ҳосил шуда, сӯроҳии адасакро мепӯшонанд. Дар баҳор дар зери фишори ҳуҷайраҳои наврущдкунанда қабати пӯқа қанда шуда, раҳна мешавад ва адасак алоқаашро бо муҳити атроф барқарор менамояд. Мисол ҳангоми баҳорон бо плёнкаи полиэтиленӣ пӯшонидани навдаи бешоҳу барг, дар муқобили ҳар як адасак аз конденсатсияи буғи оби аз адасак баромадагӣ қатраи об пайдо мешавад.

Дар аксари дараҳтон ба ҷойи рӯпӯсти нисбатан суфта пӯстлохи кафида пайдо мешавад. Дар дараҳти себ он дар сини 6-8, дар ҳаданг баъди 50 сол пайдо мешавад. Тавассути чунин раванд ҳуҷайраҳои сабзандай дар байни ин қабатҳо нобуд мешаванд. Ҳамин тавр пӯстлоҳ аз қабатҳои пай дар пайи пӯқ ва дигар бофтаҳои нобутшудаи пӯслуҳ иборат аст. Онҳои маҷмӯи бофтаҳои мебошанд, ки таркиби мураккаби гистологӣ доранд. Бофтаҳои мурдаи пӯслуҳ қобилияти ёзиданро надоранд, чунки ба танаи ғафсгардида вобастагӣ дорад. Дар оянда дар поя тарқиши пайдо шуда, аммо то чуқурии бофтаҳои зинда рафта намерасад. Ҳудуди перидерма ва пӯстлоҳи беруна баробари пайдоиши ин тарқиши маълум мегардад. Ин ҳудуд дар дараҳти тӯс хеле хуб намудор аст.

Пӯстлоҳи ғафси ҳосилшуда танаи дараҳтро аз заҳмдоршавии механикӣ, сӯхтор ва якбора тағйирёбии ҳарорати хеле гарм ё хунук муҳофизат мекунад.

Пӯстлоҳ ҳалқашакл ва пулакчашакл мешавад. Агар феллоген ба танаи дараҳт ҳалқавор ҷойгир шуда бошад. Пӯстлоҳи ҳалқашакл ва чун сафҳа алоҳида-алоҳида ҷойгиршуда бошад, пулакчашакл номида мешавад. Танаи бута ё дараҳти пӯстлоҳашон пулакчашакл сӯроҳ-сӯроҳ ба назар менамоянд. Баъзе дараҳтон пӯстлоҳ надоранд. Масалан, танаи сафедор ва ғубайро ҳамеша рӯпӯст пӯшидааст.

Саволҳои санчишӣ:

1. Барои чӣ перидерма (рӯпӯст ва пӯстлоҳ)-ро бофтаи пӯшиши дуюмин меноманд?
2. Барои чӣ дар растаниҳои бисёрсола эпидермаро перидерма иваз менамояд?
3. Фарқи ҳӯҷайраҳои перидерма аз эпидермис дар чист?
4. Вобаста бо кадом ҳусусиятҳояш перидерма вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад?
5. Перидерма аз кадом ҳӯҷайраҳо иборат аст?
6. Бо воситай перидерма мубодилаи газҳо ва об чигуна ба амал меояд?
7. Барои чӣ перидермаро пӯстлоҳ иваз менамояд?
8. Пӯстлоҳ аз кадом ҷузъҳои гистологӣ иборат аст?
9. Феллоген чист ва чигуна ба вучуд меояд?
10. Кадом узвҳои растаний бо перидерма ва кадомашон бо пӯстлоҳ пӯшонида шудаанд?

БОФТАИ МЕХАНИКӢ

Дар обсабзҳо вазифаи скелетро ҷилди ҳӯҷайра иҷро мекунад.

Дар растаниҳои дараҷаи олий бофтаҳои гуногуни механикӣ ҳосил мешаванд. Дар якҷоягӣ бо дигар бофтаҳо онҳо каркас – арматураи растаниро ташкил медиҳанд. Онҳо имконият медиҳанд, ки растаний ба таъсироти механикӣ – шамол, борон, раъду барқ ва пурбории худ тоб орад. Бофтаи механикӣ се ҳел – склеренхимавӣ, колленхимавӣ ва склереидӣ мешавад.

Склеренхима бофтаи асосии механикӣ аст, ки одатан ҷилди ҳӯҷайраҳояш ба ҷӯб табдил ёфта, аз расиш мемонанд. Ҳӯҷайраҳои склеренхима прозенхимавианд (дарозии ҳӯҷайра аз барааш даҳҳо ва ҳатто садҳо маротиба зиёд аст). Аз ин рӯ, ҳӯҷайраҳои склеренхимавиро нах ҳам меноманд. Склеренхима асосан дар поя, решава ва қисми дар таркиби бандчаҳои гузаронанда вучуд дорад. Склеренхимаи флоэмари нахи лифӣ меноманд. Нахи лифӣ чандир ва ёзанда мешавад.

Склереидҳо ҳӯҷайраҳои аз рушд мондаи ғафсанд. Аз склеренхима бо ҳӯҷайраҳои лӯнда (ҳӯҷайраҳои сангин-брахисклереидҳо) ва сершоҳа (астросклереидҳо) ё ки бо соҳт дигари доштаашон фарқ мекунанд. Чунин склереидҳо дар пӯчоқи чормағз, донак ва қисми нарми баъзе меваҳои тари нок, биҳӣ ва ғайра мавҷуданд.

Колленхима ҳӯҷайраҳои паренхимавии рушдкунанда аст. ҷилди ҳӯҷайрааш кам ғафс мешавад. Аз ин рӯ, протопласти ҳӯҷайрааш рушдкунанда буда, хлоропласт низ дорад. Колленхима дар зери пӯстпардаи тана ва баргоя ҷойгир шуда, ба онҳо ранги сабз мебахшад. Он узви механикӣ ва идғомӣ буда, бо соҳти ғафшавии ҷилди ҳӯҷайраҳояш се ҳел – қунҷӣ, сафҳавӣ ва ковок мешавад.

Дар колленхимаи қунҷӣ ҷилди ҳӯҷайраю дар колленхимаи сафҳавӣ танҳо ду тарафи амудии ҷилди ҳӯҷайра ё ки тарафи уфуқии ҳӯҷайра ғафс мешавад.

Дар колленхимаи ковок масоҳати байни ҳуҷайраҳо нағз наъшунамо ёфтааст. Дар он ҷилди ҳуҷайрае, ки бо масоҳати байни ҳуҷайравӣ ҳамшафат аст, ғафс мешавад.

Саволҳои санчишӣ:

1. Бофтаҳои механикӣ қадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
2. Фарқи байни ҳуҷайраҳои колленхимӣ аз склеренхимӣ дар чист?
3. Барои чӣ колленхима ба аъзои ҷавони растаниҳо хос мебошад?
4. Склеренхима ҷанд ҳел мешавад?
5. Ҳуҷайраҳои склерейдӣ ҷигунаанд?
6. Бофтаҳои механикӣ дар узвҳои растаниҳо ҷигуна ҷойгир мешаванд?

БОФТАИ ГУЗАРОНАНДА.

Дар растаниҳо моддаҳо бо ҷараёни болораванда ва поёнфароянда ҳаракат мекунанд. Бо ҷараёни болораванда об ва моддаҳои маъданӣ аз решаш ба барг тавассути қислема – (ҷӯб) – бардошта мешаванд. Бо ҷараёни поёнфароянда, моддаҳои органикӣ маҳлулшуда дар раванди фотосинтез ҳосилшуда аз барг ба решаш тавассути флоэмаме мегароянд.

Қислема аз унсурҳои гузаронанда – трахея (найча) ва трахеидҳо; бофтаҳои механикӣ-нахҳои склеренхимавӣ ё ҷӯбин, ки вазифаи такягоҳро иҷро мекунанд ва паренхимаи ҷӯбин, ки дар он моддаҳои гизоӣ захира мешаванд, иборат аст.

Трахеидҳо ҳуҷайраҳои прозенхимавианд ва рушд намекунанд. Ҷилдашон ғафси ҷӯбин аст ва алоқаашон тавассути масомаҳо ба амал меояд. Трахеидҳо дарунҳолианд. Дарозиашон аз якчанд сантиметр то 1-2 ва баъзан дар печактанаҳо то 3 м аст. Найчаҳо аз қатори амудӣ ҷойгиршудаи ҳуҷайраҳои паренхимавӣ ҳосил мешаванд. Дар байни онҳо ҷилдҳо ба арз сӯроҳ мешаванд ва ҷилдҳои боқимонда канораҳои сӯроҳнок ҳосил мекунанд. Протопласти ин ҳуҷайраҳо нобуд мешаванд. Ҳуҷайраҳои найча ҳосилкунандаро ҳуҷайраҳои буғумофер (членик) меноманд.

Вобаста ба ғафшавии ҷилди ҳуҷайра соҳти найчаҳо спиралшакл, ҳалқашакл, нордбоншакл, нуқталшакл ва тӯршакл мешавад. Аввал найчаҳои спирал ва ҳалқашакл ба вучуд меоянд. Онҳо нафисанд ва ҷилдашон қисман ҷӯбин аст, аз ин рӯ, найчаҳо дароз мешаванд ва ба сабзиши растаниҳо ҳалал намерасонанд. Дигар найчаҳо калонтару мустаҳкамтар буда ҷилдашон бо пуррагӣ ҷӯбин гардидааст. Бо мурури рушд ва синну сол найчаҳо бо тиллаҳо- (ҳуҷайраҳои паренхимавии тавассути масомаҳо ба найча воридшаванда пур мешаванд).

Ду намуди қислема мавҷуд аст: якум ва дуюм. Қислемаи якумро прокамбий ҳосил мекунад, ки ба таркиби он найчаҳои қадре ҷӯбиншуда (спиралӣ ва ҳалқашакл) дохил мешаванд. Қислемаи дуюм аз камбий ҳосил мешавад, ки унсурҳои гузаронандаро он найчаҳои зинашакл, тӯршакл ва нуқталшакл мебошанд.

Флоэма аз найчаҳои парвезаниҳо ва ҳуҷайраҳои мушоятиӣ; бофтаи механикӣ- склеренхима ё нахҳои лифӣ (лифи саҳт) ва паренхимаи лифӣ (лифи нарм) иборат аст. Флоэма низ якум ва дуюм мешавад. Якумаш

аз прокамбия дуюмаш аз камбий ҳосил мешавад. Найчаҳои парвозани флоэмаи якум сусту флоэмаи дуюм нағз расиш мекунанд.

Найчаҳои парвезанӣ ҳуҷайраҳои рушдкунандаанд. Дар бурриши арзӣ ҷилдашон чун парвезан (элак) сӯроҳанд. Аз паҳлӯ ба дарозии ҳуҷайраи найчаи первезанӣ ҳуҷайраҳои ҳомил бо найчаҳои парвезанӣ ҳамшафат ҷойгир шудаанд. Ҷилди найчаҳои парвезанӣ саллюлозавӣ буда, якто ҳастаи дар ҳуҷайраи ҳомил воқеъ доранд. Дар тирамоҳ найчаҳои парвезанӣ бо ҷисми пинанок пур мешаванд. Дар баҳор ҷисми пинанок тамоман масриф мегардад.


Найчаҳои парвезанию трахея ва трахеидҳо дар пои растани ботартиб ҷойгир шуда, чун бандчаҳои гузаронанда ҷойгир шудаанд.

БАНДЧАҲОИ ГУЗАРОНАНДА.

Вобаста ба мавҷудияти унсурҳои гистологӣ бандчаҳо 4 хел мешаванд: 1) муқаррарӣ (аз найчаҳои парvezанӣ ё аз трахея ва трахеидҳо иборатанд); 2) умумӣ (аз найчаҳои парvezанӣ, трахея ва трахеидҳо иборатанд); 3) мураккаби найчанок (аз бандчаҳои умумӣ ва ҳуҷайраҳои асосии паренхимавӣ иборатанд); 4) бандчаҳои найчаноки наҳӣ (аз бандчаҳои мураккаб ва бофтаи механикӣ иборатанд).

Тавассути нисбат ба якдигар ҷойгиршавии қислема ва флоэма бандчаҳо коллатералий, биколлатералий, ҳаммарказ (концентрикӣ) ва шуомонанд (радиалий) мешаванд.

Дар байни қислема ва флоэмаи бандчаи гузаронанда камбий мавҷуд бошад, чунин бандча бандчаи кушод номида мешавад, ки ин ҳоси дупаллатухмон аст. Агар дар байни қислема ва флоэмаи бандчаи гузаронанда камбий вучуд надошта бошад, чунин бандча бандчаи пӯшида номида мешавад, ки он ба растаниҳои якпаллатухм хос мебошад.



Тасвири 17. Схемаи хелҳои бандчаи гузаронанда;

Саволҳои санҷиши:

1. Бофтаҳои гузаронанда чанд хел мешаванд?
2. Ҳаракати моддаҳои органикӣ бок адом унсурҳои бофтаҳои гузаронанда ва бо кадом моддаҳои маъданӣ ба амал меояд?

3. Унсурҳои ксилема кадомҳоянд?
4. Флоэма аз кадом унсурҳо иборат аст?
5. Зарфҳо аз трахеидҳо чӣ фарқ доранд?
6. Чанд хел найчаҳои гузаронанда мавҷуд аст?
7. Фарқи байни ксилемаи якум ва дуюм ва флоэмаи якум ва дуюм дар чист?
8. Банчаҳоро аз рӯи ҷойгиршавии флоэма ва ксилема ба кадом типҳо чудо мекунанд?
9. Барои растаниҳои якпалла ва дупалла кадом намуди банчаҳо хосаст?
10. Камбия соҳт ва вазифаи он.

СОХТИ ТУХМ ВА САБЗАКИ РАСТАНИҲОИ ЯКПАЛЛА ВА ДУПАЛЛА

Ҳайёти фардии растании дараҷаи оли (онтогенез) ҳангоми афзоиши ҷинсӣ баъди тақсимшавии зигота сар мешавад. Дар оянда аз он узвҳо – пеш аз ҳама узвҳои нашвӣ пайдо мешаванд. Узвҳои асосии нашвӣ ҳануз дар шакли ҷанинӣ дар ҷанини тухми пухтарасида мавҷуданд.

Тухм узви асосии афзоиши растаниҳои тухмдиҳанда ба ҳисоб меравад.

Дар растаниҳои гулдор тухм дар доҳили ғураки гул ва дар растаниҳои лучтуҳм дар пулакчаҳои ҷалғуза ҷойгир аст. Тухм аз тухммуғча тавассути бордоршавии дучанда (бебордоршавӣ ҳангоми апомиксис) пайдо мешавад. Вай вобаста ба намудҳои растаний аз ҷанин, бофтаҳои маҳсуси захиравӣ (эндосперм), ки бо пӯсти тухм пӯшидашудааст иборат мебошад. Ҷанин аз ҳучайратухми бордоршуда ҳосил мешавад ва дорои дастаи диплоидии хромосомаҳо мебошад. Эндоспермаи растаниҳои гулдор аз яdroи дуюмини марказии ҳалтаи ҷанин пайдо шуда дорои дастаи триплоидии хромосомаҳо мебошад. Эндоспермаи растаниҳои лучтуҳм аз бофтаҳое иборат аст, ки гаплоидӣ мебошанд. Ҳамин тавр ҷанин ва эндосperm ду қисми асосии бисёрхучайрагии тухм ба ҳисоб мераванд. Синергидҳо ва антиподҳо одатан дар эндосperm ҳал мегарданд. Аз интегументҳо пӯсти тухм ба вучуд меояд. Нуселлусро ҷанин ҳамчун бофтаи ғизоӣ истифода мебарад, баъзан ба перисперма табдил мейбад.

Ҷанин ин ҳолати ибтидоии растаний буда, пурра аз ҳучайраҳои меристемагӣ иборат аст. Эндосperm ҷанинро бо моддаҳои ғизоӣ таъмин мекунад. Дар растаниҳои лучтуҳм эндосperm ҳамчун бофтаи ғизоӣ то бордоршавӣ ва пайдошавии зигота ва ҷанин ба вучуд меояд.

Муайян карда шудааст, ки дар тухми пурра пухтарасидаи растаниҳои гулдор андозаи ҷанин ва эндосperm аз як дигар фарқ мекунад. Мисол дар растаниҳои оилаи магнолиягиҳо, лилиягиҳо ва палмагиҳо ҷанин ниҳоят хурд буда, эндосperm қариб ҳамаи андозаи тухмро ишғол мекунад. Дар себ ва бодом баръакс то пухта расидани тухм ҷанин эндосpermро ҷабида мегирад, ки аз он қабати начандон қалон дар зери пӯст бокӣ мемонад. Дар тухми пурра пухта расидани растаниҳои оилаи лубиёиҳо, мураккабгулон ва қадуғиҳо эндосperm дида намешавад ва тухм аз пӯст ва ҷанин иборат аст. Ҳисоб карда

шудааст, ки аз 250 оилаи омӯхташудай растаниҳои гулдор 85% бо эндосперм (хурд ё калон) ва танҳо 15% эндосперм надоранд. Ҳамин тавр дар қисми зиёди оилаҳои растаниҳои гулдор новобаста ба қадом синф (якпаллагиҳо ё дупаллагиҳо) дохиланд, дорои эндосперма мебошанд. Дар ҳолати фурӯбурдашавии эндосперм аз тарафи ҷанин функцияи ҷанин дучанд шуда, ҷойи захиравии моддаҳои гизӣ мегардад (туҳмпаллаҳо). Иҷунин шакли дигари захиравӣ ин перисперм мебошад. Вай дар зери пӯсти тухм ҷойгир шуда аз нутселиси тухммуғча пайдо мешавад. Ин шакли дуюми маҳсусгардидаи бофтаи ҷанин мебошад. Дар фарқият аз эндосперм он диплоидӣ мебошад.

Тухм дорои хислати муҳим буда, дар шароити номусоид ба ҳолати оромӣ ва ғайрисабзиш мегузараад.

Таснифи (классификацияи) тухм хеле оддист. Ҷор шакли тухмро вобаста ба мавқеи ҷамъшавии моддаҳои гизои фарқ мекунанд: бо эндосперма, бо присперма, ҳам бо эндосперма ва ҳам бо перисперма ва танҳо дар тухмпаллаи ҷанин.

Соҳти тухм бо эндосперма. Инро дар мисоли донаи ҷойҷуворӣ (сорго) ва гандум дида мебароем.

Дона ба қабати берунаи тунук - пешмева, ки бо пӯсти тухм часпидааст, пӯшида гардидааст. Дар дохил ҷанин ва эндосперма ҷойгир шудаанд. Андозаи ҷанин нисбати андозаи эндосперма ноҷиз аст.

Дар ҷанин ибтидои узвҳои нашвӣ: решача бо ғилофаки решавоя ва муғча дида мешаванд. Дар маркази муғча нуқтаи сабзиш хеле хуб намоён буда, бо барги ҷанинӣ пӯшида гардидааст. Барги берунаи ҷанинро колеоптила меноманд.

Сипарча шакли тағйирёфтai тухмпалла буда, вазифаи гузаронандагиро иҷро мекунад, ки миёнарави байни ҷанин ва эндосперма мебошад. Тухмпаллаи дуюм редуксия гардида, аз вай як теппачаи начандон калон-эпикаст боқӣ мондааст.

Эндосперма аз қабати сатҳии сафедагӣ, аз донаҳои алайрон таркиб ёфтааст. Қисми дохилии эндосперма бо донаҳои краҳмал пур гардидааст.

Соҳти тухм бо моддаҳои гизӣ дар тухмпалла. Дар мисоли тухми лӯбиё омӯхта мешавад. Тухм аз берун бо пӯст пӯшида гардидааст. Дар он пилта-пилта (ҷои часпидаи тухм ба тухмпоя) ва микропиле (гарддаро) (тавассути он об ва ҳаво ба дохили тухм ворид мешаванд) мушоҳида мешаванд.

Дар зери пӯст ҷанин ҷойгир шудааст, ки аз ду тухмпаллаи калони лӯбиёмонанд, инҷунин решачаи ҷанин, пояча ва муғча таркиб ёфтааст. Дар тухм эндосперма ба монанди перисперма нест. Ҳамаи моддаҳои гизӣ дар тухмпалла дар шакли донаҳои алайрон ва оҳар захиравӣ мешаванд.

Узвҳои асосии нашвии растаниӣ- решава, поя, барг дар ҷанин ҷой доранд. Баробари фароҳам омадани шароити хуби ҳарорат ва намнокӣ тухм ба сабзиш оғоз менамоянд. Аз решачаи ҷанин решава асосӣ, ки баъдтар ба тирреша табдил меёбад, месабзад. Баъдан зонуяки зери тухмпалла хокро сӯроҳ карда, ба шакли поя ба боло

баромада, рост мешавад. Дар лўбиё низ тухмпалла ба боло бароварда шуда, ранги сабзро мегирад, ки фотосинтез меқунад. Ҳудуди байни решаш ва пояро гарданаки решаш меноманд. Қисми пояни байни тухмпалла ва гарданаки решаш - зонуяки зери тухмпалла (гипокотиль) номида мешавад. Қисми байни тухмпалла ва барги аввалини ҳаққиқии пояро зонуяки болои тухмпалла (эпикотиль) ном мебаранд.

Дар гандум ва умуман дар растаниҳои хӯшадор дар як вақт 2-3 решаш месабзад. Яке аз онҳо асосӣ буда, дигарҳо дар гипокотиль пайдо мешаванд. Дар охир патакреша ташаккул меёбад.

Муғча хокро суроҳ карда мебарояд, ки он бо колеоптила муҳофизат мешавад. Барги аввалини ҳақиқӣ баъди суроҳ намудани колеоптила ба берун мебарояд. Тухмпаллаи ягона ҳамчун сипарча дар тухм мемонад. Вай моддаҳои ғизоии эндоспермаро ҳангоми сабзиши тухм мечаббад.

Саволҳои санҷиши:

1. Тухм аз чӣ ва чи гуна ба амал меояд?
2. Тухми растаниҳои якпалла аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Тухми растаниҳои дупалларо кадом қисмҳо ташкил медиҳанд?
4. Аз кадом қисмҳои тухммуғча чилди тухм, чанин ва эндосperm ба вучуд меояд?
5. Тухмҳоро аз рӯи кадом алломатҳояшон тасниф меқунанд?
6. Перисperm аз чӣ ба вучуд меояд ва аз эндосperm чӣ фарқ дорад?
7. Колеоптила чист?
8. Кадоме аз узвҳои нашвии чанин ҳангоми неш задан аввлин шуда мебарояд?
9. Барои сабзиши тухм кадом шароитҳо заруранд?
10. Кадом қисмҳои пояро гипокотил ва эпикотил меноманд?

ШАКЛҲОИ СИСТЕМАИ РЕША. ҶУЗҲОИ РЕША

Реша- узви нашвии растани буда, барои дар замин мустаҳкаму устувор намудан ва аз хок ҷаббидани моддаҳои маъданӣ хизмат меқунад. Дар решаш моддаҳои захиравӣ ҷамъ мешаванд, ки барои афзоиши нашвӣ заруранд. Реша қобилияти барг пайдо кардан надорад.

Реша метавонад: тирреша (аз решачаи чанин пайдо мешавад) ва патакреша бошад (аз решоҳои иловагии поя ё барг пайдо мешавад). Тирреша барои растаниҳои дупаллатухм, патакреша барои якпаллатухмҳо хос аст.

Реша бо дарозиаш аз ҷузъҳои зерин иборат аст:

ғилофаки решаш – нӯги решаро аз осеби заррачаҳои сахти хок эмин медорад.

Ҷузъи таксим – ин нӯги решаш буда, дар он таксимшавии ҳуҷайраҳо ба амал меояд.

Ҷузъи сабзиш (рушд) – аз ҳуҷайраҳои зиндаи хурд, ки бо ҳамдигар ҷафс ҷой гирифтаанд иборат аст. Ҳуҷайраҳои он баъди пайдошавӣ ҳаҷман калон мешаванд. Дар ин ҷо мо қабати берунаи равшан ва дохилии тиаро мебинем, қисми сатҳии қабати равшандерматоген, эпиллема, ҳосил мешавад, аз қисми дохилии қабати

равшан-periблема, пүстлохи аввалин пайдо мешавад. Қабати дохилии тира-plerома, слиндри марказиро медиҳад.

Чузъи қаббиш аз чузъи рушд болотар чой гирифтааст. Қабати сатҳии он- эпиллема аз мұякрешаҳо (баромади ҳучайраҳои эпидерма), ки аз хок маҳлули намакҳои маъданиро мечаббад, таркиб ёфтааст.

Чузъи гузарониш аз қитъай (зонаи) қаббиш то гарданаки решатұл мекашад. Дар ин چо решатын шохронй сар мекунад.

СОХТИ ТАШРЕХИИ (анатомии) РЕША

Махсусгардии (дифференсиация) бофтаҳо дар чузъи (зонаи) қаббиш сар мешавад. Ин бофтаи аввалин мебошад, зоро вай аз меристемаи аввалини конуси сабзиш пайдо мешавад. Аз ин چо решатын шохронй сар мекашад. Дар қисми дохилий-силиндри марказай ва қисми сатҳий-пүстлохи якум, ки бо эпиллема пүшида гардидааст, бо хубай фарқ карда мешавад.

Дар зери эпиллема экзодерма, ки вазифаи муҳофизатиро ичро мекунад, қойғир шудааст. Баъд мезодерма, ки аз ҳучайраҳои бисёри паренхимаи асосай таркиб ёфтааст, меояд. Қабати дохилии пүстлох эндодерма мебошад, он аз як қатор ҳучайраҳо сохта шудааст. Қисми зиёди ҳучайраҳои девори эндодерма чуб гашта, ҳучайраҳои он мемиранд. Лекин як қисми ҳучайраҳо - ҳучайраҳои гузаронанда, ки тавассути онҳо об ба силиндри марказай дохил мешавад, зинда мемонанд, аз ин рү, онҳо рү ба рүи найчаҳои ксилема қойғир шудаанд.

Қабати берунаи силиндри марказай аз як қатор ҳучайраҳои меристемаги-перисикл, ки решатын паҳлұгири пайдо мекунанд, таркиб ёфтааст. Қисми марказии силиндрро бандчаҳои гузаронандаи шуои (радиалай) бо ксилема дар марказ, ба шакли нур, ки теппача пайдо мекунанд, ишғол намудаанд. Дар байни теппачаи ксилема-қитъай флоэма қойғир шудааст.

Дар якпаллатухмҳо сохти аввалини анатомии решатын, тамоми омилҳои ҳаёти растани оянда нигоҳ дошта мешавад, чунки дар онҳо меристемаи дуюмин ҳосил мешавад. Дар растани дупаллатухм дар силиндри марказай дар байни флоэма ва ксилема бо роҳи тафриқай ҳучайраҳои паренхимаи асосай, ҳучайраи камбия пайдо мешавад. Онҳо тақсим шуда, дар натиҷа ҳалқа пайдо мешавад, ки флоэмаро мепечонад, ба пересикл такя намуда, ҳалқай камбиягири пайдо мекунад, ки дар марказ ксилемаи дуюмин ва дар сатҳ бошад, флоэмай дуюминро пайдо менамояд.

Дар пүстлохи решатын низ, бо роҳи тафриқай ҳучайраҳои паренхимаи ассоции мезодерма, ҳучайраҳои феллоген ҳосил мешаванд, ки онҳо ҳам тақсим шуда, ҳалқа пайдо мекунанд. Ии ҳалқай феллоген дар сатҳ пүкро пайдо карда ва ҳамаи ҳучайраҳое, ки нисбати пүк дар сатҳ қойғир шудаанд, мемиранд ва дар натиҷаи соиши решатын бо заррачаҳои хок пүстпартои решатын шудаанд.

ТАГИЙРИ ШАКЛИ

(метаморфози) РЕША

Мұхити мұтадили зист барои решай ҳақиқій хок мебошад. Аз ин чо баробари тағийирбии шароити сукунат, хок ба решай таъсири худро мерасонад. Он гоҳ решай вазифай дигарро ичро намуда ва сохташро тағийир медиҳад, яне ба метаморфоз дучор мегардад. Решаҳо вазифай такягоҳ, нафасгирӣ, ассимилятсия, захиравӣ, синтези гормонҳо ва гайраро ичро мекунанд.

Реша-тиргак- ин решашои иловагӣ буда, аз навдаҳои поён месабзанд, ба хок дохил мешаванд ва дараҳт ба худ такягоҳи иловагӣ пайдо мекунад.

Решаҳои нафасгиранда, барои растаниҳое, ки дар шароити аэротсияи паст зиндагӣ мекунанд, хос аст. Дар онҳо бофтаи маҳсуси ҳавонигоҳдоранда-аэренихима инкишоф меёбад.

Решаҳои ассимилятсиякунанда – дар баъзе намудҳои шапалакгулҳо (орхидеяҳо) вомехӯранд. Ин решашо дар ҳаво бевосита оvezon шуда меистанд, ранги сабзро мегиранд, чунки дар онҳо паренхимаи хлорофиллдор инкишоф меёбад.

Яке аз шаклҳои метаморфози решай ин бехмева мебошад, ки дар пайдо намудани он решай ва байни буғумии поя ширкат дорад. Бехмеваҳо монокамбиалиӣ (сабзӣ, турб) ва поликамбиалиӣ (лаблабу) мешаванд. Бехмеваи монокамбиалиӣ яқчинса нест. Дар яке аз онҳо, чунончӣ дар сабзӣ, бофтаи захиракунанда дар флоэмай дуюмин; дар дигараши, дар мисоли турб- дар чӯби дуюмин инкишоф меёбад. Бофтаи захиракунанда дар решай лаблабу, ба монанди камбия, дар шакли доираи ҳаммарказ (концентрикӣ) дар силиндри марказӣ ҷойгир шудааст.

Микориза. Барои решай растаниҳои дараҷаи олий ҳаётгузаронии симбиозӣ ба занбӯруғҳо (микориза) хос мебошад.

Занбӯруғҳо - организмҳои гетеротрофӣ буда, танаи онҳо аз риштаҳои борик - гифҳо, ки бо решай растаниҳои дараҷаи олий печидаанд ва аз он моддаҳои органикро мечаббанд, таркиб ёфтааст.

Занбӯруғҳо дар навбати худ растанини сабзро бо маҳлули намакҳои маъданӣ таъмин мекунанд.

Симбиози решай бо бактерияҳо барои растаниҳои лӯбиёйҳо хос аст. Бактерия аз хок ба пӯстлоҳи решай дохил шуда, лӯнда пайдо мекунад, ки дар дохили он лонаи бактерия ҷойгир шудааст. Ба ин лона аз самти силиндри марказии решай, бандчаҳои гузаронанда мебароянд, ки тавассути он бактерия аз растанини сабз моддаҳои органикро мегирад, худи бактерия ба растанини сабз нитрогени аз ҳаво азхудкарدارо, ки дигар растаниҳои дараҷаи олий қудрати аз ҳаво гирифтани онро надоранд, медиҳад.

Саволҳои санчишӣ:

1. Решаҳои асосӣ, паҳлӯй ва иловагӣ чӣ гуна ба вучуд меоянд?
2. Аз рӯи пайдоиш ва шакл решашо чанд хел мешаванд?
3. Реша кадом вазифаҳоро ичро мекунад?
4. Минтақаҳои решаша кадомхоянд?
5. Дар кадом минтақаи решашо соҳти аввалинро муайян кардан мумкин аст?
6. Решаша кадом растаниҳо соҳти аввалин ва кадом растаниҳо соҳти дуюмин дорад?
7. Дар кадом минтақаи решаша растаниҳои дупалла соҳти аввалин ва дар кадомаш соҳти дуюмин мушоҳида мешавад?
8. Фарқи байни бехмева аз лундареша дар чист?
9. Дар кадом қисми решаша сабзӣ, турб ва лаблабу моддаҳои захиравӣ ҷамъ мешаванд?
11. Дар кадом қисми решаша лӯнда бактерияҳо ҷойгиранд ва барои растани чӣ гуна фоида доранд?

МОРФОЛОГИЯИ ПОЯ

Поя – меҳвари узви нашвии растани буда, дар байни барг ва решаша вазифаи миёнаравиро ичро мекунад. Дар барг ҳангоми гузаштани фотосинтез моддаи органикӣ ҳосил мешавад. Реша аз хок обу намакҳои маъданиро мечаббад. Мубодилаи ин моддаҳо дар поя тавассути қислема ва флоэма ба амал меояд. Ба ғайр аз вазифаи гузаронандагӣ поя боз вазифаи механикро ичро мекунад, чунки дар ҳуд вазни анбӯҳи баргҳоро нигоҳ медорад. Пояро, ки дар он муғча ва барг ҷой гирифтааст навда меноманд.

Мувофиқи шакли растаниҳо поя ду хел мешавад: дараҳтӣ - умри бисёр мебинад (дараҳт, бута ва нимбутта) ва алафӣ, ки ҳамагӣ як давраи нашвӣ умр дорад (якосла, дусола ва алафи бисёрсола). Аз рӯи шакли буриши кӯндалангӣ пояи мудаввар, қиранок, секира, чорқира ва ғайраро фарқ мекунанд.

Шаклҳои зерини шохронӣ: моноподиалиӣ, симподиалиӣ, дихотомӣ ва қалбакдихотомиро фарқ мекунанд. Шаклҳои асосии шохронии растаниҳои ҳозира моноподиалиӣ ва симподиалиӣ мебошад. Дар вақти шохронии моноподиалиӣ пояи асосӣ нуқтаи сабзишро тамоми умр нигоҳ медорад. Дар вақти шохронии симподиалиӣ нуқтаи сабзиши меҳвари тартиби якум аз сабзиш мемонад. Пояи асосиро нуқтаи сабзиши меҳвари тартиби дуюм давом медиҳад, ки фаъолияти вай ҳам дур давом намекунад ва онро меҳвари тартиби сеюм идома медиҳад. Ҳамин тавр, меҳвари асосӣ аз меҳвари тартиби якум, дуюм, сеюм ва ғайра иборат мебошад. Ҳангоми шохронии дихотомӣ нуқтаи сабзиш ба ду тақсим мешавад, дар натиҷа ин аз нӯги меҳвари тартиби якум ду меҳвари тартиби дуюм чудо мешавад, ки дар оянда ин ҳам дар навбати ҳуд ба ду тақсим мешавад.

Дар вақти шохронии қалбакдихотомӣ, баъди нобудшавии нуқтаи сабзиш, як муғча не, балки ду муғча супротивии (рӯ ба рӯ) паҳлӯй ба сабзиш сар мекунад.

Навдаҳоро аз дарозии байни буғумҳояшон фарқ мекунанд.

Агар байни буғумҳо дароз бошад, онро навдаи дароз мегӯянд. Агар байни буғумҳо кӯтоҳ бошад, онро навдаи кӯтоҳгардида мегӯянд.

Се намуди чойгиршавии барг: супротивӣ (рӯ ба рӯ) мутовкагӣ ва спиралӣ (печдор) маълум аст.

Пояи сабзи бебаргро, ки дорои гул ё тӯдагул мебошад, тирак мегӯянд, мисол дар қоқу. Дар нимбууттаҳо (пӯш) қисми нӯгии поя чӯб намегардад ва ҳар сол мемирад.

СОХТИ ТАШРЕҲИИ ПОЯ

Бофтаҳо дар пояи растаниҳои дупалла ба шакли ҳалқаҳои ҳаммарказ: аз сатҳ- пӯстлоҳи якум ва дар дохил- силиндири марказӣ чойгир шудаанд.

Пӯстлоҳи якумин аз сатҳ бо эпидермис, аз дохил бо эндодерма маҳдуд гардидааст. Дар зери эпидермис колленхима (ҳамаи намудҳои он: қунҷӣ, лавҳагӣ ва ковок вомехӯранд) чойгир шудааст.

Аз колленхима ҷуқурттар паренхимаи асосии пӯстлоҳи аввалин чой гирифтааст, дар ҳӯҷайраҳои он бештар хлоропластҳо мавҷуданд, ки онҳо ранги сабзи пояи ҷавонро таъмин мекунанд. Дар ин ҷо ҳӯҷайраҳои муқаррарӣ бо булӯрӣ (кристаллӣ), оксалати калсигӣ, равғани эфир ва дигар маҳсули мубодила чой доранд. Аз он метавонанд роҳҳои ширабарор ва эфир гузаранд. Қабати дохилии охирини пӯстлоҳи якумин- эндодерма аст. Эндодерма дар поя нисбат ба решаш дида, сусттар инкишоф ёфтааст, ҳӯҷайраҳои он аз оҳар (крахмал) бой мебошанд, аз ин чост, ки баъзан онро филофаки оҳардор низ меноманд.

Силиндири марказӣ. Қабати беруна- перисикл, ки аз доирай бофтаи механикии(склеренхима), ба поя устуворӣ бахшанд ва доирай ҳӯҷайраҳои меристемагӣ, ки навдаҳои паҳлӯиро медиҳад, иборат аст.

Бандчаҳои гузаронанда аз перисикл иборат буда, ба шакли ҳалқаи ҳақиқӣ чойгир шудаанд. Онҳо кушода - коллатериалий ва пӯшида- биколлатериалий мешаванд. Флоэма қисми сатҳии бандча ва қсилема - дохили онро ташкил мекунад. Дар байни қсилема ва флоэма камбия чой гирифтааст.

Дилаки пояро ҳӯҷайраҳои паренхимагӣ ташкил кардаанд. Дар бисёр растаниҳо қисми марказӣ нобуд гардида, дар ҷои он ҳолигӣ ҳосил мешавад. Қисми канории дилак нобуд нагардида, вазифаи захира намуданро иҷро мекунад. Вай аз маҳсулоти захирашудаи мубодила рангин мегардад.

Пояи растаний якпалла дорои бандчаҳои бисёри гузаронанда мебошад, ки дар буриши кӯндаланг чойгиршавии бетартибона ва парокандай онҳо намоён аст. Дар канори поя бандчаҳо кам ва бо ҳам зич чойгир буда, ба самти марказии поя бандчаҳои нисбатан калон ва ковок чойгиранд. Бандчаҳо аз ҳамдигар бо паренхимаи асосӣ чудо шудаанд.

Фарқи бандчаҳои гузаронандаи якпаллатухмҳо аз растаниҳои дупаллатухм дар он аст, ки дар онҳо камбия дида намешавад. Аз ин сабаб дар поя сабзиши дуюмин ба амал намеояд ва ғафс гардидаи пояи якпаллатухмон баробари синусол ва сабзиши ҳӯҷайра, инчунин калоншавии андозаи он, ба зиёд шудани миқдори онҳо вобаста нест.

Мо аллакай медонем, ки тафйироти дуюмин дар пояи растаниҳои дупалла ба фаъолияти камбия, ки ҳалқаи камбиалиро пайдо мекунад, вобастагӣ дорад. Дар растаниҳои бисёрсола фаъолияти камбия даврӣ, яъне ҳар сол аз нав пайдо шуда ва афзуда, чӯби дуюмин ва пӯстлохи дуюминро пайдо мекунад.

Пӯстлохи дуюмин, ки ба тарзи дигар флоэма ё лиф номида мешавад, аз таркиби он бофтаҳои гузаронанда, ки найчай әлакшакл бо ҳуҷайраи ҳамроҳақ, склеренхима (нахҳои лифӣ) иборат ва паренхимаи асосӣ дохил мешаванд. Ба таркиби он инчунин роҳҳои зифтхориҷкунанда, млечник (рагҳои ширадор) дохил мешаванд. Пӯстлохи дуюм ба таркиби силиндри марказӣ дохил шуда, берун аз камбия ҷойгир шудааст. Вазифаи асосии он гузаронидани моддаҳои органикист.

Чӯби дуюминро камбия пайдо мекунад, ки он дар марказ меафзояд. Дар аксарияти растаниҳои бисёрсолаи минтақаҳои иқлимиашон хунук, дар чӯб қабатҳои ҳаммарказ намоён мешаванд. Ин фаъолияти такроршаванда будани камбияро мефаҳмонад. Камбия аз баҳори барвақт то нимаи дуюми тобистон фаъолият мекунад. Рушди яқсолаи чӯбро ҳалқаи солона ё солҳалқа меноманд. Солҳалқа гуногунтаркиб аст. Чӯби баҳорӣ аз ҳуҷайраҳои калон ва чӯби тобистона аз ҳуҷайраҳои хурд таркиб ёфтааст. Аз ин лиҳоз сарҳад дар байни онҳо хело хуб намудор аст. Чӯби дуюмин ба мисли чӯби якумин вазифаи обгузаронӣ, механикӣ, захиракуниро иҷро мекунад. Аз ин ҷо ба таркиби он найчаҳо (трахеяҳо) трахеидҳо, склеренхима (нахи чӯб) ва паренхимаи асосӣ дохил мешаванд.

Қисми сатҳии дилак - минтақаи перимедулярии зиндамонда, қисми марказӣ бо зифт ва дигар моддаҳо олуда гардида, ранғҳои гуногунро дар дараҳтони гуногун пайдо мекунад. Ин қисми чӯбро барои корҳои ороишӣ истифода мебаранд.

ШАКЛДИГАРШАВИИ ПОЯ

Ба монанди дигар узвҳои нашвии растаниҳои гулнок, поя ба шаклдигаркунӣ дучор мешавад, яъне ба ғайр аз вазифаи асосӣ боз метавонад, ки вай вазифаи иловагиро иҷро кунад ва дар баъзе ҳолатҳо метавонад асосӣ шавад.

Чӯброст (лиан)- растании печон, дорои пояи дароз ва ҷандир мебошад. Ҷандирии он сабабгори гуногуни соҳти чӯб аст, ки ҳалқаи яқлухт пайдо накарда ба қисмҳои гуногун тақсим мешавад.

Суккулентҳо- растаниҳои биёбонии дорои пояи сершира бо паренхимаи обнигаҳдоранда (кактусҳо) мебошанд.

Склерофитҳо- растаниҳои ҷои ҳушк буда, дорои пояи склерофитсияшуда мебошанд, ки дар он асосан бофтаҳои механикӣ бартарӣ доранд.

Лӯнда, пиёзак, решапоя- навдаи зеризаминиӣ, ки барои бисёр растаниҳо хос аст, ба сифати афзоиши нашвӣ хизмат мекунанд. Дар онҳо бофтаи паренхимӣ бо суръати баланд инкишоф мейёбад ва он ба сифати бофтаи захиракунанда, дар лӯнда, решапоя хизмат мекунад.

Супориш. Пиёзаки пиёз, решапояи савсан, лӯндаи картошка, пояи кактус ва пояи хорноки нахӯтакҳоро бинед.

Саволҳои санчишӣ:

1. Поя кадом вазифаҳоро ичро мекунад?
2. Пояи растаниҳои алафӣ аз дарахтӣ чӣ фарқ дорад?
3. Барои чӣ пояи растаниҳои якпаллагӣ гафс намешавад?
4. Кадом шаклҳои поя мавҷуд аст?
5. Чанд типи шохронӣ вучуд дорад?
6. Муғчаҳо чанд хел мешаванд?
7. Солҳалқа аз ҳисоби чӣ ба вучуд меояд?
8. Дар кадом қисми поя соҳти аввалин ва дар кадом қисми он соҳти дуюмин мушоҳида мешавад?
9. Намудҳои шаклдигаркардаи поя кадомҳоянд?
10. Чӣ гуна исбот кардан мумкин аст, ки лӯнда ва пиёзак пояҳои шаклдигаркарда мебошанд?

МОРФОЛОГИЯИ БАРГ

Вазифаи барг аsson аз фотосинтез ва транспиратсия (бухоркуни об) иборат аст. Барои ичрои ин вазифа соҳти берунӣ ва дохилии он мувофиқат мекунад.

Аз рӯи соҳти морфологӣ барг аз қисмҳои зерин иборат аст: паҳнаки барг, думча, ғилофаки барг, наздбарга.

Паҳнаки барг – ин қисми асосии барг мебошад. Вай дар ҳамаи баргҳои ҳақиқӣ дида мешавад, дигар қисмҳои номбаршуда, метавонанд набошанд. Шаклҳои паҳнаки барг ниҳоят гуногунанд. Агар барг дар фазо ба тарзи уфуқӣ мавқеъ дошта бошад, аз боло бо равшаний таъмин бошад, чунин барг соҳти дорзовентралиро мегирад. Агар барг аз ҳар ду тараф бо равшаний якхела таъмин бошад, соҳти изолатералиро мегирад. Мезофилли (мағзбарги) чунин барг якхела буда, аз боftаи ассимилятсиякунанда таркиб ёftааст. Мисол, барги савсан, пиёз, аксариати хӯшадорҳо ва дигар растаниҳо.

Паҳнаки баргро думча ба поя мепайвандад. Агар думча набошад баргро нишастанд мегӯянд. Баъзан асоси думча васеъ гашта-ғилофак пайдо мекунад ва он пояро ба оғуш мегирад. Дар хӯшадорҳо барг аз ғилофаки дарози найчамонанд ва паҳнаки борик иборат аст. дар асоси паҳнак баромади пардашакл забонақ, баъзан дар паҳлуҳо боз ду баромади дигар- гӯшак пайдо мешавад.

Дар асоси думчай барг бештар наздбаргаи сабз ё пардамонанд ҷойгир шудааст.

Аз ҷиҳати соҳт баргҳо садда ва мураккаб мешаванд. Агар думчай барг як паҳнак дошта бошад ва он яклухт ё ба тарзи гуногун бурида шуда бошад, онро барги содда мегӯянд. Дар растаниҳои дарахтӣ барг дар тирамоҳ бо думча меафтад, дар растаниҳои алафӣ бештар бо ҳамроҳии поя мемиранд.

Баргеро, ки аз якчанд паҳнак иборат аст ва ин паҳнакҳо бо думчай кӯтоҳ ба думчай умумӣ пайванданд, барги мураккаб меноманд. Баргҳои мураккаб сечанда, паршакл ва панҷашакл мешаванд. Баргҳои

паршакл дар навбати худ: ба چуфтпаршакл ва тоқпаршакл, дучандапаршакл ва сечандапаршакл тақсим мешаванд.

Маълумот дар бораи соҳти ташрехии (анатомии) БАРГ

Вазифаи асосии фотосинтез ин барг буда, соҳти барг барои ичрои ин раванд мувофиқ гардидааст. Барг бо пӯстпарда (эпидермис) пӯшида шудааст. Дар пӯстпардаи поёни барг даҳоначаҳо бисёр буда, дар болои он кам ё тамоман дида намешаванд. Пӯстпарда (эпидермис) - бофтаи якқабата, баъзан бисёрқабата (мисол дар тутанчир) мешавад. Пӯста (кутикула), пӯшиши мумӣ аз ҳама хубтар дар сатҳи паҳнаки барг, ки бо равшаний ва гармии баланд таъмин аст, инкишоф меёбад.

Мағзи баргро, ки дар байни пӯстпардаи (эпидермис) боло ва поён ҷойгир шудааст мезофилл меноманд. Мезофилл аз бофтаи сутуншакл ва исфандшакл таркиб ёфтааст. Бофтаи сутуншакл ассимилятсиякунанда буда, аз ҳуҷайраҳои каме кашишхӯрандаи сутуншакл бо ҳам зич часпида, иборат мебошад. Дараваи инкишофи бофтаи сутуншакл аз шароити рӯшноии барг вобастагӣ дорад. Ҷӣ қадаре, ки вай ҷафс бошад, ҳамон қадар барг бо рӯшнӣ таъмин мешавад. Бофтаи исфандшакл ковок буда, дорои ҳолигии байни ҳуҷайравӣ мебошад ва ҳуҷайраҳои он шакли ҳархеларо гирифтаанд. Дар он ба ғайр аз ассимилятсия боз транспиратсия (хориҷшавии об аз ҳуҷайраҳои зиндаи барг) ва нафасгирий низ мегузаранд.

Алоқаи барг бо дигар қисмҳои растаний тавассути бандчаҳои гузаронанда, ки дар барг тӯри зичи рагҳоро пайдо мекунанд, ба амал меояд.

Шароити зист ба соҳти барг таъсир мерасонад. Дар пӯстпардаи баъзеи ҳӯшадорҳо ҳуҷайраҳои ҳаракатдиҳанда (моторный) мавҷуданд. Онҳо нисбат ба дигар ҳуҷайраҳои муқаррарии пӯстпарда қалонтаранд. Ин ҳуҷайраҳо дар пайдо намудани паҳнаки барг ҳисса мегузоранд. Ба ғайр аз он мезофилл якхела буда, дар он бофтаи механикӣ инкишоф ёфтааст.

Барги растаний обӣ ниҳоят тунук буда, дар он бофтаи сутуншакл дида намешавад. Мезофилл (мағзи барг) танҳо аз бофтаи исфандшакл бо микдори зиёди ҳолигии байниҳуҷайрагӣ таркиб ёфтааст. Пӯстпарда суст инкишоф ёфтааст, бофтаи механикӣ вуҷуд надорад. Бандчаҳои гузаронанда пайдоиши қадимӣ дошта, микдоран кам мебошанд.

Дар барги санавбар дар зери пӯстпарда (эпидермис) гиподерма ҷой гирифтааст. Ҳардуи ин бофтаҳо аз ҳуҷайраҳои дорои девори ғафс таркиб ёфтаанд, ки ба кам шудани транспиратсия мусоидат мекунанд. Даҳончаҳо (масомаҳо) дар чуқурии эпидерма - дар крипта ҷой гирифтаанд. Мезофилл якхела буда, аз паренхимаи чиндор иборат мебошад. Тавассути он сатҳи ҷилди ҳуҷайра қалон шуда, дар ҳуҷайра микдори зиёди хлорофилл ҷойгир мешавад. Ду бандчаи гузаронанда бо склеренхима васл шуда, бо ҳалқаи умумии эндодерма пӯшида гардидааст. Дар мезофилл роҳҳои зифтҳориҷкунанда мавҷуд аст.

Саволҳои санчиши:

1. Вазифаҳои асосии барг қадомҳоянд?
2. Барг аз қадом қисмҳо иборат аст?

3. Барги гӯшақдор аз нишаста чӣ фарқ дорад?
4. Баргҳои содда аз мураккаб чӣ фарқ доранд?
5. Кадом шаклҳои рагронии барг мавҷуд аст?
6. Бофтаҳои баргро номбар кунед?
7. Мезофили исфандшакл аз сутуншакл чӣ фарқ дорад?
8. Оё қисми болоии паҳнаки барг аз поёниаш фарқ дорад ё не?
9. Оё барги растаниҳои обӣ даҳонча дорад ё не?
10. Формулаи фотоситезо тартиб дода онро фаҳмонед?

АФЗОИШИ ГАЙРИЧИНСӢ ВА ЧИНСӢ. ИВАЗШАВИИ НАСЛ

Афзоиши гайричинсӣ тавассути спора ва зооспораҳо, ки дар спорангия ва зооспорангияҳо дар натиҷаи тақсимшавии редукционӣ пайдо гардидаанд ва дорои хромосомаҳои гаплоидӣ мебошанд, ба амал меояд. Спора ва зооспораҳо аз растании модарӣ ҷудо шуда, дар шароити мувоғиқ ба растании нав табдил мейбанд. Ин растаний низ гаплоид мебошад.

Ҳангоми афзоиши чинсӣ организми нав дар натиҷаи бо ҳам якҷояшавии ду ҳуҷайраи аз ҷиҳати физиологӣ фарқноки гаплоидӣ, ки онро гамета меноманд, ба амал меояд. Гаметаҳо мардона ва занона мешаванд. Ҳуҷайраеро, ки аз якҷояшавии ду гамета пайдо шудааст, зигота меноманд. Вай дорои хромосомаҳои дучанда мебошад.

Афзоиши чинсӣ ҳам дар растаниҳои дараҷаи паст ва ҳам дар растаниҳои дараҷаи олий дида мешавад. Дар аксарияти растаниҳои дараҷаи паст, ҳусусан дар обсабзҳо, гаметаҳо аз рӯи шакли берунӣ бо

ҳам монанд буда, якхела ҳаракат мекунанд. Инҳо изогаметаҳо буда, маросими чинсиро изогамӣ меноманд, чунончӣ дар улотрикс. Тасвири

Дар хламидомонада гаметай занона нисбати мардона калонтар буда, суст ҳаракат мекунад. инҳо гетерогаметаҳо мебошанд. Маросими чинсиро гетерогамӣ мегӯянд.

Дар обсабзҳои нисбатан олиташкил гаметай занона аз гаметай мардона дида якчанд маротиба калон ва беҳаракат мебошад. Онро ҳуҷайратухм меноманд. Гаметай мардона дорои қамчинак буда, ҳаракатнок мебошад ва онро нутфа (сперматозоид) меноманд.

Маросими чинсиеро, ки бо иштироки ҳуҷайратухм ва нутфа ба амал меояд, оогамӣ меноманд.

Гаметаҳо дар гаметангияҳо, ҳуҷайратухм дар оогонияҳо ва нутфа дар антеридияҳо ташаккул меёбанд.

Як растаний бо роҳи ғайричинсӣ, дигараш бо роҳи чинсӣ, сеюмин баробар, ҳам бо ин ва ҳам бо он роҳ афзоиш мейёбад. Дар сеюмин ивазшавии афзоиши чинсӣ ва ғайричинсӣ мегузараад, ки номи ивазшавии наслро гирифтааст. Дар натиҷаи он марҳилаи инкишофи гаплоидӣ ва диплоидӣ якеаш дигарашро иваз мекунад. растании насли чинсиро спорофит меноманд. Вазифаи спорофит ҳосил намудани спора мебошад. Ҳамаи ҳуҷайраҳои спорофит дорои хромосомҳои диплоидӣ мебошанд.

Таносуби спорофит ва гаметофит дар сикли инкишофи растанҳо ба дараҷаи ташаккулёбии он вобастагӣ дорад. Дар марҳилаи эволюсия спорофит бештар ба мустақилий ноил гардидааст ва баръакс, гаметофит нисбатан мустақилиро гум кардааст. Доир ба ин сикли инкишофи растаниро дар тарҳи тавсия намудаи мо – ушнаи сабз, сарахси баробар ва гуногун спора, санавбар бараъло дидан мумкин аст.

Саволҳои санчишӣ:

1. Чӣ гуна афзоишро афзоиши чинсӣ меноманд?
2. Афзоиши ғайричинсӣ бо қадом роҳҳо ба вуҷуд меояд?
3. Афзоиши нашвӣ бо қадом роҳҳо ба амал бароварда мешавад?
4. Гаметаҳо дар кучо ташаккул меёбанд?
5. Спорофит аз гаметофит чӣ фарқ дорад?
6. Спора аз зооспора чӣ фарқ дорад?

СОХТИ ГУЛ

Гул - ин тағири шакли навдаи қӯтоҳшуда буда, барои афзоиш тавассути тухмӣ мувоғиқ гардидааст.

Қисми пояи гул аз думча ва гулбанд таркиб ёфтааст. Гулбанд метавонад шаклҳои гуногун: суфта, фурӯҳамида, барҷаста, қадаҳмонанд ва ғайра дошта бошад. Дар гулбанд аксаран ба шакли даврӣ, баъзан морпеч баргҳои шакл тағиирёфта- косабарг, гулбарг, сутунча ҷойгир шудаанд. Бештар гул 5 ё 4 доира (гули даврӣ) дорад: косабарга-1-давр, тоҷбаргаҳо-1-давр, гарбаргаҳо(андротсей)-1 ё 2

давр, мевадон (гинетсей). Ҳангоми чойгиршавии морпеч (спиралй), шумораи аъзоёни гул номуайян мебошанд (гули асиқлй). Мавқеи мобайниро, гуле, ки дар он чойгиршавии даврӣ ба морпеч мувофиқат мекунад, мегирад. Мисол, чунин гул метавонад 2 давра косабаргаю тоҷбарга ва гардбаргаю мевадони бисёр, ки морпеч чойгир шудаанд, дошта бошад.

Косабарг ва тоҷбарг дар якчоягӣ гулпӯшро ташкил мекунанд. Гулпӯши косабарг ва тоҷбаргдоштаро, ки рангҳои гуногун доранд, дуранга мегӯянд. Агар гулпӯш як хел ранг дошта бошад, сода номида мешавад. Гулпӯши косабаргмонаанди сода ранги сабз дорад (ангур, лаблабу). Гулпӯши содаи тоҷбаргмонанд ранги баланд дорад (лолаи қӯҳӣ).

Агар косабаргҳо озод бошанд, косабаргадори озод агар часпида бошанд, косабаргдори часпида ном мегиранд.

Тоҷбаргҳо метавонанд озод ё часпида бошанд. Гулпӯш метавонанд актиноморфӣ – аз миёнаи гултоҷ ду ва аз он зиёд таносуби ҳамвор гузаронида шавад (настаран, лолаи қӯҳӣ) ва зигоморфӣ- танҳо як таносуби ҳамвор гузаронида шавад (мушунг) ва ассиметрӣ, ки аз байни гултоҷҳо ягон таносуби ҳамвор гузаронида нашуда бошад (карсона, сахлаб).

Гулточи маҷмӯи тоҷбаргҳо актиноморфӣ намудҳои ғилдиракшакл (картошка) қифшакл(тамоку, банги девона), занғӯлашакл (момогушак ё момогул, ливондар), найчашакл (офтобарастан)-ро гирифта метавонад.

Гулточи зигоморфӣ - дулаба (лабгулҳо, астармолаихо), забоншакл (қоқӯ), чангакшакл (уқобгул) буда метавонад.

Маҷмӯи гардбаргҳоро дар гул-андротсей меноманд. Гардбаргҳо аз думчаи гардбарг ва гарддон иборат аст. гардбаргҳо метавонанд озод ё ба воситаи думчаи гардбарг ё гарддон ё думчаи гардбарг бо гулбаргҳо бо ҳам часпида бошанд.

Дар маркази гул як ё якчандто тухмدون ҷой гирифтааст. Тухмدون гардгирак, сутунча ва ғӯра дорад. Дар даруни ғӯра тухммуғча ҷойгир шудааст. Маҷмӯи тухмдонҳоро дар гул гинетсей меноманд. Ғӯра метавонад болӣ, поёнӣ ва мобайни башад.

Гулеро, ки дар он гардбарг ва тухмدون дида мешавад, онро дучинса агар танҳо гардбарг бошад- мардона , ва агар танҳо тухмдон бошад, занона мегӯянд.

ФОРМУЛА ВА ДИАГРАММАИ ГУЛ

Маълумот дар бораи гул ба тарзи муҳтасар, дар шакли формула дида мешавад. Ҳангоми тартиб додани формулаи қисмҳои гул аз ишораҳои зерин истифода кунед:

- Са-косабарг (Calyx)
- Со-гулбарг (Corolla)
- Р-гулпӯши содда (Perigonium)
- А-андросей (Androceum)
- Г-гинесей (Gynoecium)

Шаклҳои гул низ ишораҳои худро дорад:

-  - гули дучинса
-  - гули модина
-  - гули нарина
- *- гули анктиноморфӣ
- ↑- гули зигоморфӣ

Гули ассиметрӣ ниҳоят кам вомехӯрад ва ассиметрии он бо формула ишора карда нашудааст.

Шумораи аъзоёни алоҳидаи гул бо рақамҳо ишора карда мешавад. Ca_5 ё CO_3 . Агар шумора аз 12 баланд бошад, он гоҳ шумораро бо аломати - A^∞ ифода мекунанд. Агар аъзоёни гул бо ҳам часпида бошанд, он гоҳ ишораро дар қавс мегиранд – $Co_{(5)}$. Андротсейи дубародариро чунин ифода мекунанд. – $A_{(9)+1}$. Агар аъзоёни косабарг ва гулбарг ба тарзи даври ҷой гирифта бошанд, онҳоро аломати $+P_{3+3}$ мепайвандад. Ғӯраи болоӣ бо $G_{-(2)}$, ғӯраи поёнӣ $G_{-(2)}$, ифода мегардад.

Дар бораи гул боз маълумоти муфассалро диаграммаи он дода метавонад, вай на танҳо шумора, инчунин боз мавқеи ҷойгиршавии қисмҳои гул ва аъзоёни онро нисбат ба ҳамдигар ифода мекунад.

Барои қулай будан ягона роҳи маъқул диаграмма қабул шудааст: меҳвари хӯшагул боло, баргҳои гулпӯш поён. Баргҳои пӯшиш, наздгул ва косабаргҳо бо камонаки достшакл ифода ёфтаанд; гулбаргҳо бо камонаки достшакл бе думча; гардбаргҳо гурдашакл; гинесей- даврӣ, бо бандҳо ҷудо шуда, миқдори он миқдори мевадонро ифода мекунад. агар аъзоёни гул бо ҳам часпида бошанд, бо хатча мепайванданд.

СОХТИ ГАРДБАРГА. МИКРОСПОРОГЕНЕЗ

Чи тавре, ки мо аллакай медонем, гардбарг аз ресмони гардбарг, бандак ва гарддон иборат аст. Аз ҷиҳати морфологӣ ва аз рӯи адои вазифа гардбарг ба микроспорофилл, гарддон ба микроспорангия, гард ба микроспора мувофиқат мекунад.

Ҳамаи гардбаргҳо доимо дарозии яхела надоранд. Дар астармолаиҳо гардбаргҳо 4-то буда, аз инҳо дутоаш нисбати дигарҳо дароз мебошад, чунин андротсейро дучанда пуркуват меноманд. Дар чилликгулҳо миқдори умумии гардбаргҳо 6-то буда, ҷортои он дароз, дутои дигарааш кӯтоҳ мебошанд, чунин андротсейро – ҷорҷанда пуркуват меноманд. Агар ҳамаи гардбаргҳо озод бошанд-андросей бисёрбародарӣ ва агар ҳамаи гардбаргҳо ба ғайр аз якто бо ҳам часпида бошанд-андросей дубародарӣ мешавад.

Гарддон дорои девори бисёрқабата мебошад. Қабати беруни эпидермис буда, дар зери он қабати фиброзӣ ҷой гирифтааст, ки он ба кушодашавии гарддон кӯмак мекунад. қабати аз ҳама дохилий-тапетум буда, вай барои ғизогирии гарди пухтарасидаистода сарф мешавад. Лонаи гард бо бофтаи маҳсусгардида-археспора пур гардидааст, ки ҳуҷайраҳои он бо роҳи мейоз тақсим шуда, гардро пайдо мекунанд. Ин равиши гардҳосилшавиро микроспорогенез меноманд. Ҳар як ҳуҷайраи модарӣ ҷорҷайро донаи гаплоидии гардро медиҳад. Донаи

гард дорои ду чилд: берунй- экзина ва дохилй интина мебошад. Донаҳои гард аз рӯи шакли морфологӣ гуногун мешаванд.

Инкишофи минбаъдаи гард чунин мегузарад: гард бо роҳи митоз тақсим шуда, дар он ду ядро-нашвӣ ва генеративӣ ҳосил мешавад. Чунин гард нимтайёр мебошад. Минбаъд аз ядрои нашвӣ найҷаи гард ва аз ядрои генеративӣ ду нутфа ҳосил мешавад.

Супориши 1). Дар зери микроскоп препарати тайёри буриши кӯндаланги гарддонро бинед.

СОХТИ ТУХМДОН. МАКРОСПОРОГЕНЕЗ

Тухмдон дар гул мавқеи марказӣ дорад. Ҷӣ тавре ки медонем, вай аз ғӯра, сутунча ва гардгирак иборат аст. Дар ғӯра тухммуғча ҷойгир шудааст.

Маҷмӯи тухмдонҳоро гинетсей меноманд. Гинетсей аз як тухмдон иборатбударо сода (лӯбиёиҳо), аз ду ва зиёдро (магнолия) мураккаб меноманд.

Агар тухмдонҳо байни худ начаспанд, онҳоро тухмдони апокарпӣ, агар часпида бошанд, сенокарпӣ меноманд. Гинетсейи сенокарпӣ дар навбати худ:

1) синкарпӣ мевабаргҳо бо ҳам ҷуқур часпида, ғӯра бисёрхона, пласентатсияи тухммӯғча кунҷист;

2) паракарпӣ- мевабаргҳо танҳо ба воситаи канорҳои худ бо ҳам часпидаанд, ғӯра яклонагист, пласентатсия назди деворист;

3) лизикарпӣ- ғӯраи яклонагӣ дошта, он дар натиҷаи ҳал шудани монегии гинетсейи синкарпӣ пайдо шудааст; дар маркази ғӯра сутунча бо боқимондаи мевабаргҳо нигоҳ дошта шудааст; пласентатсия сутуншакл мебошад.

Тухммӯғча гомологияи мегаспорангия мебошад. Ба пласент бо пойчайи тухм часпида, аз берун бо ду интегумент, ки дар боло бо ҳам начаспиди ва гарддароро (микропиле) пайдо кардаанд, пӯшида шудааст. Охири муқобили микропилеро ҳалаза меноманд.

Дар зери интегумент нуселлус ҷойгир мебошад, ки дар он ҳуҷайраи модарии мегаспора мавҷуд аст. Вай бо роҳи мейоз тақсим шуда, 4 ядро пайдо мекунад, аз инҳо сетоаш нест шуда, боқимонда се маротиба бо роҳи митоз тақсим шуда, 8 ядро пайдо мекунад. Онҳо ба тарзи зерин ҷой гирифтаанд: сето дар назди микропиле тухмҳуҷайра бо ду синерgid, сетои дигар дар ҳалаза-антиподҳо; дар марказ ядрои дуюмин, ки дар натиҷаи якҷояшавии ду ядроҳои қутбӣ пайдо шудааст, ҷойгир мебошад. Аз ин ҷо ядрои марказӣ диплоид гардида, дигар ҳамаи ядроҳои ҳалтаи ҷанин гаплоид мебошанд.

Ҳамин тавр, мегаспораи ягонаи пӯшидатухмон дар дохили мегаспорангия (тухммуғча) сабзида, гематафити хафтҳуҷайрадори занонаро пайдо кардааст ва аз он ҷиҳат ба ҳалта монанди дорад, ки дар он баъди бордоршавӣ ҷанин пайдо мегардад, аз ин ҷо онро ҳалтаи ҷанин мегӯянд.

Дар пӯшидатухмон бордоршавӣ бо роҳи гайримуқаррарӣ мегузарад. Аз дигар растаниҳои дараҷаи олӣ бо он фарқ мекунанд, ки дар онҳо бордоршавии дучанда дида мешавад.

Баъди ба камол расидани халтаи ҷанин дар гардгираки тухмدون мои ширин ҳориҷ мешавад ва донаи гарди дар гардгирак буда, месабзад.

Сабзиши гард аз пайдошавии гарднайча сар мешавад, тавассути он яdroи нашвӣ ва генеративӣ (ядрои нашвӣ сабзиши гарднайчаро таъмин мекунад) ба поён медароянд. Тавассути гарддаро (микропиле) гарднайча ба халтаи ҷанин ворид мегардад. Яdroи генеративӣ ду нутфа (спермаро) пайдо мекунад. Яке аз нутфҳо ба ҳӯҷайратухм, дуюмаш ба яdroи марказӣ мерезанд. Аз ҳӯҷайратухм, зиготаи диплоидӣ пайдо шуда, сипас аз он ҷанин ҳосил мешавад. Аз ҳӯҷайраи марказӣ, ки триплоид гардидааст, эндосперма инкишоф меёбад. Ин эндоспермаи триплоидӣ, ки дар натиҷаи бордоршавӣ пайдо шудааст, аз эндоспермаи лучтухмон, ки бо роҳи нашвӣ аз ҳӯҷайраи нуселлус ба вучуд омадааст, фарқ мекунад.

Чунин шакли бордоршавиро дучанда меноманд ва он аз тарафи ботаник С.Г. Навашин соли 1898 қашф шудааст.

Аҳамияти биологии бордоршавии дучанда қалон аст. Ин ягона воқеа дар олами наботот рӯҳ додаст, ки ҳангоми ҳосилшавии марҳилаи триплоидӣ (триплофаза), ки ибтидои эндоспермаро медиҳад, аз он ҷанин ғизо мегирад, дар он ирсияти волидайнҳо мустаҳкам мешавад, зимнан ҳӯҷайраҳои модарӣ ва падарӣ ба растаниҳои гуногун тааллуқ доранд, ки дар шароитҳои гуногун сабзидаанд. Аз ин лиҳоз, пӯшидатухмон дорои сифатҳои баланди ҳаётӣ мебошанд ва тавонистанд, ки тамоми оламро бо тамоми минтақаҳои ҷуғрофӣ фатҳ кунанд.

СОХТИ ҲӮШАГУЛҲО

Дар баъзе растаниҳо гулҳо алоҳида ҷойгир шудаанд (лола), лекин бештар дар шакли ҳӯшагул вомехӯранд.

Ҳӯшагул - ин навдаи дорои гул бо назди гул ва бандҷаи назди гул мебошад. Аз рӯи шохронӣ ду шакли ҳӯшагулро фарқ мекунанд: моноподиалий ва симподиалий.

Дар ҳӯшагули моноподиалий тири асосӣ хеле хуб зоҳир гардида кушодашавии гулҳо аз асос ба нӯг давом мекунад. Ҳӯшагулҳои содда ва мураккаби моноподиалиро фарқ кардан лозим аст. Ҳӯшагулеро, ки гул дар тири тартиби якум ҷойгир шудааст, ҳӯшагули содда меноманд. Ин-ҳӯша, гӯшворак, сутагул, панҷа, сарак, чатрак, сабадак мебошанд. Ҳӯшагули моноподиалии мураккаб дар тири тартиби якум гул надошта, балки ҳӯшагули сода дорад. Ин - ҳӯшай мураккаб, чатраки мураккаб, сараки мураккаб мебошад.

Дар ҳӯшагули симподиалий тири (меҳварӣ) асосӣ ташаккул наёфтааст, аз ин ҷо тири қалбакӣ пайдо гардидааст, ки вай аз тири тартибҳои гуногун: кушодашавии гулҳо аз нӯги ҳӯшагул ба самти навдаҳои паҳлӯи ба амал меояд, иборат мебошад. Аз ҳама бештар ҳӯшагулҳои симподиалии зерин: монохазии (як шуъонок), ки дар онҳо тири асосӣ ба гул ба охир мерасад, печу тоб (завиток) ва качукилеб

(извилина) вомехӯранд. Дихазий (душуъонок) - дар ин дар зери гул ду тири супротивӣ (муқобили якдигар) пайдо мешаванд, ҳар яки он бо гул ба охир мерасад ва инчунин дутогӣ тири зери гулро медиҳанд. Плейохазий (бисёршуъонок) - аз тири асосии дорои як гули нӯгӣ якчанд тири зеригулӣ мебарояд, ва мутовка пайдо мекунад бо ҳамин давраи гул ба охир мерасад.

Хӯшагули трисоидӣ дар худ аломатҳои хӯшагули моноподиалий ва симподиалиро таҷассум кардааст. Дар тири асосӣ хӯшагули симподиалий мавқеъ дорад.

Антод – хӯшагул.

Хӯшагули брактеозӣ- баргаки назди гул аз баргҳои нашвӣ фарқ мекунад.

Хӯшагули фрондозӣ- баргаки назди гул аз баргҳои нашвӣ кам фарқ мекунад. Тасвири

1. Гул чист?
2. Гул аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Гардбаргаи гул аз кадом қисмҳо иборат аст?
4. Гулҳои зигоморфӣ аз актиноморфӣ чӣ фарқ доранд?
5. Кадом намудҳои донаҳои гард мавҷуд аст?
6. Тухмдон чигуна соҳт дорад?
7. Тухммуғча чигуна ҷойгир аст ва ҷанд хел мешавад?
8. Соҳти ҳалтаи ҷанин чӣ гуна аст?
9. Бо кадом аломатҳо қисмҳои гулро ифода мекунанд?
10. Хушагули сода аз мураккаб чӣ гуна фарқ мекунад?

СОҲТ ВА ТАСНИФИ МЕВАҲО

Тухм ва мева баъд аз бордоршавӣ инкишоф меёбанд. Мева аз тухм, ки вай аз тухммуғча инкишоф ёфтааст ва мевапарда (пешмева), ки аз девори ғӯра пайдо гардидааст, иборат мебошад.

Мевапарда се қабат дорад:

1) экзокарпӣ - қабати беруна, вай аз пӯсти (эпидермисӣ, берунаи девори ғӯра пайдо шудааст.

2) эндокарпӣ - қабати доҳилӣ, аз пӯсти дарунии девори ғӯра пайдо шудааст.

3) мезокарпӣ - қабати мобайнӣ, баъзан гӯштнок ва сершира мебошад.

Ин се қабатро перикарпия меноманд.

Меваи сода гуфта, меваеро меноманд, ки дар пайдо кардани он як мевадон иштирок карда бошад: агар якчанд мевадон иштирок дошта бошад, онро меваи мураккаб мегӯянд.

Мевае, ки аз якчанд гулҳои байни худ часпида (лаблабу) ё аз якчанд хӯшагулҳо пайдо шуда бошад (тут, анцир, ананас), онро тӯдамева меноманд.

Меваҳо хело гуногун мешаванд, аз ин лиҳоз таснифи онҳо низ кори басо мураккабест. Бо мақсади тасниф, мо танҳо таснифи морфологиро истифода мебарем, гарчанде ки он характеристи сунъӣ дорад. Барои ин тасниф инҳо ба асос гирифта шудаанд: ҳолати

мевапарда (околоплодник), (хушк, тар), миқдори тухм (бисёр ё якто), күшодашавии мевапарда (кушодашаванда ва күшоданашаванда), миқдори мевабаргҳо, ки меваро додаанд.

1) Меваҳои соддай хушки күшодашаванда баргак, гилофак, гилофакча, қўсак, ғўза.

2) Меваҳои содаи хушки күшоданашаванда чормагз, тухмак, тухмаки қанотакдор, дона.

3) Меваҳои содаи тар, тармева, донакдор (хушк ва тар), себ, каду, норинч (померанец).

4) Меваҳои мураккаб, донаи мураккаб, тухмаки мураккаб, баргаки мураккаб.

5) Тўдамева (аз хўшагул пайдо мешавад) тут, анцир, лаблабу, ананас,чуворимакка, испаноқ.

Саволҳои санчиши:

1. Мева аз чӣ ҳосил мешавад?
2. Мева чӣ гуна соҳт дорад?
3. Пешмева аз кадом қабатҳо иборат аст?
4. Аз рӯи кадом аломатҳо меваҳоро тасниф мекунанд?
5. Меваҳои тар ва хушкро номбар кунед?
6. Кадом меваро содда ва кадомро мураккаб меноманд?
7. Меваҳои қалбакӣ аз ҳақиқӣ чӣ фарқ доранд?

Давраҳои асосии инкишофи назарияи ҳуҷайрагӣ

Солҳо	Маълумот	Муаллифон
370-286 то а.м.	Аввалин маълумотҳо оиди растаниҳо	Теофраст
1519-1603	Аввалин кӯшиши таснифи растаниҳо	Чезалпино
1609	Ихтирои микроскоп	Галилео Галилей
1665	Мағҳуми ҳуҷайра	Роберт Гук
1671-1682	Асосгузорони анатомия растаниҳо	Малпигӣ ва Грю
1707-1778	Системаи дуномаро ҷорӣ намуд	К. Линней
1771	Пешниҳод менамояд, ки ҳавои иғлос кардаи ҳайвонҳоро растани метавонад тоза намояд	Ҷ. Пристли
1779	Бо таҷрибаҳо пешниҳоди	Инҳенгауз

	Пристлиро тасдиқ намуд	
1742-1809	Пешниҳод намуд, ки растаниҳои сабз гази карбонатро фурӯ бурда, оксигенро ба муҳит хориҷ мекунанд	Сенебё
1838-1839	Пайдоиши назарияи ҳуҷайрагӣ	Т.Шван, М.Шлейден
1870	Тасдиқи митоз дар растаниҳо	Е. Страсбург
1879-1882	Тасдиқи митоз дар ҳайвонот	В.Флемминг
1883-1884	Пайдоиши назарияи ядрогии ирсият	Е.Страсбургер О.Герting
1883	Пайдоиши мафхуми хромасома	В.Вольдайер
1885	Муқаррар гардидани доимии дастаи хромасомаҳо	К.Робль
1887	Тақсимшавии редуксионӣ мъълум гардид	Э. ван Бенеден В.Флеминго

НАМУНАИ НАҚШАИ МАШФУЛИЯТҲОИ ЛАБОРАТОРИ

- 1.Қоидаҳои кор бо микроскоп. Тайёр намудани препаратҳои содда.
- 2.Пластидҳо ва ҳаракати ҳуҷайра.
- 3.Моддаҳои захиравии ҳуҷайра.
- 4.Меристемаи нӯгӣ. Конуси сабзиши реша ва навда (гандум ва наски обӣ).
- 5.Эпидермис ва эпиблема, соҳти даҳонча.
- 6.Бофтаҳои механикӣ (склеренхима ва колленхима).
- 7.Бофтаҳои гузаронанда (қислема ва флоэма).
- 8.Соҳти тухми растаниҳои якпаллагӣ.
- 9.Соҳти тухми растаниҳои дупаллагӣ.
- 10.Соҳти майсаи растаниҳои якпалла ва дупалла.

11. Морфологияи реша.
12. Сохти анатомии реша.
13. Сохти муғча ва морфологии пояи растаниҳо.
14. Сохти анатомии пояи растаниҳо.
15. Сохти морфологии барг, баргчойгиршавӣ.
16. Сохти анатомии барг.
17. Шаклан тағйирёбии поя ва барг.
18. Шаклҳои афзоиш.
19. Сохти гули растаниҳо.
20. Сохти мевабарга ва гарддон.
21. Сохти мевадон. Халтаи ҷанин ва бордоршавии дучанда.
22. Тӯдагули сода ва мураккаб.
23. Меваҳои тар ва хушк.
24. Тасвири морфологии растаниҳо ва тарзи тайёр намудани коллекцияҳо.

Тафсири баъзе мағхумҳо

Алкалоидҳо - (аз арабӣ «алкалой» - ишқор ва юнонӣ «эдос» - намуд). Моддаҳои органики нитрогендоре, ки аз худ хусусиятҳои ишқорӣ зоҳир менамоянд. Онҳо хосияти набототӣ ва заҳрнокиро низ доро мебошанд (хинин, кофеин, никотин ва ғайраҳо).

Амилопластҳо - (аз юнонӣ «амилон» - крахмал, оҳар, «пластос» - сохташуда). Лейкопластҳое ба шумор мераванд, ки дар таркиби онҳо

крахмали дуюмин ҳосил мешавад. Аз ин рӯ, ин гуна лейкопластҳо – амилопластҳо номида шудаанд.

Амитоз - (аз калимаи юоной «а» - инкор кардан, «митес» - ришта). Яке аз роҳҳои тақсимшавии мустақими ядро буда, дар он тағириотҳои митозӣ ба амал намеояд. Амитоз аксар дар ядрои ҳӯҷайраҳои тепетуми гарддон, дар ядрои организмҳои якҳӯҷайрагӣ ва дар ҳолати паталогӣ қарор доштани организм мушоҳида карда мешавад. Амитоз аввалин маротиба соли 1840 аз ҷониби Н. Железов қашф карда шудааст.

Анатомияи растаниҳо - (аз калимаи юоной «ана» - боло, «фазис» - намоёншавӣ). Давраи сеюми тақсимшавии митозӣ буда, дар он хромасомаҳо (хроматидҳо) ба қутбҳо қашида мешаванд.

Антосиан - (аз юоной – «антос» - гул, «кианос» - лочувард). Гурӯҳи пигментҳое мебошад, ки дар шираи ҳӯҷайраи аксарияти растаниҳо мавҷуд буда, ба гулбаргу маваҳо рангҳои қабуд, сурҳ, норинҷӣ мебахшанд. Онҳо табиати глюкозидӣ доранд.

Апекси навда - (аз лотинӣ – «апекс» - нӯг). Конуси сабзиши нӯгии навда.

Апекси реша - Конуси сабзиши нӯгии реша.

Аэренихима – (аз юоной «аэро» - ҳаво, «энхима» - реҳташуда, пуршуда). Бофтаи тунуки растиниҳои обӣ, ботлақи ва ҷойҳои сернам, ки онҳо дар сӯрохиҳои байниҳӯҷайравии худ ҳаворо захира мекунанд.

Ассимилятсия—

Автотроф

Автогамия

Адаптатсия

АСФ-

Аналогия

Андросей

Антеридия

Антосиан

Апекс

Апомиксис

Апопласт

Ареал

Архегония

Аэрофитҳо

Бандчаҳои биколатералӣ - (аз лотинӣ «бис» - ду, дукарата, «латералис» - паҳлӯгӣ). Бандчай гузаронанде, ки дар он қислема аз ду паҳлӯ бо флоэма пайваст шудааст. Чунин бандчаҳо дар пояи қаду ва лӯндаи картошқа вомехӯрад.

Ботаника - (аз юоной «ботане» - алаф, қабудӣ, сабза, растаниӣ). Илм дар бораи растаниҳо, соҳт, шакл, ва тарзи ҳаётгузаронӣ, паҳншавӣ ва эволютсияи онҳо мебошад.

Баргҳои примордиалиӣ - (аз лотинӣ «примордиум» - аввалин). Баргҳои аввалин (якумин) – е, ки аз қабати болоии промеристемаи конуси сабзиши поя инкишоф ёфтаанд.

Бандчай радиалиӣ – (аз лотинӣ «радиус» - шуоъ, нур). Бандчай гузаронандай аз якчанд танобҳои чӯби якумин (қислемаи якумин)

иборат буда, дар он байни танобҳо бандакҳои флоэма ҷойгир мебошанд.

Бандчай радиалӣ ба соҳти якумини анатомии решаҳои лутхумон ва пӯшидатухмон хос мебошад.

Бандчаҳои амфивазалӣ - (аз юнонӣ «амфӣ» - атроф, гирдогирд ва аз лотинӣ – «ваз» - найча). Бандчаҳои гузаронандай консентрикие, ки дар онҳо қислема (ҷӯб) флоэмаро ба намуди давра ихота намудааст. Бандчаҳои номбурдашуда бештар дар намудҳои растаниҳои оилаи лолагулон, ки решатана доранд (ливондар, савсан ва ғайраҳо), мушоҳида карда мешаванд.

Бандчай коллатералиӣ - (аз лотинӣ «кон» - якҷоя, «латералис» - паҳлӯ, паҳлӯгӣ). Бандчаҳои коллетералиӣ дуҳ ел мешаванд: бандчай коллатерилии кушода ва пӯшида. Бандчай коллатералиӣ кушода бандчае мебошад, ки дар байни қислема ва флоэма он, кикамбий ҷойгир шудааст. Бандчай коллатерилии пӯшида бошад, камбий надорад. Бандчаҳои коллатерили кушода дар поя ва баргҳои синфи растаниҳои дупаллагӣ ва бандчаҳои коллатерили пӯшида дар поя ва барги синфи растаниҳои якпаллагиҳои шӯъбаи пӯшидатухмон вомехӯранд.

Бандчай консентрикиӣ - (аз лотинӣ «кон» - якҷоя, «сентрум» - марказ). Бандчае, ки дар он қислема (ҷӯб) пурра флоэмаро печонида гирифтааст(бандчай амфивазалӣ); ё ин ки флоэма қислемаро пурра ихота намудааст (бандчай амфикрибралиӣ).

Вакуол - (аз лотинии «вакуус» ё франсавии «вакуоле» - холӣ). Ковокиҳои ситоплазми ҳуҷайра пур шуда, вазифаи таҷзия ва ҷудо кардани моддаҳои изофагиро иҷро мекунанд.

Гаплоид – (аз юнони «гаплоос» - оддӣ, алоҳида, «эйдос» - намуд). Организмҳое, ки дар ҳуҷайраҳои онҳо миқдори гаплоидӣ (миқдори яккарата, яъне 2 маротиба кам) – и хромасомаҳо мушоҳида карда мешавад. Ҳуҷайраҳои гаплоидӣ дар натиҷаи тақсимшавии редуксионӣ ҳосил мешаванд.

Гаплофаза – (аз юнони «гаплос» - оддӣ, якторӣ, «фазис» - намоёншавӣ). Яке аз марҳилаи даври ҳаётии растаниҳо ба шумор рафта, ҳуҷайраҳои онҳо дар ин давра дорои миқдори гаплодии хромасомаҳо мебошанд.

Гемиселлюлоза - (аз юнонӣ «геми» - ним + селлюлоза). Нимселлюлоза. Гурӯҳҳое, ки ба, клечаткаи карбогидратҳои дорои формулаи $(C_6 H_{10} O_5)_n$ ё ин ки $(C_5 H_8 O_4)_n$ шабоҳат доранд. Гемиселлюлоза ба таркиби пардаи ҳуҷайраҳо дохилшуда, ҳамчун моддаи захиравии ғизӣ хизмат мекунад.

Гидатодҳо - (аз юнонӣ «гидатос» - об, «ходос» - роҳ). Масомаҳои обӣ, ки барои ихроҷӣ он дар раванди гуттатсия хизмат мекунанд. Гидатодҳо дар растаниҳое мавҷуд мебошанд, ки дар ҷойҳои намнок мерӯянд.

Гиподерма – (аз юнонӣ «гипо» - дар зери, «дерма» - пӯст). Бофтаи механикие мебошад, ки аз 1 – 3 қабат ҳуҷайраҳои дарозрӯяи пардаи ҳуҷайраҳояш гафс таркиб ёфта, дар зери эпидермис ҷойгир шудааст.

Масалан: барги санавбар, тухумҳои дар зери спермадерма ҷойгиршуда.

Гранулаҳо - (аз лотинӣ «гранулюм» - донача). Заррачаҳое, ки пластидҳо аз онҳо таркиб ёфтаанд. Асосан ин заррачаҳо курашакл Буда, андозаи онҳо аз 0,03 то 2 мкм мебошад.

Гуттатсия - (аз лотинӣ «гута» - чакра, қатра). Ба воситаи баргҳо ҷудо шудани оби изофагии растаниҳо ин ҳодиса дар ҳамон ҳолат мушоҳида мешавад, ки миқдори оби ба воситаи решоҳо ҷабидашуда аз миқдори оби буҳоршудаистода зиёдтар бошад. Гуттатсия асосан ба воситаи масомаҳои обӣ – гидатодҳо ба амал меояд.

Деплазмолиз – (аз лотинӣ «де» - инкор + «плазмолиз»). Ҳолати нестшавии плазмолиз ва баргаштани ҳӯҷайра ба ҳолати тургор. Ҳодисаи номбурда дар ҳолатҳои рӯҳ медиҳад, ки агар ҳӯҷайраи дар ҳолати плазмолиз қарордошта, аз нав обро ҷаббида гирад ва ҳаҷми вакуол ба вазъи пештарааш баргардад.

Дерматоген - (аз юнонӣ «дерма» - пӯст, «генос» - пайдоиш). Қабати болоии ҳӯҷайраҳои промеристемаҳо Буда, аз он эпидерма ҳосил мешавад.

Диакенез – (аз юнонӣ «диа» - байнӣ, «кинез» - ҳаракат). давраи охирини тақсимшавии профазаи гетеротипӣ. Ҳангоми дар ҳолат диакенез қарор доштани ҳӯҷайра муайян намудани миқдори хромасомаҳои он ба осонӣ мӯяссар мегардад.

Диплоид – (аз юнонӣ «диплос» - дучанд, «эйдос» - намуд). Организмҳое, ки адади хромасомаҳои онҳо нисбат ба ҳӯҷайраҳои гаплоидӣ дучанд зиёд мебошад.

Диплофаза – (аз юнонӣ «диплос» - дучанд, «фазис» - зоҳиршавӣ). Давра (марҳила) – и дучанд будани адади хромасомаҳо дар ҳӯҷайраҳо.

Диффузия – (аз лотинӣ «диффузио» - паҳншавӣ). Аз ҷойҳои дорои концентратсияи баланд ба ҷойҳои дорои концентратсия паст ҳаракат намудани молекулаи маҳлулҳо диффузия номида мешавад.

Друзахо - (аз чехӣ «друза» - чутка). Пайвастагиҳои кристалии шилхатуршаки калсий, ки дар аксарияти растаниҳо ҳосил мешаванд.

Донаҳои алейронӣ - (аз юнонӣ «алейрон» - орд). Сафедаҳои саҳтшудаи захиравии ҳӯҷайраҳои тухми растаниҳо ба шумор мераванд.

Идиобластҳо - (аз юнонӣ «идиос» - ба худ ҳос, маҳсус, «blastos» - неш). Ҳӯҷайраҳои яккае (алоҳидае), ки аз ҳӯҷайраҳои бофтаи атрофӣ аз ҷиҳати шакл ва вазифа фарқ мекунанд. Масалан: ҳӯҷайраҳои сангине, ки дар мезофилли лаъличаи барги баъзе растаниҳо мавҷуд Буда, барои ҷамъшавии намакҳои кристалиӣ, моддаҳои рангдиҳанда ва гайраҳо хизмат мекунанд.

Интерфаза - (аз лотинӣ «интер» - мобайн, «фазис» - ошкоршавӣ).

Калиптра – (аз юнонӣ «калиптра» - лиффофа) 1) сарпӯшчае, ки аз боло қутичай спорогонияи ушнаҳоро мепӯшонад; 2) филофаки реша.

Каллюс – (аз лотинӣ «каллюс» - обила, қубла, пӯсти ғавс). Ҷоғар ваёв варами дар натиҷи сабзш ва тақсимшавии ҳӯҷайраҳои зиндаи дрӯжмҳои шикаста ё буридашудаи танаи растаниҳо пайдошууда, мебошад. Ҳангоми пайванҷкунии каллюс инкишофи ҳӯҷайраҳо ва

vaslshawii пайвасткунанда ва пайвастшавандаро таъмин менамояд. Ҳангоми афзоиши нашвӣ тавассути қаллюс боиси ба амал омадани решаҳои иловагӣ ва мугҷаҳо мегардад.

Камбий - (аз лотинӣ «камбиум» - мубодила, ивазкунӣ). Бофтаи ҳосилкунандаи дуюмине мебошад, ки ҳуҷайраҳои он дар натиҷаи тақсимшавӣ ба самти дохилии поя (ба тарафи чӯб) – чӯби дуюмин ва басамти берунии поя (ба тарафи пустлоҳ) – флоэмай дуюмин ё пӯслоҳи дуюминро ба вучуд меоранд. Камбий дар байни чӯб ва пӯслоҳ ҷойгир шуда, аз прокамбия конуси сабзиши поя пайдо мешавад. Дар реша бошад, ҳангоми аз ҷониби он ҳосил намудани соҳти дуюмини анатомӣ, камбий аз ҳуҷайраҳои паренхимавии байни танобҳои қсилема ва перисикл ҷойгиршуда, пайдо мешавад. Камбий дар поя ва решаҳои пӯшидатухмон, лутчухмон ва сарҳасшаклон бавучуд меояд. Дар пояи растаниҳои пӯшидатухмони дупаллагии буттагию дарахтӣ аз камбий ҳалқаҳои солона пайдо мешаванд.

Кариокинез – (аз лотинӣ «карион» - ядро, «кинез» - ҳаракат). Тақсимшавии мураккаби ядро ва ҳуҷайра. Кариокинезроаввалин маротиба дар растаниҳо ботаники рус И.Д Чистяков қашф намудааст.

Кариоплазма – (аз юонӣ «карион» - ядро, плазма). Плазмаи яdroи ҳуҷайра, ки аз шираи ядро (кариолимфа) ва хроматин иборат мебошад.

Каротин - (аз лотинӣ «карата» - сабзӣ). Пигменти зарду норинҷии аз карбогидратҳои беҳад иборат буда ва дорои формулаи эмпирики C₄₀ H₅₆. Каротин дар хлоропластҳои тамоми растаниҳо ва ҳам дар хлоропластҳои сабзӣ дар реша мавҷуд аст.

Каротиноидҳо - (аз лотинӣ «карата» ва юонӣ «эндос» - намуд). Гурӯҳи пигментҳои зард ва норинҷии дар об ҳалнашаванда. Ба каротиноидҳо каротин ва пигментҳои табиаташон аз ҷиҳати химиявӣ монанд – қсантофилл, ликопин, фукоксантин ва ғайраҳо дохил мешаванд.

Колленхима – (аз юонӣ «колла» - ширеш, «энхима» - рехташуда). Бофтаи механики зинда, ки пардаи ҳуҷайраҳои он дар кунҷҳо ва дар қисми тангенциалии хеш гафсшуда, дар дигар қисмҳо тунук мемонанд. Колленхима се хел мешавад: колленхимаи кунҷӣ (гафсшавии девор ҳуҷайраҳо дар кунҷҳо), колленхимаи тунук (гафсшавии пардаи ҳуҷайраҳо дар кунҷҳо ва дар он ба амал омадани сӯроҳиҳои байнҳуҷайравӣ) ва колленхимаи пластинашакл (ҳолати ба ҷашм нарасидани гафсшавии пардаи ҳуҷайраҳо). Колленхима бештар дар поҳдои ҷавон ва думчаҳои барги растаниҳо мушоҳида карда мешавад.

Конуси сабзиш - (аз лотинӣ «конус» - ҷалғӯза). Конуси сабзиши нӯгии поя ва реша буда, аз промеристемаҳо иборат мебошад.

Корпус – (аз лотинӣ «корпус» - тана ё пайкар). Қисми меҳвари марказии конуси сабзиш ба шумор рафта, ҳуҷайраҳои он ба самтҳои гуногун тақсим мешавад.

Қсилема – (аз юонӣ «қсилон» - дарахт, чӯб). Комплекси бофтаҳои гузаронандае, ки аз решо то баргҳо об ва моддаҳои минералии ҳалшударо мегузаронанд. Қсилема аз найчаҳо – зарфҳо (трахея) ва ҳуҷайраҳои алоҳидаи нӯгтез (трахеидҳо) иборат мебошад.

Ксантофилл – (аз юоной «ксантос» - зард, «филон» - барг). Пигменти зарди гурӯхи картиноидҳо, ки формулаи эмпирикии С40 Н56 О2 дорад. Ксантофилл дар об ҳал нашуда, дар спирт ҳал мешавад. Ксантофилл дар таркиби хлоропластҳо дучор меояд.

Кутикула – (аз лотинӣ «кутикула» - пӯстча, парда). Пӯсти шаффофе, ки болои эпидермаи баргҳо, пояҳои ҷавонро рӯйпӯш карда, вале дар болои масомаҳо қанда мешавад. Аз моддаи кутин иборат буда, вазифаи аз буғшавӣ ва заҳролудшавиҳо тавассути бактерияҳову занбӯруғҳо растаниро муҳофизат мекунанд.

Кутин – (аз лотинӣ «кутис» - пӯст). Омехтаи моддаҳои ҷарбумонанд буда, дар шакли парда (кутикула) дар болои баргҳо ва пояҳо ҳосил мешавад. Дар бисёр мавридҳо дар деворҳои ҳуҷайраҳои эпидерма қабатҳоро ба вучуд меорад.

Кутинизатсия – (аз лотинӣ «кутис» - пӯст). Ҳодисаи ҳосилшавии Кутин дар боли пардаҳо ё ин ки селлюзоза дар деворҳои беруни ҳуҷайраҳои эпидерма мебошад.

Крахмали ассимилятсионӣ - Крахмали яқумин, ё қутбӣ(боловӣ)

Латекс – (аз лотинӣ «латекс» - маҳлул). Маҳлули ширамонанд буда, зарфчаҳоро пур намудааст. Ба таркиби он сафедаҳо, қандҳо, алкалойдҳо, каучук ва моддаҳои дигар дохил мешаванд.

Меристемаҳои латералиӣ - (аз лотинӣ «латералис» - паҳлӯгӣ). Меристемаҳои паҳлӯгии бофтаи ҳосилкунанда буда, дар натиҷаи тақсимшавии ҳуҷайраҳои онҳо узвҳои меҳварӣ ғавс мешаванд. Ба меристемаҳои паҳлӯгӣ камбий, феллогени пӯк (камбии пӯк) дохил мешаванд.

Лейкопластҳо - (аз юоной «лейкос» - сафед, беранг, «пластос» - рехташуда) – пластидҳои берангӣ доирашакл (курашакл) ё, душакле, ки дар аксарияти намояндагони растаниҳои талломӣ (дараҷаи паст) вомехӯранд. Дар лейкопластҳои бофтаи захиравӣ крахмали дуюмин ҷамъ мешавад. Дар ҳуҷайраҳои баргҳо ва пояҳои ҷавон аз онҳо хлоропластҳо пайдо мешаванд.

Лигнин – (аз лотинӣ «лигнум» - дарахт). Моддаи органикӣ мураккаби қатраи ароматӣ буда, дар об ҳал намешавад. Лигнин дар деворчаҳои ҳуҷайра ҳосил шуда, дар вақти ба ҷӯб мубадалшавӣ он мустаҳкамиро таъмин мекунад.

Матсератсия – (аз лотинӣ «матсератсио» - нармқунӣ, мулоимқунӣ). Ба таври табии ё сунъи ҷудо намудани ҳуҷайраҳои бофтаҳо бо роҳи вайронкунии моддаи байниҳуҷайравӣ. Асосан либриформ (нахҷои сунъӣ) аз пои растаниҳои наҳдиҳанда бо ҳамин роҳ ҷудо карда мешавад.

Мезофилл – (аз юоной «мезос» - миёна, мобайн, «филлон» - барг). Паренхимаи асосии барг, ки дар байни эпидермаи болоӣ ва поёнӣ ҷойгир шудааст. Дар аксарияти баргҳо мезофилл ба бофтаи сутуншакл ва исфандӣ тафриқа шудааст.

Мейоз – (аз юоной «мейозис» - камшавӣ). Раванди тақсимшавии ядро, ки дар натиҷаи он миқдори хромасомаҳои хоси ҳуҷайраҳои организм ду қарат кам мешаванд. Тақсимшавии мейозӣ аз ду тақсимшавии пайдарҳам содиршаванда (тақсимшавии редуксионӣ – гетеротипӣ ва митозӣ – экватсионӣ) иборат мебошад. Тақсимшавии

мейозӣ дар ҳучайраҳои ҷинсӣ ба амал омада, баъди ба охир расидани он 4 – ҳучайраҳо (гаметаҳо) – и гаплоидӣ ҳосил мешаванд.

Меристема – (аз юонӣ «меристес» - тақсимкунанда, тақсимшаванда). Бофтаи ҳосилкунандае мебошад, ки ҳучайраҳои он бо роҳи тақсимшави ҳучайраҳои навро ба вучуд меоранд. Меристемаҳо нӯғӣ, паҳлӯғӣ ва бефосила мешаванд. Меристемаро одатан бофтаи ҳосилкунанда низ меноманд.

Метаксилема – (аз юонӣ «мета» - баъд, баъдтар + «ксилема»). Як қисми қсилемаи ҷӯби якумин буда, ҳучайраҳои он аз протоксилема бинобар надоштани қобилияти кашишхӯрӣ (дароз шудан), фарқ мекунанд. Таркиби метаксилема дорои найчаҳо (зарфҳо) – и норбоншакл, туршакл, нуқташакл мебошанд.

Метафаза – (аз юонӣ «мета» - баъд, «фазис» - ошкоршавӣ). Даври дуюми тақсимшавии митозии ҳучайра ё қариокинез буда, хромасомаҳо дар ин давра дар экватор (дар қисми маркази) – и ҳучайра ҷойгир мешаванд ва дар ҳамин давра пластинкаи ядроиро ба вучуд меоранд. Асосан соҳт ва микдори хромасомаҳо дар метафаза омӯхта мешаванд.

Метафлоэма – (аз юонӣ «мета» - баъд, баъдтар + «флоэма»). Он қисми флоэма дониста шудааст, ки ҳучайраҳои он дароз намешаванд.

Микроскоп – (аз юонӣ «микрос» - хурд, «скопео» - нигоҳ кардан). Асбобе оптикие, ки қобилияти андозаи ҷисмҳо (предметҳо) – и хурдро қалон карда нишон доданро дорад. Микроскопҳои оддӣ пурбин ва мураккабро фарқ мекунанд. Микроскопҳои мураккаб ба муқарарӣ (барои муоинакунӣ дар мавод дар нури гузаронанда), поляризатсионӣ (ҳосияти дар як сатҳи муайян ҷойгир шудани мавҷҳои нур), электромагнити (барои муоинакунӣ навъӣ табии қӯтоҳмуддат дар торикиӣ), электронӣ(барои қиёс намудан бо ёрии бандчай электронҳо) ва ғайраҳо ҷудо мешаванд.

Микросомаҳо – (аз юонӣ «микрос» - хурд, «сома» - тана). Органоидҳои хурдтарини ҳучайра буда, онҳо соҳторҳои субмикроскопии ҳучайра ба шумор мераванд ва дар ситоплазма ҷойгир шудаанд. Микросомаҳо аз соҳторҳои дигари ҳучайравӣ бинобар доштани микдори зиёди қислотаи рибонуклеинат (КРН) фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, онҳоро рибосомаҳо низ меноманд.

Митоз – (аз юонӣ «митос» - ришта). Яке аз тарзҳои тақсимшавии мураккаби ядро ва ҳучайра буда, барои ҳучайраҳои соматикӣ (тана) ҳос мебошад. Ин роҳи тақсимшавӣ аз давраҳои интерфаза, профаза, метафаза ва телофаза иборат буда, бо гузаштани фазаҳои дар боло номбаршуда, аз як ҳучайраи модарӣ ду ҳучайраи духтарӣ ҳосил мешаванд, ки онҳо дорои микдори диплоид (дучанда) – ѹ хромасомаҳо мегарданд. Митозро аввалин маротиба соли 1874 И.Д. Чистяков дар ҳучайраи растаниҳо қашф намудааст.

Митохондрияҳо – (аз лотинӣ «митос» - ришта, «хондрион» - зарра). Митохондрияҳо ё хондриосомаҳо дар ҳучайра дар шакли кура, зарачаҳо, ришта, ҷӯбча ва донача вомехӯранд. Азбаскӣ митохондрияҳо дорои шаклҳои гуногун мебошанд, бинобар ин, баъзе муаллифон ин истиллоҳро дар адабиётҳои илмӣ ва таълими мураттабсоҳтаи хеш чун хондриосомаҳо истифода мекунанд.

Олеопластхо – (аз лотинӣ «олеум» - равған, «пластос» - соҳтан, ба вучуд овардан). Ҳиссачаҳои доирашакл ё хӯшашакле, ки дар ситоплазма ҷойгиршуда, аз плазма ва қатраҳои зиёди равған таркиб ёфтаанд.

Организм – (аз юонӣ «органон»). Маҳлули зинда. Организми зинда.

Органоидҳо – (аз юонӣ «органон» - асбоб, «эйдос» - намуд). Сохторҳои гуногуни ҳуҷайравӣ ба шумор рафта, вазифаҳои муайянро ичро мекунанд. Масалан: ситоплазма, ядро, пластидҳо, пардаи ҳуҷайра ва ғайраҳо.

Осмос – (аз юонӣ «осмос» - фишор). Мубодилаи пардавии байни ду маҳлули дорои концентратсияи гуногун. Агар парда қобилияти нимгузаронандагӣ дошта бошад, он гоҳ фишори яктарафаи маҳлули дорои концентратсияи паст ба тарафи маҳлули дорои концентратсияи баланд равона мегардад.

Паренхимаи сутуншакл – (аз франсавӣ «валисаде» - меҳ, сутун»). Асосан дар баргҳо вомехӯранд.

Паренхима – (аз лотинӣ «пар» - бинобар аз юонӣ «энхима» - рехташуда, пуршуда). Бофтаҳои дорои ҳуҷайраҳои дарозу ғафс, ки барии онҳо дар ҳамаи самтҳо каму беш якхелаанд.

Периблема – (аз юонӣ «периблема» - пӯшиш). Як ё якчанд қабати ҳуҷайраҳои меристематикии конуси сабзиши поя ва решашуда, дар байни дерматоген ва плерома ҷойгир шудааст. Аз периблема бофтаҳои пӯслоҳи якумини поя ва решашуда беш якхелаанд.

Перидерма – (аз юонӣ «пери» - дар назди, «дерма» - пӯст). Комплекси бофтаҳои аз камбии пӯк (феллоген), пӯк (феллема) ва феллодерма таркибёфта. Бофтаҳои берунии пӯшонандай пӯслоҳи поя, навда ва решашуда буттаҳо ва баъзе алафҳо.

Перисикл (аз юонӣ «пери» - атроф, «киклюс» - давра). Қисми берунии ҳуҷайраҳои зиндаи меҳвари марказии поҳои ҷавон ва решашуда, аз як ё якчанд қабатҳои ба таври ҳалқа ҷойгиршудаи ҳуҷайраҳо иборат мебошад. Ҳуҷайраҳои перисикл дар зери эпидерма ҷойгир шудаанд. Перисикл муваққатан вазифаи бофтаи ҳосилкунандаро ичро намудани решашудаи паҳлӯги, иловагӣ, млечникҳо ва дигар унсурҳои зохир мегардад.

Перфоратсия – (аз лотинӣ «перфораре» - парма кардан). Сӯроҳшавии пардаи ҳуҷайраҳо. Масалан: сӯроҳшавии деворҳои байни аъзоҳо ё найчаҳои элакшакл.

Пигментҳо – (аз лотинӣ «пигментум» - ранг, моддаи ранга). Моддаҳои, ки ранги пластидҳо (хлоро ва хромопластҳо) ва шираи ҳуҷайраро таъмин мекунанд. Пигментҳо дар пластидаҳо ва шираи ҳуҷайра ҷойгир шудаанд.

Плазмолемма – (аз юонӣ «плазма» - + «лемма» - пӯчоқ, пӯст). Қабати болоии ситоплазма буда, дар назди пардаи ҳуҷайра (девори ҳуҷайра) вазифаи нимгузаронандагиро ичро мекунад.

Плазмодесмаҳо – (аз юонӣ «плазма» - шира, «десма» - банд) наҳҳои борики ситоплазмавии ҳуҷайраҳо буда, байни ҳамдигар пайваст шудани ҳуҷайраҳоро таъмин мекунанд.

Плазмолиз – (аз юоной «плазма» - шира, часпидашуда, «лизис» - чудо шудан, ҳал шудан). Аз пардаи ҳучайраи растани ҷудошавии ситоплазма. Плазмолиз дар натиҷаи пурра берун намудани об ва нестшавии тургори ҳӯҷайра ба амал меояд. Ин ҳодисаро ҳангоми дар маҳлули гипертоники нигоҳ доштани ягон қисми бофтаи пӯшонанда ва ё ҳучайра мушоҳида кардан мумкин аст.

Пластидаҳо – (аз юоной «пластос» - сохтан, ба вуҷуд овардан). Органоидҳои беранг ва рангдори танҳо ҳучайраҳои аксарияти растаниҳо буда, дар ситоплазма ҷойгири шудаанд. Ба пластидаҳо лейкопластҳо, хлоропластҳо ва хромопластҳо дохил мешаванд. Пластидҳо дар ҳучайраҳои занбӯруғҳо, миксомитсетҳо, обсабзҳои қабудусабз ва бактерияҳо мушоҳида карда намешаванд.

Плерома – (аз юоной «плерома» - пуракунӣ, пуршавӣ). Қабати дарунии бофтаи якумини ҳосилкунандаи минтақаи нуқтаи сабзиши поя ва решашуда буда, аз он тамоми бофтаҳои меҳварӣ ҳосил мешаванд.

Полипептидҳо – (аз юоной «поли» - бисёр, «пептидҳо»). Пептидҳое, ки аз боқимондаи бисёр аминокислотаҳо таркиб ёфтаанд.

Полисахаридҳо – (аз юоной «поли» - бисёр, «сакхарон» - қанд, «эйдос» - намуд). Карбогидратҳои мураккабе, ки молекулаҳои онҳо аз миқдори зиёди боқимондаи молекулаҳои моносахаридҳо таркиб ёфтаанд.

Прозенхима – (аз юоной «протос» - ба сӯи, ба самти, «энхима» - рехташуда). Бофтаҳое, ки андозаи ҳучайраҳои онҳо нисбат ба бараҷон якчанд маротиба дароз буда, нӯгҳои тез доранд.

Прокамбий – (аз юоной «про» - бармаҳал, пештар, пешакӣ, то + «камбий»). Бофтаи якумини ҳосилкунандаи аз промеристемаи конуси сабзиш ҳосилшаванд. Аз прокамбий қсилема (ҷӯб) – и якумин, флоэмай якумин ва камбии растаниҳои дупаллагию лучтуҳмон инкишоф мейбанд.

Промеристема – (аз юоной «про» - бармаҳал, пештар, пешакӣ, то , «меристема»). Бофтаи якумини ҳосилкунандаи конуси сабзиши поя ва решашуда.

Протодерма - (аз юоной «протос» - якумин, «дерма» - пӯст). Бофтаи пӯшонандаи якумин.

Протоксилема – (аз юоной «протос» - якумин + «ксилема»). Үнсурҳои қсилемаи якумини аз найчаҳои трахеяҳои ҳалқашакл, спиралшакл ва трахеидҳо иборат буда, деворҳои онҳо қобилияти ёзандагӣ зоҳир мекунанд. Протоксилемаи аксарияти растаниҳо дар як муддати қӯтоҳ вайрон шуда, ба ҷои он сӯрохиҳои байниҳӯҷайравии хурду қалон пайдо мешавад. Масалан: дар бандчаҳои гузаронандаи пояи ҷуворимакка ва чилбуғумҳо.

Протоплазма – (аз юоной «протос» - аввалин, нахустин, «плазма» - очизаи часпанда, ташкилёбӣ). Таркиби асосии ҳучайраи зинда буда, намуди беранг (нимшаффоф) – ро дорад. Протоплазма асосан аз сафедаҳо иборат мебошад. Истилоҳи протоплазма аввалин маротиба чун моддаи зиндаи тухм ва ҳучайраҳои ҷанини ҳайвонот соли 1840 аз ҷониби олимӣ ҷоҳи Ҷон Пуркине пешкаши илм гардонида шудааст.

Протопласт - (аз юоной «протос» - аввалин, нахустин, «пластос» - ташкилёбӣ, баамалоӣ). Протоплазмаи ҳучайра бо органоидҳо: ядро,

пластидҳо, митохондрияҳо, тӯри эндоплазма ва қисмҳои дигари зиндаи ҳуҷайра чудо мешавад.

Протофлоэма – (аз юнонӣ «протос» - якумин, якум + «флоэма»). Унсурҳои флоэмаи якумини аз ҳуҷайраҳои паренхимавии тунукпарда ва найчаҳои борики элакшакл иборат буда, вазифаҳои хешро дар як муддати ниҳоят кӯтоҳ иҷро мекунанд ва дар натиҷаи ғавсшавии узвҳои меҳварӣ меёзанд.

Профаза – (аз юнонӣ «про» - аввал, аввалин, «фазис» - намудор шудан). Давра (ё фаза) – и якумини митоз (кариокинез) буда, дар ин вакт аз хроматини ядро, хромасомаҳо пайдо мешаванд.

Псевдопаренхима – (аз юнонӣ «псеудо» - қалбакӣ + «паренхима»).

Рибосомаҳо – (аз кислотаи «рибонуклеинат» + юнонӣ «сома» - тана). Зарфчаҳои майдай нуклеопротеидӣ буда, дар онҳо синтези сафедаҳо ба амал меояд. Рибасомаҳо одатан дар тури эндоплазма ҷойгир шудаанд.

Растаниҳои гетеротрофӣ - (аз юнонӣ «гетерос» - дигар, гуногун, «трофес» - ғизо, озуқа) – растаниҳои бехлорофил ё ғайрисабз буда, аз ҳисоби моддаҳои органикии тайёр ғизо мегиранд

Склерейдҳо - (аз юнонӣ «склерос» - саҳт, дурушт, «эйдос» - намуд). Ҳуҷайраҳои сангмонанди паренхимавӣ, ки пардаи онҳо баробар ғавс шуда, шаклҳои гуногун доранд. Склерейдҳо бофтаҳои механикие мебошанд, ки дар тамоми узвҳои растаниҳо, ҳатто дар меваҳо низ, мушоҳида карда мешаванд.

Склерофитҳо - (аз юнонӣ «склерос» - саҳт, дурушт, «фитон» - растаниӣ). Растаниҳои дорои баргҳои дурушт, кутиқулаиғафс ва бофтаҳои механики хубинкишоғёфта. Масалан: аксари растаниҳои ксерофитӣ (ковил, типчак), санавбар, арча ва ғайраҳо.

Сома- (аз юнонӣ «сома» - пайкар, тана). Бадани организмҳои зинда, ғайр аз ҳуҷайраҳои ҷинсӣ.

Стела – (аз юнонӣ «стеле» - сутун). Меҳвари марказии узвҳои пири растаниҳо, ки системаи бофтаҳои гузаронандаро ташкил мекунад.

Строма – (аз юнонӣ «строма» - бистар, фарш). Асоси плазматикии пластидҳо.

Суберин – (аз лотинӣ «субер» - пӯк). Омехтаи моддаҳои ҷарбумонанди дар пардаи ҳуҷайраҳо дар ҳолати пӯкшавӣ ҷамъшуда.

Селлюлоза - (азх лотинӣ – «селлула» - ҳуҷайра). Клетчатка, полисахариде мебошад, ки формулаи эмпирикии он ($C_6 H_{10} O_5$)_n буда, таркиби асосии пардаи ҳуҷайраҳои растаниро ташкил менамояд.

Сентроплазма – (аз лотинӣ «центриум» - марказ + «плазма»). Қисми марказии беранги ситоплазмаи ҳуҷайраҳои обсабзҳои қабудусабз дониста шудааст.

Ситокинез – (аз юнонӣ «китос» - парда, зарф, «кинезис» - ҳаракат). Таксимшавии митозии ҳуҷайраи модарӣ ба ду ҳуҷайраи духтарӣ.

Ситолиз – (аз юнонӣ «китос» - парда, зарф, «лизис» - обқунӣ, маҳлулкунӣ). Раванди вайроншавӣ ва обшавии ҳуҷайраҳо.

Ситоплазма – (аз юнонӣ «китос» - парда, зарф, плазма).

Соҳти дорзовентралӣ - (аз лотинӣ «дорзум» - пушт, таҳтапушт, «вентер» - шикам). Соҳт ва намуди гуногун доштани қисмҳои

тахтапушт ва шиками узвҳои паҳн. Масалан: соҳти барг, пояи хазандай баъзе растаниҳо.

Тангенталӣ - (аз лотинӣ «тангенс» - расанда). Қисми ҳамвор, беруна, паралелл (муовизи) – и самти ҷойгиршудаи узвҳои меҳвари поя ва решаш. Буриши тангенталӣ буриши дарозӣ буда, қад – қади хордаи (ватар) чӯб мегузараад.

Тақсимшавии антиклиналиӣ - (аз юнонӣ – «антӣ» - зид, «клино» - ҳам мекунам). Тақсимшавии ҳучайраҳои промеристема бо ҳосилшавии тавораҳои нисбат ба конуси сабзиши ба таври перпендикуляри ҷойгиршуда.

Тафриқашавии ҳучайраҳо - (аз лотинӣ «дифференсиа» - гуногун). Дигаргуншавӣ (тафриқашавӣ) – и аксарияти ҳучайраҳои якхела ба ҳучайраҳои бофтаҳои гуногун.

Тэтраплоид – (аз юнонӣ «тэтра» - чор, «эндос» - намуд). Организмҳое, ки ҳучайраҳои онҳо адади чоркаратаи хромасома доранд.

Тонопласт - (аз юнонӣ «тонос» - тарангшавӣ, «пластос» - ба вучуд овардан). Қабати болоии ситоплазма буда, шираи ҳучайраро ихота кардааст. Ин қабат қобилияти баланди ҷаббиши об ва моддаҳои ҳалшудаи ситоплазмаро доро буда, фишори осмотикиро танзим мекунад.

Транспиратсия – (аз лотинӣ «транс» - ба воситаи, «спиро» - нафас баровардан, хориҷ шудан, бухор шудан). Яке аз фаъолиятҳои физиологии растаниҳо буда, ҳангоми зоҳир гардиданӣ он об дар ҳолати бӯғшавӣ ба воситаи сӯроҳиҳои масома аз организми растаниҳои хориҷ мешавад.

Трахеяҳо - (аз юнонӣ «трахейа» - гулӯ). Найчаҳои обгузаронанде, ки дар натиҷаи пайвастшавии қатори ҳучайраҳои прокамбии конуси сабзиши поя ва решаш ҳосил мешаванд. Ҳучайраҳои онҳо дар пардаи қисми кундалагиаш дорои сӯроҳи (перфоратсия), ки ҳучайраҳои фавтидаи чӯб дониста шудаанд, ҷойгир шудаанд. Найчаҳо бештар дар таркиби бандчаҳои гузаронанд, чӯби поя ва решаш растаниҳои шӯъбаи пӯшидатухмон вомехӯранд.

Трахеидҳо – (аз «трахея» + «эйдос» - намуд). Ҳучайраҳои фавтидаи чӯб буда, пардаи онҳо гафс ва дорои сӯроҳиҳо мебошанд. Онҳо одатан дарозу нӯѓтез мешаванд. Трахеидҳо одатан дар поя ва решаш растаниҳои лучтуҳм мавҷуд буда, чӯби онҳо трахеид таркиб ёфтааст.

Трихомахо - (аз юнонӣ «трихома» - мӯй). Мӯяк (пӯлакча ё ҳалтacha) – ҳои аз ҷиҳати пайдоиш ба он монанд, ки дар эпидермай узвҳо ба вучуд меоянд.

Туниқа – (аз лотинӣ «туника» - парда). Қабати болоии конуси сабзиши поя ва решаш мебошанд, ки аз як ё якчанд қабати ҳучайраҳо ҳосил шуда, нисбат ба сатҳи он бо тарзи перпендикуляри тақсим мешаванд. Аз туниқа қабати болоии унсурҳои поя ва решаш пайдо мешаванд.

Тургор – (аз лотинӣ «тургере» - варам кардан, пур шудан). Ҳолати тарангшавии пардаи ҳучайра буда, дар натиҷаи фишори протопласт ба вучуд меояд. Агар ба ҳучайра чи қадаре, ки об зиёдтар доҳил шавад, он гоҳ тургор (фишор) – и он низ ҳамон қадар меафзояд.

Узвҳои экзогенӣ – (аз юонӣ «экзо» - берун, «генос» - пайдоиш, ба вучуд овардан). Узвҳои паҳлӯгие, ки аз бофтаҳои беруни мөхварӣ ба вучуд меоянд. Масалан, навдаҳои паҳлӯгӣ.

Узвҳои эндогениӣ - (аз юонӣ «эндон» - дарун, «генос» - ба вучуд омадан, таввалудшавӣ). Узвҳои паҳлӯгие, ки аз бофтаи дар дарун ҷойиршудаи узвҳои ҳосил мешаванд.

Узвҳои нашвӣ - (аз лотинии «вегетативус» - растаниӣ). Узвҳое, ки вазифаҳои сабзиш ва ғизогирии растаниҳоро иҷро мекунанд. Ба онҳо реша (radix), поя (coulis) ва барг (folium) доҳил мешаванд.

Узвҳои генеративӣ ё ҷинсӣ - (аз лотинӣ «генераре» - ба вучуд овардан, пайдо намудан). Узвҳое, ки вазифаи афзоиши ҷинсиро иҷро мекунанд. Ба узвҳои генеративӣ ё ҷинсӣ гул, тухм ва мева доҳил мешаванд.

Феллема – (аз юонӣ «феллос» - пӯк). Пӯк, бофтаи бисёрқабатаи пӯшонандай дуюмине, ки омехтаи ҳуҷайраҳои фавтида ва суберин мебошад.

Феллоген – (аз юонӣ «феллос» - пӯк, «геннос» - ҳосилшавӣ, пайдошавӣ). Камбии пӯк – бофтаи дуюмини ҳосилкунанда буда, дар натиҷаи ба берун самт гирифтани тақсимшавии ҳуҷайраҳои пӯк ва ба даруни пояму решаша феллодермаро ҳосил мекунанд. Феллоген аз ҷиҳати пайдоиш бофтаи дуюмини ҳосилкунанда буда, аз қабати ҳуҷайраҳои эпидермалий ё субэпидермалий ба амал меояд.

Феллодерма – (аз юонӣ «феллос» - пӯк, «дерма» - пӯст). Як қисми асосии перидерма буда, бинобар дар зери қабати пӯк ҷойгир шудан, ҳуҷайраҳои он ҳуҷайраҳои зиндаи хлорофиллдор мебошанд.

Флюэма – (аз юонӣ «флойос» - пӯслоҳ, рӯй). Лиф, комплекси бофтаҳои гузаронандай пӯслоҳ буда, қисми асосии он аз найчаҳои элакшакл (тӯршакл) ва ҳуҷайраҳои ҳамроҳак иборат аст.

Фотосинтез – (аз юонӣ «фотос» - равшани + «синтез»). Ҷараён (раванд) – и ҳаётии растаниҳои сабз буда, онҳо дар барги худ ба воситаи хлорофилл энергия нури офтобро бо энергия химиявӣ табдил дода, аз моддаҳои ғайриорганикӣ (CO_2 ва H_2O) моддаҳои нахустини органикӣ (глюкозаро) – ро ҳосил намуда, гази оксиген (O_2) – ро ҳориҷ мекунанд.

Хемосинтез - (аз «хемо» + юонӣ, «синтезис» - пайвастшавӣ, таълифкунӣ). Раванди баамалоии моддаҳои органикӣ аз ғайриорганикӣ. Дар ин ҳолат барқароршавии гази карбонат аз ҳисоби энергии химиявие, ки дар натиҷаи туршавии баъзе моддаҳои минералӣ (аммиак, сулфиди гидроген) ҳосил мешавад, ба амал меояд. Хемосинтез бо иштироки бактерияҳои хемосинтезкунанда мегузарад. Раванди хемосинтезро якумин маротиба С.Н Виноградов исбот намудааст

Хлоренхима – (аз юонӣ «хлорос» - сабз, хлорофиллдор). Бофтае, ки ҳуҷайраҳои он хлоропластҳо доранд. Хлоренхима (ё мезофилл) – и барг асосан аз бофтаи сутуншакл ва исфандӣ иборат аст.

Хлоропластҳо – (аз юонӣ «хлорос» - сабз, «пластос» - ташаккулёбӣ, баамалӣ, бавучудой). Пластидҳои сабз буда, дар онҳо раванди фотосинтез мегузарад. Таркиби хлоропластҳо аз хлорофилли

«а» хлорофилли «в», каротин ва қсантофилл иборат аст. Ҳангоми гузаштани фотосинтез дар онҳо крахмали якумин ҳосил мешавад.

Хлорофилл – (аз юнонӣ «хлорос» - сабз, «филлон» - барг). Пигменти сабз буда, дар хлоропластҳо мавҷуд аст. Вобаста ба мавҷудияти он дар таркиби ҳуҷайра ранги растаниҳо сабз мешавад. Бо иштироқи хлорофилл дар хлоропластҳо фотосинтез меғузараад. Олими машҳури рус дар соҳаи физиологияи растаниҳо М.С.Цвет дар таркиби хлоропластҳо мавҷуд будани ду пигменти бо ҳам наздик: хлорофилл «а» ($C_{55} H_{72} O_5 Mg$) ва хлорофилл «в» ($C_{55} H_{70} O_6 Mg$) – ро исбот намудааст.

Хондриосомаҳо – (аз юнонӣ «хондрос» - донача, «сома» - бадан, тана). Органоидҳои хурди ҳуҷайра, ки шакли доначаҳо, чӯбчаҳо ва гайраро ҳосил мекунанд. Хондриосомаҳо дар дохили ситоплазма ҷойгир буда, дар фаъолиятнокии муодилаи моддаҳо саҳми муайян меғузоранд.

Хромопластҳо – (аз юнонӣ «хромо» - ранг, «пластос» - ташкилёбӣ, баамалӣ, пайдокунанда). Пластидҳои ситоплазмаи ҳуҷайраҳои растаниҳо, ки рангҳои зард, норинҷӣ ва сурҳ доранд.

Хромасомаҳо – (юнонӣ «хрома» - ранг, «сома» - тана, бадан). Ҷисмҳои ранги баланддоштаи яdroи ҳуҷайра буда, дар мавриди тақсимшавии ядро аз хроматин ҳосил мешаванд.

Экзодерма – (аз юнонӣ «экзо» - аз берун, «дерма» - пӯст). Қабатҳои бофтаҳои якумини пӯстлоҳи реша, ки дар зери эпидерма ҷойгир мебошанд. Пардаи ҳуҷайраҳои экзодерма дар ҳолати фавтиданӣ мӯяқчаҳои реша ба пӯк мубадал мешаванд. Экзодерма одатан ба растаниҳои якпаллагӣ.

Эндодерма – (аз юнонӣ «эндон» - дарун, «дерма» - пӯст). 1. Қабати ҳуҷайраҳои дарунии пӯстлоҳи якумини реша ва поя буда, бофтаҳои меҳвари марказиро иҳота намуда, онҳоро аз пӯстлоҳи якумин ҷудо мекунанд. 2. Қабати ҳуҷайраве, ки дар байни мезофилл ва бофтаи трансфузионӣ дар барги сӯзанбаргони луткуҳм ҷойгир шудааст.

Эндомитоз – (аз юнонӣ «эндон» - дарун + «митоз»). Тақсимшавии дохили ядрогӣ буда, аз митоз бо он фарқ мекунад, ки дар вақти тақсимшавӣ пардаи ядро ва худи ядроҷа нест намешаванд, аммо хромасомаҳои пайдошуда дар дохили як ядро бοқимонда, фазаҳои эндомитозӣ дар ҳуҷайраҳои помидор, испанок, ғалладонаҳо мушоҳида мешавад.

Эндосперм – (аз «эндон» - дарун + «сперма» - тухм). Бофтаи захиравии тухм буда, аз крахмал, сафеда ва равған бой аст. Дар растаниҳои пӯшидатухм баъди бордашавии дуюмин ҳосил мешавад, бинобар ин, онро аксар вақт бофтаи дуюмин низ меноманд.

Эпіblast – (аз юнонӣ «эпи» - дар болои, «бласте» - неш, майса). Пӯлакчае, ки дар ҷанини аксарияти ҳӯшадорон дар муқобили сипарча вомехӯрад ва баъзе ботаникҳо онро гомологияи тухумпаллаи дуюм меноманд.

Эпіблема – (аз юнонӣ «эпіблема» - рӯйпӯш, болопӯш, гилем). Қабати ҳуҷайраҳои болопӯши соҳти якумини анатомии реша ё қабати мӯяқчадори реша буда, вазифаи ҷаббидани об ва моддаҳои минералии дар об ҳалшударо иҷро мекунад.

Эпидерма – (аз юнонӣ «эпи» - дар болои, «дерма» - пӯст). Бофтаи пӯшонандай якқабатай якумин, ки аз ҳуҷайраҳои зиндаи ба ҳамдигар зич пайваст, иборат мебошад. Баргҳо ва пояҳои ҷавонӣ растаниҳои шӯъбаи сарҳасшаклон, лутуҳмон ва пӯшидатухмон бо эпидерма пӯшида шудаанд.

Эпикотил - (аз юнонӣ «эпи» - дар болоӣ, «котледон» - ҷои, поймона, коса). Қисми байни тухумпаллаҳо ва баргҳои якумини ҳақақии пояи майса.

Ядрои гаплоидӣ - Ядрое, ки миқдори хромасомаҳои он яккарата мебошад.

Ядрои диплоидӣ - (аз юнонӣ «диплос» - дукарат). Ядрое, ки адади хромасомаҳои он дар натиҷаи омезиши маводҳои ирсии ду ҳуҷайра, ду карат зиёд шудааст.

Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда

- 1.Биологический энциклопедический словарь под ред.
Гилярова М.С. М., «Советская энциклопедия» 1986г.
- 2.Васильев А.Е., Воронин Н.С., и др. Ботаника. Морфология и анатомия растений. М., Просвещение 1988г.
- 3.Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений 3-е изд. М., Просвещение 1981г.
- 4.Сайдов С., Ҳалимов А., Нарзуллоев М.С. Луғати муҳтасари русӣ-тоҷикии анатомияи растаниҳо. ТГНУ. Душанбе 2006 с.
- 5.Султонов С., Станюкович М.Б., Дарвозиев М. Машғулиятаҳои лабораторӣ аз фанни ботаника қисми II. Нашриёти «Нодир» Душанбе 2001с.
- 6.Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений 3-е изд. М., «Высшая школа» 1979г.

- 7.Хржановский курсу общей ботаники. М., «Высшая школа» 1979г.
- 8.Қаҳхорова Ҳ.Ч. Станюкович М.Б. Ҳуҷайра ва бофтаи рустаний қисмиI. ДОТ шаҳри Душанбе ба номи Қ.Ҷӯраев, 1992с

Мундариҷа

Сарсухан.....	3
Соҳти микроскоп. Тайёр кардани препарати муқаарарӣ (пардаи пиёз).	
Плазмолиз	5
Соҳти субмикроскопии ҳуҷайраи растаний.....	10
Пластидҳо.....	16
Моддаҳои захиравии ҳуҷайра.....	20
Сикли митозӣ дар нуқтаи сабзиши решай пиёз.....	23
Бофтаҳои ҳосилкунанда (Меристема).....	25
Бофтаи пӯшиши якумин (пӯстпарда).....	27
Бофтаи пӯшиши дуюмин (рӯпӯст ва пӯстлоҳ).....	30
Бофтаи механикӣ.....	33
Бофтаи гузаронанда. Буриши кундалангии (арзии) банчай гузаронанда. Хелҳои банчаҳои гузаронанда.....	36
Бофтаи гузаронанда. Буриши барқади (тӯлии) банчай гузаронанда.	
Унсурҳои ксилема ва флоэма.....	40
Соҳти тухми растаниҳои яқпалла ва дупалла.....	43
Соҳти сабзаки растаниҳои яқпалла ва дупалла.....	45

Шаклҳои системаи реша. Ҷузъҳои реша.....	47
Соҳти аввалини ташрехии реша.....	49
Соҳти дуюмини ташрехии реша.....	50
Тағийири (метаморфозаи) шакли реша.....	53
Морфологияи поя.....	57
Соҳти аввалини ташрехии поя.....	61
Соҳти дуюмини ташрехии пои растаниҳои дупаллаи алафӣ.....	63
Соҳти ташрехии пои растаниҳои чубгардида дар мисоли навдаи себ.....	64
Шаклдигаркуни поя.....	66
Морфологияи барг.....	68
Соҳти ташрехии барг.....	71
Афзоиши чинсӣ ва ғайричинсӣ. Ивазшавии насл.....	73
Соҳти гул.....	77
Формула ва диаграммаи гул.....	79
Соҳти гардбарг. Микроспорогенез.....	80
Соҳти тухмдон. Макроспорогенез.....	83
Бордоршавии дучанда дар растаниҳои гулдор.....	86
Соҳти хушагулҳо.....	88
Соҳт ва таснифи меваҳо.....	91
Тавсифи пурраи морфологии растаниӣ.....	95
Реактивҳо.....	96
Рӯйхати микропрепаратҳои доимӣ.....	98
Намунаи нақшай машғулиятҳои лабораторӣ.....	99
Тафсири баъзе мағҳумҳо.....	100
Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда.....	114